

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА  
НОМИ С.АЙНӢ**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

УДК 809.155.0

**Одинаев Саидахмад Полвонович**

**ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ  
МУОСИРИ ТОЧИК**

**Р И С О Л А**

борои гирифтани унвони номзади  
илемҳои филологӣ

ИХТИСОС: 10.02.01. Забони тоҷикӣ

**Роҳбари илмӣ:**

доктори илемҳои филологӣ, профессор  
Маҷидов Ҳ.

Мудири шуъбаи забонҳои ориён ва бостони  
Институти забону адабиёти Рӯдакии АМИТ  
н.и.ф., дотсент Мирбобоев А.

**Д У Ш А Н Б Е - 2 0 2 3**

## **МУНДАРИЧА**

<b>МУҚАДДИМА .....</b>	<b>4-20</b>
<b>БОБИ I. Мавқеи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар байни дигар гурӯҳҳои сохтории фразеологиии забони адабии муосири тоҷикӣ</b>	<b>17</b>
I.1 Нишонаҳои лингвистии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ	19
I.1.1 Нишонаҳои умумии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ	26
I.1.2. Нишонаҳои маҳсус ё идоматикии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ	35
I.1.3 Аҳамияти нишонаҳои сохторӣ дар таснифи гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ	38
I.2. Гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ва мавқеи қолабҳои фразеологӣ дар байни онҳо	40
I.2.1. Ҷумлаҳои фразеологӣ ва қолабҳои фразеологии онҳо	41
I.2.2. Ибораҳои фразеологӣ ва қолабҳои фразеологии онҳо	43
<b>БОБИ II. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва хосиятҳои муҳимтарини онҳо</b>	<b>52</b>
II.1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳамчун як навъи маҳсуси сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ	67
II.2 Гунаҳои воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб	83
II.3 Омилҳои ташаккули семантикаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби забони тоҷикӣ	97
<b>БОБИ III. Муносибати воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо категорияҳои семантикии воҳидҳои фразеологии забони адабии тоҷикӣ</b>	<b>104</b>
III.1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва муродифоти фразеологӣ	113
III.2. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва мутазодифоти фразеологӣ	120
<b>ХУЛОСА</b>	<b>127</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ</b>	<b>134</b>

## МУҚАДДИМА

**Мубрамият ва зарурияти мавзӯи таҳқиқот.** Амсиласозӣ (моделирование) яке аз усулҳои пурзӯри маърифат дар ҳамаи соҳаҳои илми имрӯза дониста шудааст. Амсиласозӣ аз паҳлӯҳои ба таври васеъ истифодашаванди соҳаҳо ва падидаҳои гуногуни воқеият мебошад. Шаклҳои амсиласозӣ муҳталифанд ва дар доираҳои гуногуни илм, истехсолот, санъат ва ғайра мавриди истифода қарор мегиранд. Дар забоншиносӣ, аз ҷумла, фразеология ҳамчун усул барои таҳқиқи раванди ҳосилшавии воҳидҳои фразеологӣ, мавҷудияти синхронӣ ва диахронии онҳо ба кор бурда мешавад.

Истилоҳи амсила ва амсиласозӣ ба таври гуногун тафсир карда мешаванд. Дар марҳилаи барқароршавии фразеология ҳамчун илм ва ҷудо намудани фразеологизмҳо ҳамчун воҳидҳои маҳсуси забон масъалаи амсиласозии воҳидҳои фразеологӣ ба раванди ҳосилшавии фразеологизмҳо даҳлдор буд.

Яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносӣ дар соҳаи омӯзиши фразеология шакл ва қолабҳои соҳташавии воҳидҳои фразеологӣ мебошад, ки аз нуқтаи назари забоншиносӣ аҳамияти қалонро соҳиб шуда метавонад. Омӯзиши ҳаматарафаи он барои ҳаллу фасли бисёре аз масъалаҳои назариявии фразеология, аз ҷумла муносибати фразеология бо сарфу нахв (грамматика), таърихи инкишоф, шаклгирӣ ва тағйирёбии воҳидҳои фразеологӣ қумак расонида метавонад.

**Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот.** Дар асарҳои ба масъалаҳои муҳталифи фразеология баҳшидашудаи бархе аз забоншиносон қайд карда мешавад, ки бисёре аз воҳидҳои фразеологӣ ба ибораҳои ҳамранг ё ҳамқолаби (серияҳои) фразеологӣ тақсим мешаванд.

Истилоҳи «серия» бори аввал аз аз тарафи забоншиносӣ барҷастаи швейцарӣ Шарл Балли (1865-1947) истифода бурда

шудааст. Вай дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ мавҷуд будани ҷузъҳои тағйирёбандаеро, ки бо иваз шудани онҳо дар маъно ва шакли воҳидҳои фразеологӣ ҳалали ҷиддие ба вучуд намеояд, қайд намудааст. Ш.Балли мавҷуд будани силсилаи воҳидҳои фразеологиеро қайд менамояд, ки аз рӯйи маъно комилан фарқ мекунанд, аммо за рӯйи шакл шабехи ҳамдигар мебошанд. Вобаста ба ин, дар доираи фразеология имконияти вучуд доштани серияҳои фразеологиро қайд менамояд [22;100].

Дар забоншиносии шӯравӣ оид ба ин масъала нахустин шуда академик В.В.Виноградов дар асару мақолаҳои худ изҳори ақида намудааст. Виноградов В.В. истилоҳи «серия»-ро ба маъни силсилаи воҳидҳои фразеологии шарҳ додаст, ки бо ҳамон як ҷузъи устувор (стерженовой член) шакл гирифтаанд. Зимнан барои омӯзиши бисёре аз масъалаҳои фразеология мақолаҳои машҳури Виноградов В.В. замина гузоштанд [28;29;30].

Истилоҳи «серияи фразеологӣ», ки дар ибтидо, аз ҷумла дар асарҳои Ш.Балли ва В.В.Виноградов ҳамчун силсилаи воҳидҳои фразеологии дорои як ҷузъи умумӣ шарҳ дода мешуд, минбаъд тафсири васеъ ва муҳталифи худро мейбад.

Дар забоншиносии имрӯза барои ифодай ин мағҳуми фразеологӣ истилоҳи ягона ва умумӣ муқаррар карда нашудааст. ВФ-и ҳамқолабро дар забоншиносии рус бо истилоҳи «серия», «гнездо», «ряд», «группа», «моделирование» дучор омадан мумкин аст. Баъзе забоншиносон ВФ-и ҳамқолабро вариантҳои услубӣ ва қатори синонимӣ номидаанд. Гарчанде дар дохили ВФ-и ҳамқолаб имконияти мавҷуд будани гунаҳо ва муродифоти фразеологӣ дида шавад ҳам, ин ҳанӯз аломати фарқунандай онҳо шуда наметавонад. Якчанд ВФ-и ҳамқолаб дар сурате ба ҳам муродиф шуда метавонанд,

ки агар калимаҳои ба таркиби онҳо дохилшаванд ҳамин ҳосиятро дошта бошанд.

Дар эроншиносӣ бори аввал дар асари Ю.А.Рубинчик «Асосҳои фразеологияи забони форсӣ» [128] боби маҳсусе ба масъалаи шаклгирӣ, сохтору маънои ибораҳои номии аз рӯйи амсилаҳо (моделҳо) соҳташуда баҳшида шудааст. Муаллиф ибораҳои фразеологии номии навъи «аҳли забон», «аҳли дониш», «аҳли лугат», «аҳли адаб»-ро таҳлил карда, ҷузъҳои устувори ин гуна ибораҳоро моделсоз (моделирующий) номидааст (дар ибораҳои болоӣ калимаи «аҳл» - С.О.) Ҳар як ҷузъи моделсоз бо доираи муайянни вожаҳо алоқаи маънӣ зоҳир менамояд.

Дар забоншиносии тоҷик оид ба амсиласозии фразеологизмҳо ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб то қунун тадқиқоти ҷудогонае ба вуҷуд наомадаанд. Бо вуҷуди ин, баъзе ишораҳоро доир ба имконияти аз рӯйи қолабҳои муайян соҳта шудани ВФ дар асару мақолаҳои забоншиносони тоҷик дарёфт намудан мумкин аст.

М.Фозилов дар муқаддимаи фарҳангии фразеологии худ дар зимни муайян намудани ҳусусиятҳо ва аломатҳои фарқунандай ВФ чунин қайд менамояд: «Элементҳои ибораҳои фразеологӣ ҷунон сермаҳсуланд, ки дар натиҷаи ҷойивазкуниӣ ва омадани онҳо бо ҳамроҳии калимаҳои дигар ибораҳои нави тамоман дигар ё андаке фарқноке пайдо гаштаанд». Муаллиф ба имконияти дар натиҷаи иваз шудани ҷузъҳои дохилии фразеологизм ба вуҷуд омадани воҳиди тамоман нав ё «андаке фарқноки» фразеологӣ ишора намудааст [157].

Дар дастури таълимие, ки аз тарафи Ҳ.Маҷидов оид ба фразеологияи забони адабии ҳозираи тоҷик [91] навишта шудааст, масъалаҳои гуногуни илми фразеологии тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, муаллиф ВФ-и иқтибосии забони тоҷикиро шарҳ дода истода, қайд менамояд, ки воҳидҳои фразеологӣ

на ҳама вақт дар натиҷаи рехташавии қолабҳои одии синтаксисӣ, балки дар асоси қолабҳои мавҷудаи фразеологӣ низ ба вуҷуд омада метавонанд. Қолабҳои фразеологӣ барои пайдоиш ва шаклгирии воҳидҳои нави фразеологӣ ҳамчун замина ё нусхай тайёри грамматикӣ ё маънӣ хизмат меқунанд. Ҳамчунин муаллиф дар байни гунаҳо, муродифот ва мутазодҳои фразеологӣ мавҷуд будани фразеологизмҳои ҳамқолабро таъкид менамояд.

Ҳ.Маҷидов дар мақолаи «Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар забони тоҷикӣ» [90] доир ба ҳусусиятҳои грамматикӣ ва лексикию маъноии фразеологизмҳои аз рӯйи як қолаб соҳташуда изҳори ақида менамояд.

Фразеологизмҳои ҳамқолаб ҳамчун гурӯҳи маҳсуси ВФ бисёр масъалаҳои ба маъно ва шакли воҳидҳои фразеологӣ даҳдорро хеле хуб инъикос намуда метавонанд. Омӯзишу тадқиқи ВФ-и ҳамқолаб барои муайян намудани сабабҳои тағиیرёбӣ, таърихи ташаккул ва роҳҳои пайдоиши фразеологизмҳо кумак расонида метавонад. Сабаби мавзӯи таҳқиқи рисолаи номзадӣ интихоб шудани проблемаи мазкур низ ба ҳамин вобастагӣ дорад.

Ба таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи фразеологияи тоҷик имрӯз на фақат мутахассисони бевоситай он машғуланд. Ин мавзуъ диққати мутахассисони соҳаҳои дигари илми филологияро ҳам ҷалб карда истодааст. Аз ин сабаб дар асару мақолаҳои ба масъалаҳои гуногуни забону адабиёт бахшидаи муҳаққиқони тоҷик дар ҳусуси воҳидҳои ҷудогонаи фразеологӣ, соҳт, маъно ва ҳусусиятҳои услубии онҳо маълумоти муфид оварда шудаанд. Номгӯйи ҳамаи он асару мақолаҳое, ки ба фразеологияи тоҷик бахшида шудаанд, ё ин ки дар онҳо ба таври иҷмол ҳам бошад, доир ба ягон масъалаи ҷузъии ин соҳа сухан меравад, дар библиографияи тартибдодаи С.В.Хушенова гирд оварда шуда буданд [168].

Яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносӣ дар соҳаи омӯзиши фразеология шакл ва қолабҳои соҳташавии фразеологизмҳо мебошад, ки аз нуқтаи назари забоншиносӣ аҳамияти қалонро соҳиб шуда метавонад. Омӯзиши ҳаматарафаи он барои ҳалли бисёре аз масъалаҳои назариявии фразеология, аз ҷумла муносибати фразеология бо сарфу нахв (грамматика), таърихи инкишоф, шаклгирӣ ва тағийирёбии ВФ қўмак расонида метавонад. Амсиласозӣ (моделирование) яке аз методҳои пурзӯри маърифат дар ҳамаи соҳаҳои илми имрӯза дониста шудааст[125,67].

Аз ин сабаб, аз рӯйи қолабҳои гуногун шакл гирифтани фразеологизмҳо барои ҳалли бисёре аз масоили вобастаи фразеология кумак расонида метавонад. Тадқиқоти мо ба масъалаи амсиласозии фразеологизмҳо ё худ ВФ- ҳамқолаб бахшида шудааст.

Дар забоншиносии тоҷик аввалин маълумотҳо оид ба ВФ ва ибораҳои маҷозӣ дар зимни таҳлили забону услуби шоирони ҷудогона ба вучуд омадаанд.

Аксари мақолаву пажӯҳишҳое, ки бевосита ё бавосита ба тадқики ВФ бахшида шуда буданд, баъди дар забоншиносии шӯравӣ аз чоп баромадани асару мақолаҳои машҳури академик В.В. Виноградов [28, 29,30] ба вучуд омаданд

Дар забоншиносии тоҷик аввалин тадқиқотҳо оид ба масъалаҳои фразеология, ки ба солҳои 40-50-уми асри гузашта рост меоянд, мақолаву рисолаҳои маҳсус набуданд, балки зимни таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни сарфу нахв ва ҳусусиятҳои забону услуби нависандагони ҷудогона баъзе аз ибораҳои устувор ба риштаи таҳқиқ қашида шуда буданд. Ба ин зумра, пеш аз ҳама, асарҳои забоншиносони шинохтаи тоҷик Н.Масъумӣ, А.Мирзоев, Д.Тоҷиев, Ш.Ниёзӣ шомил буданд. Дар охири солҳои 50-уми асри гузашта

бори аввал дар асари машҳури Н.Масъумӣ «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик» дар бораи хусусиятҳои ВФ-и забони тоҷикӣ, гурӯҳҳо ва мақоми услубии онҳо маълумот дода мешавад [85]. Асари мазкур ба таҳқиқи забону услуби повести «Марги судхӯр»-и асосгузори адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ бахшида шуда буд. Дар ин асар бори аввал масоили муҳими воҳидҳои фразеологӣ баррасӣ шуда, он фразеологияро ҳамчун қисмати мустақили забоншиносии тоҷик муаррифӣ намуд.

Ин пажӯҳиш боиси он гардид, ки дар забоншиносии тоҷик як силсила асарҳое пайдо шуданд, ки дар баробари таҳлили забону услуби нависандагони ҷудогона воҳидҳои фразеологии осори онҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуданд [45; 54; 63; 67; 82; 93; 94; 95; 106; 135; 152; 175; 181].

Омӯзиши пуравчи масоили ҷудогонаи фразеологияи тоҷик ба солҳои 60-ум рост меояд, ки дар ин давра як силсила мақолаву рисолаҳои номзадӣ навишта шуданд [168].

Дар солҳои 70-ум доираи тадқиқоти фразеологияи тоҷик нисбатан васеъ гардида, на фақат хусусиятҳои воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ, балки шеваҳои он [68; 80; 116; 162; 163], инчунин фразеологияи осори адабиёти классикии форсу тоҷик [23; 63; 66; 67; 106; 135; 181] ва фразеологияи муқоисавии забонҳо [2; 3; 4; 5; 16; 17; 20; 21; 38; 41; 64; 98; 105; 109; 111; 112; 120; 122; 123; 124; 133; 134; 141; 142; 153; 159; 161; 182] ба риштаи таҳқиқ қашида мешаванд. Дар асару мақолаҳои ба таҳқиқи муқоисавии фразеологизмҳо бахшидашуда воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забонҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. Ин бори дигар сабит месозад, ки ВФ на фақат дар забони адабии муосири тоҷикӣ, балки дар як қатор шеваҳои он, осори адабиёти классикии

форсу точик низ омӯхта ва ба система дароварда шудаанд. Бо васеъшавии доираи тадқиқи фразеологии точик бисёре аз масъалаҳои кам омӯхташудаи он ба ин ё он андоза ҳаллу фасл мешуданд.

Асари калонҳаҷми С.В.Хушенова доир ба ибораҳои фразеологии изофии забони точикӣ [165] таҳқиқоти фундаменталие буд, ки муаллиф ба масъалаи ибораҳои фразеологии изофӣ бахшидааст. Дар ин асар муҳаққиқ ҳусусиятҳои лексикию грамматикӣ, соҳторӣ ва маъноии ибораҳои фразеологии изофии забони точикиро дар асоси маводи фаровон мавриди омӯзиш қарор додааст. Муаллиф ибораҳои фразеологии изофиро вобаста ба иштироки ҷузъҳо ба дучузъа ва бисёрҷузъа, аз рӯйи маъно ба воҳидҳои фразеологии идиоматикӣ ва гайриидиоматикӣ тасниф намудааст. Чи хеле ки қайд намудем, номгӯйи ҳамаи дастовардҳои фразеологии точик то солҳои 70-уми қарни гузашта ба таври муҳтасар ҳам бошад дар асари библиографии С.В.Хушенова [168] зикр карда шудаанд.

Дар даҳсолаҳои охир доираи таҳқиқи фразеологии точик нисбатан васеътар гашта, масъалаҳои гуногуни марбути фразеология мавриди пажӯҳиш қарор дода мешаванд.

Бо вучуди навишта шудани асару мақолаҳои зиёде оид ба воҳидҳои фразеологии забони точикӣ, мураттаб гардиданӣ фарҳангҳои фразеологӣ [157;158] бисёре аз масъалаҳои марбути соҳтору маънои фразеологизмҳо то кунун омӯзиши пурраи худро наёфтаанд.

Сарфи назар аз ба доираи таҳқиқот қашида шудани масоили гуногуни фразеологии точик то кунун масъалаи амсиласозии фразеологизмҳо ва ВФ-и ҳамқолаб мавриди таҳқиқи маҳсус қарор нагирифтааст. Аммо зимни таҳлили баъзе аз масъалаҳои фразеология

чанд ишоратеро вобаста ба ин масъала дарёфт намудан мумкин аст. Албатта, ин ишораҳо ба таври бавосита бошад ҳам барои муайян намудани ВФ-и ҳамқолаб, сабабу роҳҳои ба вучуд омадани онҳо, хусусиятҳои фарқкунандаашон аз дигар категорияҳои фразеологӣ кумак расонида метавонанд. Бори аввал муаллифи фарҳанги дучилдаи фразеологӣ [157] М.Фозилов имконияти дар таркиби воҳидҳои фразеологии аз ҷиҳати таркиби лексикӣ ва сохтор мушабехи ҳамдигар пайдо шудани калимаҳои нав ва ба ин васила ба вучуд омадани «ибораҳои нави тамоман дигар ва андаке фарқнок»-ро қайд карда буд.

Дар ҳақиқат, дар натиҷаи ҷойивазкунии яке аз унсурҳои дохили ВФ гунаҳо, муродифот, мутазодҳои фразеологӣ ба вучуд меоянд, ки ин боиси пайдо шудани ибораҳои гуногуни аз рӯии як қолаб соҳташуда мегардад. Масалан, дар забони тоҷикӣ ибораҳои навъи «**сухани хушк**», «**сухани ҳавой**», «**сухани подарҳаво**», «**сухани обдор**», «**суханони думчадор**». «**суханони по дар ҳаво**» ва ғайра мавҷуданд, ки дар натиҷаи тағйир ёфтани яке аз унсурҳои дохилиашон соҳта шудаанд:

Асару мақолаҳои X.Маҷидов дар инкишофи илми фразеологиии тоҷик нақши муассиси ҳудро бозиданд ва дар ҳалли бисёре аз мушкилоти фразеологиии тоҷик нақши боризи ҳудро бозидаанд [73; 74; 75; 76; 77; 78; 86; 87; 88; 89; 90; 91] () .

Дар асари монографии X.Маҷидов «Фразеологическая система современного таджикского литературного языка» ҷанбаҳои гуногуни фразеологиии тоҷик баррасӣ карда мешаванд [77]. Бешубҳа, ин тадқиқот асари мукаммал оид ба илми фразеологиии тоҷик ба ҳисоб меравад. Дар пажӯҳиши мазкур таҳқиқоту дастовардҳои солҳои охири забоншиносии тоҷик дар соҳаи фразеология, аз ҷумла

назарияҳои илмии муаллиф ҷамъбаст карда мешаванд. Дар асари мазкур ВФ аз рӯйи маъно, соҳт, хусусиятҳои фарқунанда, мансубият ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ, умумияту фарқияти онҳо аз воҳидҳои дигари забон таҳлил карда мешаванд. Муаллиф нишонаҳои фарқунандаи воҳидҳои фразеологиро ба асосӣ ва иловагӣ чудо менамояд [77,208].

Дар солҳои минбаъда масъалаҳои нав ба нави марбути фразеологияи тоҷик ба доираи таҳқиқ ворид карда мешаванд. На фақат дар таҳқиқи ВФ-и забони адабӣ, балки дар омӯзиш ва ба система даровардани шеваҳои алоҳида низ таҳқиқотҳо анҷом дода шуданд. Фразеологияи шеваҳои Самарқанд, Исфара, Ӯротеппа (Истаравшан), Ленинобод (Хучанд) мавриди таҳлилу баррасии муҳаққиқон қарор гирифтаанд. Дар мақолаҳои алоҳидаи П.Холов хусусиятҳои сохторию маънӣ ва муродифоти воҳидҳои фразеологӣ дар шеваи Самарқанд таҳлил карда мешаванд [162; 163; 164]. Оид ба фразеологияи шеваҳои Исфара қисман корҳои Т.Мақсадов [80] анҷом дода шуда, лугати фразеологии шеваҳои Ӯротеппа аз ҷониби Р.Абдуллозода [1] таҳия карда мешавад.

Ҳамчунин захираи фразеологии осори адибони гузаштаи форсу тоҷик низ омӯхта шудаанд. Чи хеле ки қайд карда шуд, дар ин ҷода қадами нахустинро олими адабиётшинос, академик А.М.Мирзоев гузоштанд. Дар рисолаи худ, ки ба ҳаёту фаъолияти адиби классикии тоҷик Сайидои Насафӣ бахшида шудааст, воҳидҳои фразеологии осори ин адиби шинохта баррасӣ карда мешаванд [93]. Ҳамчунин аз ҷониби А.Мирзоев фразеологияи осори шоири дигари асрҳои гузашта – Қамолиддин Биной (асри 15) таҳқиқ карда мешавад [94]. Тавсифи умумии фразеологии «Таърихи салотини манғития»-и адиби асри 19-и тоҷик Мирзо Абдулазим Сомӣ дар мақолаи Р.Набиева [106], ҳамчунин фразеологияи «Баҳори Аҷам» дар мақолаи

А.Сангинов [135] ва «Чароги ҳидоят» дар мақолаи Д.Бахриддинов[23] баррасӣ карда мешаванд.

Дар рисолаи Дустов Ҳ.Ҷ. «Воҳидҳои фразеологии ташбехӣ дар забони адабии муосири тоҷик» [53] бори нахуст воҳидҳои фразеологии ташбехӣ ва хусусиятҳои лингвистии онҳо дар забони адабии муосири тоҷик мавриди таҳқиқ ва баррасии амиқ қарор мегирад.

Дар рисолаи Муслимов М. воҳидҳои фразеологии забони муосири тоҷик бо ҷузъҳои лексикии арабӣ ба доираи тадқиқ кашида шудаанд [105]. Муаллиф зимни таҳлили соҳтори воҳидҳои фразеологӣ дар таркиби онҳо истифода бурда шудани вожаҳои арабиро таҳлил намуда, ба ҳулосае меояд, ки дар рафти инкишофи забони тоҷикӣ арабизмҳо на фақат ба қабатҳои гуногуни лексикии забон, балки ба ВФ низ роҳ ёфтаанд. Хосиятҳои лексикӣ, маънӣ ва соҳтории ВФ-и дорои унсурҳои арабӣ ботафсил таҳлил карда мешаванд.

Дар диссертатсияи номзадии Зоғакова Г.И. соҳтори маҳсуси лексикии воҳидҳои фразеологӣ – идиомаҳо дар асоси асарҳои бадеии устод Садриддин Айнӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд [58]. Дар рисола воҳидҳои идиоматикии забони тоҷикӣ аз ҷиҳати соҳту маъно, набудани таҷзияи синтаксисиву мантиқии ҷузъҳо, истифодаи санъатҳои бадеӣ дар асоси маводи фаровони аз асарҳои устод Айнӣ ҷамъовардашуда асоснок карда мешаванд.

Дар диссертатсияи номзадии Саидов Н.С. хусусиятҳои лексикиву фразеологии ҳикояҳои Абдулҳамид Самад мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [130]. Боби дуюми рисола - «Хусусиятҳои фразеологии ҳикояҳои Абдулҳамид Самад» ба гурӯҳҳои маъноии воҳидҳои фразеологӣ, хусусиятҳои лексикӣ ва идиоматикии воҳидҳои фразеологӣ, сермаънӣ, муродифот, гунаҳо, мутазодҳо, неологизмҳои

фразеологии ҳикояҳои нависанда, таснифоти услугии ВФ бахшида шудааст.

Ҳамчунин, оид ба ҳусусиятҳои лексикиву фразеологии очерку ҳикояҳои Мутеулло Начмиддинов рисолаи номзадии Шодиев Б.Ғ. навишта шудааст [183]. Дар рисолаи мазкур низ як боб ба ҳусусиятҳои услугии воҳидҳои фразеологии очерку қиссаҳои М.Начмиддинов бахшида шуда, масоили гуногуни маъноиву лексикӣ, бадей ва сохтории воҳидҳои фразеологӣ баён карда мешаванд.

Дар монографияи Мирзоева М.М. муродифоти лексикӣ ва фразеологӣ дар асарҳои устод С.Айнӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд [96]. Дар асар на фақат масъалаҳои назариявии муродифоти лексикию фразеологӣ баррасӣ карда мешаванд, балки бобҳои алоҳидаи он ба муродифоти фразеологӣ дар осори С.Айнӣ бахшида шудаанд. Муаллиф қайд менамояд, ки бо вучуди он ки аксари забоншиносон шарти асосии мувофиқати муродифоти фразеологиро аз нуқтаи назари сохторӣ баррасӣ менамоянд, маводи забони тоҷикӣ ва аз ҷумла асарҳои С.Айнӣ сабит месозанд, ки дар воҳидҳои фразеологии сохторашон гуногун низ ҳодисаи синонимия ё худ муродифотро дучор омадан мумкин аст [96,301].

Сайри муҳтасари адабиёти илмии забоншиносӣ нишон медиҳад, ки масъалаи фразеологизмҳои ҳамқолаб, аз рӯйи сохтор ва қолабҳои муайян шакл гирифтани фразеологизмҳо кайҳо боз диққати забоншиносонро ҷалб намудааст. Бо вучуди ҳамаи ин, лозим ба ёдоварист, ки омӯзиши воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар забоншиносии имрӯзаи тоҷик ҳанӯз ба доираи муайяни тадқиқот надаромадааст. Махсусан, масъалаи роҳҳои сохташавӣ, қонуниятҳои шаклгирӣ, ҳусусиятҳои лексикию маънӣ ва сохтории ВФ-и ҳамқолаб

барои муайян намудани бисёре аз масоили фразеологияи точик кумаки калон расонида метавонад.

**Предмети таҳқиқот** – мавриди омӯзиш қарор додани сохтор ва маъни ВФ-и ҳамқолаб дар забони адабии мусоири точик мебошад.

**Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот** муайян намудани хусусиятҳои лексикию маънӣ ва сохтории ВФ-и ҳамқолаб, таркиби лексикии ҷузъҳои доҳили онҳо, алоқамандии фразеологизмҳои ҳамқолаб бо гунаҳо, муродифот ва мутазодҳои фразеологӣ мебошад.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Дар диссертатсия бори аввал силсилаи фразеологизмҳои ҳамқолаб таҳқиқ шуда, қолабҳои нисбатан серистеъмоли соҳташавии ВФ-и забони тоҷикӣ нишон дода мешаванд. Файр аз ин, муносибатҳои лексикии категорияҳои гуногуни фразеология – гунаҳо, муродифот, мутазодҳо ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб муайян карда мешаванд.

**Усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқоти мавзӯъ дар асоси маводи забоние сурат гирифтааст, ки аз осори адибони мусоири точик С.Айнӣ, Ҷ.Икромӣ, М.Турсунзода, С.Улугзода, А.Деҳотӣ, Р.Ҷалил, Ф.Ниёзӣ, Ф.Муҳаммадиев, Р.Амонов, Ю.Акобиров, М.Хочаев, И.Файзуллоев, А.Баҳорӣ, Сорбон, Саттор Турсун, М.Наҷмиддинов, Б.Насриддинов, У.Қӯҳзод, М.Бахти А.Самадов, М.Пулодов, Баҳром Фирӯз, Баҳманӣр, инчунин лугатҳои дучилдаи «Фарҳангги ибораҳои рехта» (тартибдиҳанда М.Фозилов) ва «Фарҳангги забони тоҷикӣ» гирдоварӣ карда шудаанд. Усули таҳқиқи мо ғолибан тасвирий-системавӣ буда, аввал мулоҳиза ва дар асоси он маводи тасдиқунанда дода мешавад ё баръакс. Ҳамчунин дар мавриди таҳлили воҳидҳои фразеологӣ усули оморӣ низ истифода бурда мешавад. Таҳқиқу баррасии мавзӯъ дар рисола дар асоси методи тасвирий сурат гирифта, дар мавридҳои зарурӣ усулҳои даҳлдори муқоисавӣ-таъриҳӣ ва типологӣ низ ба кор бурда шудаанд.

**Мабнои методологӣ ва назариявии диссертатсия.** Мавриди таҳқиқи масъалаи ВФ-и ҳамқолаб мо ба назарияҳои илмии муҳаққиқон      В.В.Виноградов,      Ш.Балли,      В.П.Жуков,      В.Л.Архангелский,      С.Г.Гаврин,      В.М.Мокиенко,      Ю.А.Рубинчик,      Н.Масъумӣ,      Р.Фаффоров,      Х.Мацидов,      С.В.Хушенова ба сифати асоси назариявӣ такя намудаsem.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия** аз он иборат аст, ки дастовардҳои онро дар мавридҳои зерин истифода бурдан мумкин аст:

1. Дар таҳқиқотҳои илмӣ оид ба масъалаҳои фразеология, лексикология ва синтаксис.
2. Ҳангоми навиштани китобҳои дарсӣ оид ба лексикология ва фразеология.
3. Дар мавриди тартиб додани васоити таълимӣ оид ба фразеологияи тоҷик.
4. Дар раванди тайёр кардани курсҳои маҳсус ва гузаронидани машғулиятҳои амалӣ оид ба фразеология.
5. Ҳангоми тартиб додани луғатҳои фразеологӣ.

**Нуқтаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:**

1. Дар диссертатсия силсилаи ВФ-и ҳамқолаб ҳамчун падидаи соҳтории ВФ ба риштаи таҳқиқ кашида мешавад.
2. Мавқеи ВФ-и ҳамқолаб дар байни гурӯҳҳои дигари соҳтории фразеологияи забони адабии муосири тоҷикӣ муайян карда шуда, ҳамзамон нишонаҳои умумӣ ва маҳсуси ВФ баррасӣ карда мешаванд.
3. Таркиби лексикиву соҳтории воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб, хусусияти маъноии онҳо таҳқиқ карда шуда, гунанокии ВФ ва умумияту фарқияти онҳо аз фразеологизмҳои ҳамқолаб муайян карда мешавад.

4. Муносибати ВФ-и ҳамқолаб бо категорияҳои дигари фразеологӣ – муродифот ва мутазодоти фразеологӣ, умумият ва фарқияти онҳо мавриди тадқиқ қарор дода мешавад.
5. Дар байни ин категорияҳо муносибати мураккаби лексикию маънӣ ба назар мерасад. Аз як тараф дар силсилаи ВФ-и ҳамқолаб ҳам гунаҳо, ҳам муродифҳо ва ҳам мутазодҳои фразеологиро дучор оянд, аз тарафи дигар, ин категориҳои фразеологӣ бо хусусиятҳои гуногуни лексикию маънӣ ва грамматикии худ аз ҳамдигар фарқ меқунанд.

**Тасвиби (апробатсияи) таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур дар конфронсҳои апрели илмию назариявии Донишкадаи омӯзгории Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (солҳои 1987-1989) ва филиали дар шаҳри Қўрғонтекпа будаи он (соли 1990), Донишкадаи омӯзгории Қўрғонтекпа ба номи Носири Хусрав (соли 1991) пешниҳод ва ҳамчунин дар 10 мақолаи чопшудаи муаллиф дар маҷаллаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай шомили феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (протоколи № 2 аз 16.09.2022) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

**Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия.** Тадқиқоти диссертатсионӣ аз муқаддима ва се боби асосӣ, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашудаи илмӣ ва бадеӣ иборат буда, ҳаҷми умумии он **164** сахифаи чопи стандартии компютериро ташкил медиҳад.

Боби аввал «**Мавқеи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар байни гурӯҳҳои дигари сохтории фразеологияи забони адабии муосири тоҷикӣ**» ном дошта, ба муайян намудани нишонаҳои умумӣ ва

махсуси ВФ-и забони точикӣ бахшида шудааст. Дар фасли якуми ин боб масъалаҳои таркиби лексики ҷузъҳои дохилии ВФ, тобишҳои маъноии онҳо, нишонаҳои умумӣ, махсус ё идиоматикии воҳидҳои фразеологӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Дар фасли дуюми боби мазкур ҷиҳатҳои шаклии фразеологизмҳои ҳамқолаб – соҳтори онҳо ба мадди аввал гузашта мешавад. ВФ-и ҳамқолаб аз рӯйи соҳтори худ ба ду гурӯҳи калон: дучузъа ва серҷузъа тақсим карда шудаанд. Фразеологизмҳои ҳамқолаби гурӯҳи аввал дар навбати худ ба ВФ-и ҳамқолаби изофӣ ва феълӣ тақсим карда мешаванд. Бисёре аз паҳлуҳои марбути ин масъала – монандӣ ва фарқияти ВФ-и ҳамқолаби дучузъа ва серҷузъа мавриди баррасӣ қарор ёфтаанд.

Дар боби дуюм – **«Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва хосиятҳои муҳимтарини онҳо»** таркиби лексикиву ВФ-и ҳамқолаб, алоқамандии фразеологизмҳои ҳамқолаб бо гунаҳо, хусусияти маъноии онҳо мавриди баррасӣ қарор дода мешавад.

Дар боби сеюм - **«Муносибати воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо дигар категорияҳои фразеологӣ»** оид ба муродифот ва мутазодҳои фразеологӣ дар ҳамbastagӣ бо ВФ-и ҳамқолаб сухан меравад.

**БОБИ I.**  
**МАВҚЕИ ФРАЗЕОЛОГИЗМХОИ ҲАМҚОЛАБ ДАР**  
**БАЙНИ ГУРӮҲХОИ ДИГАРИ СОХТОРИИ ФРАЗЕОЛОГИЯИ**  
**ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОЧИКӢ**

ВФ қабати маҳсуси таркиби луғавии ҳар як забонро ташкил дода, қонуниятҳои хоси шаклгирӣ ва инкишофи худро доранд. Дар забоншиносӣ сабаби пайдоишу инкишофи ВФ ба таври гуногун маънидод карда мешаванд. Масалан, яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ВФ, ки забоншиносони зиёде онро ҷонибдорӣ менамоянд, такрори мунтазам ва дар ин замина рехташавии ибораҳои одии нутқ шуморида мешавад. Инкишофи забон ба воҳидҳои тайёри нутқ табдил ёфтани онҳоро таъмин менамояд. Аз ин сабаб дар аксари мавридҳо ВФ ҳамчун унсурҳои тайёри забон аз тарафи соҳибони он мавриди истифода қарор мегиранд. Бисёре аз хусусиятҳои ВФ маҳз аз ҳамин ҷанба манша мегиранд ва маънои яклухт, соҳти устувор, ивазнашавандагии ҷузъҳои онҳо, аз як забон ба забони дигар озодона тарҷума нашуданашон онҳоро ба воҳидҳои маҳсуси лексикаи ҳар як забон табдил медиҳад.

ВФ бо воҳидҳои синтаксисӣ низ робитаи қавӣ доранд. ВФ дар заминай таркиб, ибора ва ҷумлаҳои синтаксисӣ ба вучуд меоянд. Асоси фразеологизмҳоро қолабҳои муайяни синтаксисии забон, ки дар тӯли асрҳо шакл гирифтаанд, ташкил медиҳанд. Аз рӯйи ин қолабҳои мавҷуда ҳоло ҳам ғоҳо воҳидҳои фразеологии нав ба вучуд меоянд. Дар шаклгирии ВФ ва соҳторҳои синтаксисӣ ҳам ҷиҳатҳои умумии зиёдеро мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар байни фразеология ва морфология низ баъзе ҷиҳатҳои умумиро метавон мушоҳида кард. ВФ мумкин аст, ки шаклу категорияҳои

морфологӣ дошта бошанд ва гоҳо дар таркиби воҳиди фразеологӣ бо ҳамон шакли грамматикиашон истифода бурда мешаванд. Масалан, дар воҳиди фразеологии **дили касеро гургон тала кардан** – ҷузъи *гургон* ҳамеша дар шакли ҷамъ истеъмол мешавад. Чунин хусусиятро дар фразеологизмҳои **сар аз кучо, по аз кучо, ду даст дар бинӣ** ва ғайра мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар онҳо ҷузҳои *car, no, last* ҳамеша дар шакли танҳо истеъмол мешаванд:

Духтари парипайкари худро ба як одами **сар аз кучо, по аз кучо** додааст, дигар илоҷ наёфтааст (Ч.Икромӣ. Сафар-маҳсум дар Бухоро, саҳ. 39). Лекин як рӯз «ноомад» мешаваду пулу ҷизу заминашро ҳам ба қимор бой дода, **ду даст дар бинӣ** саргурез гашта ба Бухоро меояд (Ч.Икромӣ. Сафар-маҳсум дар Бухоро, саҳ.61). Модаре, ки **дилашро гургон тала мекарданд**, як қад парида ба қафояш нигаристу Абдуҳакимро дид. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ.150).

Маҳсусан, масъалаи алоқаи фразеология бо қалимасозӣ ҷолиби диққат аст. Дар асоси ВФ қалимаҳои нав ба вучуд омада метавонанд. Бисёр навъҳои қалимасозии фразеологиро дидан мумкин аст, ки дар қалимасозии анъанавӣ дучор намешаванд.

ВФ ба мисли ҳамаи воҳидҳои дигари забон хусусиятҳои умумии худро доранд. Воҳидҳои нави фразеологии дар забон пайдошударо ҳамчун фразеологизмҳои мутлақо шахшуда тасаввур намудан дуруст нест, зоро ҳодисаҳои гуногуни грамматикӣ ва лексикию семантиկӣ ба шаклу маънои воҳидҳои фразеологӣ таъсири муайяне мерасонанд. Барои ба вучуд омадани воҳидҳои сифатан нави фразеологӣ дар забони тоҷикӣ амсиласозӣ (моделирование) ё аз рӯйи қолабҳои мавҷудаи забон сохта шудани фразеологизмҳои нав аҳамияти қалон дорад.

## I.1. НИШОНАХОИ ЛИНГВИСТИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Ҳар як ВФ пеш аз ҳама зухуроти аломати забон аст. Он ҳамчун аломат ду паҳду – қолаби зоҳирӣ ва мазмун дорад. Раванди ташаккули аломатҳои забон, аз ҷумла, воҳидҳои фразеологии он ба фаъолияти маърифатҳосилкунии одамон бевосита алоқаманд аст.

ВФ баръакси воҳидҳои муқаррарии синтаксисӣ як қатор хусусиятҳои фарқунандаи худро доранд. ВФ одатан таркиби мураккаб доранд ва аз пайвасти якчанд ҷузъҳо шакл мегиранд, ки маъмулан задаи алоҳида доранд, вале ҳамзамон маъни калимаҳои алоҳидаи худро нигоҳ надоштаанд: Масалан, чунин хусусиятро дар воҳидҳои фразеологии **гурги борондида, ба ҷашми қасе ҳок пошидан, як сари қадам, қути лоямут, лому мим нағуфтан** ва ғайра мушоҳида намудан мумкин аст.

Муҳтор **гурги борондида аст**; ҳар қас надонад ҳам, вай нағз медонад, ки ба духтар ишқу муҳаббат изҳор кардан ин тавр яку якбора ва сарсариёна намешавад (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои муNTAXАБ, ч. 1, саҳ. 209) ... ба идораҳои боло асли вазъиятро хабар додан даркор. **Ба ҷашми ҳақиқат ҳок пошидан** бас! (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 68) Ҳай сарсон гаштам, ҳай дарбадар гаштам, то бароям **қути ломуте** пайдо кунам (И.Файзулло. Кӯҳи панҷум, саҳ. 23). Ҳар қас амлоқдорҳо, закотчиҳо, амину оқсақолҳо қатӣ мочаро накарда, **лому мим нағуфта**, хироҷу закоти ба худаш андохта шудагиро пурра адо кунад (С.Улугзода. Восеъ, саҳ. 200).

ВФ аз ҷиҳати семантиկӣ тақсимнашавандаанд, онҳо одатан маъни яклухте доранд, ки бо як калима ифода намудан мумкин аст. Масалан, дар воҳидҳои фразеологии **гул-гул шукуфтан** – «хурсанд шудан», **ба ҷашми қасе ҳок пошидан** – «ғиреб кардан» , **бо ҷону дил** –«самимона», **дастуто гум кардан** – «саросема шудан»:

Гул-гул шукуфт ҳофиз ва аз чой бархоста чойникро аз дасти соҳиби хона гирифту як пиёла чой рехта ба Хол дод...(Р.Чалил. Шўроб, саҳ. 50) ... рафту яке аз ҳамроҳон бо ҳила ё тақале **ба чашми духтурҳо хок пошида**, аз комиссияи тиббӣ сиҳат-саломат, дурустараш, носиҳат ва носаломат гузашта бошад? (Ф.Муҳаммадиев.Дар он дунё, саҳ. 7). Бешабон аз часурона ва шўхиомез гап заданҳои занак як қадар саросема шуда, **даступо гум карда** ва дарҳол узрҳоҳона гуфт (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ. 318)

Яклухтмаъноии ВФ-ро чунин далел ҳам тасдиқ карда метавонад, ки онҳо на ҳама вақт муродифи лугавии худро дошта метавонанд. Ибораҳои рехтаи **сандуқи сина, ангушти шаҳодат, доми бало, дӯст доштан** дар шакли калимаҳои алоҳида муродиф надоранд ва бисёре аз онҳо дар забонамон ба гурӯҳи ягонаи воситаҳои ифодакунандай ин ё он мафҳуми ҳаётӣ дохил мешаванд:

... кампир Адолат, ки дар паҳлуи Сайдизо менишаст, аз суханони ў ба куртай хеш нағунцида сари ўро ба **сандуқи сина** зер кард (Ибод Файзулло. Кӯҳи панҷум, саҳ. 55) - Дар акси ҳол агар заррае хавфи хуҷуми партизанҳо рӯй дода тавонад, пеш аз партизанҳо худи мо ба пӯсти шумо қаҳ ҷо ҳоҳем кард, обер-лейтенант, - гуфт полковник бо **ангушти шаҳодат** таҳдидқунон (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ. 322). Ҳусусан, Ҳадича, ки дар ўрда қариб шаш сол ин тараф машкобӣ мекунаду ҳамаи пастию баландии ин чоро медонад. Фирӯзаро **дӯст дошт** ... (Ҷ. Икромӣ. Духтари оташ, саҳ. 491).

Як аломати муҳими ВФ – доимияти таркиби онҳо мебошад. Дар ВФ баръакси ибораҳои озоди синтаксисӣ доимияти таркиби лексикии онҳо ба назар мерасад. Дар ибораҳои озод як калимаро бо дигараш иваз кардан мумкин аст, агар вай аз рӯи маъно мувоғиқ

бошад. ВФ одатан ба чунин ивазкунӣ роҳ намедиҳанд. Масалан, ҳеч кас воҳиди фразеологии **гурги борондида**-ро бо «гурги барфдида» иваз намекунад, чунки чунин ивазкунӣ метавонад маъно ва соҳтори ВФ-ро халалдор намояд.

**Ин гурги борондида** ба «қапқон» мегалтида бошад ё не, кас намедонад (С.Улугзода. Восеъ, саҳ. 213)

Дуруст аст, ки дар байни ВФ гунанокӣ (вариатнокӣ) ҷой дошта метавонад. Масалан, дар баробари ВФ-и риштаи **хаёлро қандан** гунаҳои он – **риштаи хаёлро буридан, риштаи хаёлотро гусастан** истифода бурда мешавад:

**-А? Ҷӣ? – риштаи хаёлро қанда** пурсид Давлат аз паси муаллим нигоҳ карда (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ.373). Так-таки дар **риштаи хаёлоти** барҳам-дарҳами Гулафзоро **гусаст**. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ.154). **Риштаи ин хаёлро** овози дупӯстай шахсе, ки аз паси дар номи Мочаловро мегирифт, **бурид** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ.39).

Бо вучуди ин, мавҷудияти гунанокии воҳидҳои фразеологӣ чунин маъно надорад, ки озодона таркиби лексикии онҳоро иваз намудан мумкин аст.

Доимияти таркиби воҳиди фразеологӣ дар бораи «пешӯинашаванда» будани ҷузъҳои он имконият медиҳад.

ВФ бо ифодай маъно, мавқеи истеъмол ва вазифаҳои синтаксисӣ ба калимаҳо наздик бошанд ҳам, бо соҳти таркибии худ аз онҳо фарқ карда таркиб, ибора ва ҷумлаҳои озодро ба хотир меоранд. Сабаби ин духӯрагии фразеологизмҳо ба табиати маҳсуси забонӣ ва таърихи пайдоиши онҳо вобаста аст. Онҳо дар заминаи таркиб, ибора ва ҷумлаҳои одии синтаксисӣ ба вучуд меоянд. Дар рафти тараққиёти тадриҷӣ ба дараҷае рехтаву устувор мегарданд, ки бисёре аз онҳоро аз калимаҳои муқаррарӣ фарқ

намудан душвор мешавад. Бо вучуди ин ВФ-и забонро бо калимаҳо ва ибораву ифодаҳои дигари синтаксисӣ омехта кардан мумкин нест. Онҳо ҳамчун воҳидҳои мустақили забон ба як қатор хусусиятҳои муҳими маънӣ ва соҳторӣ соҳибанд.

ВФ ба мисли ҳамаи воҳидҳои дигари забон хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандаи худро дошта метавонанд. Ҳанӯз Фердинанд де Сосюр ВФ-ро ба системаи забон шомил намуда, онҳоро воҳидҳои комилан тайёр ва устувор шуморида буд Ҳар як ВФ вобаста ба соҳтори худ аз ду ва зиёда калима-чузъҳо шакл мегирад. Баъдан аз тарафи шогирдони ин забоншиноси барчаста ба масъалаҳои муҳталифи фразеология диққат дода шуд. Яке аз шогирдони сабитқадами вай Шарл Балли чунин ақидаero баён намуд, ки ВФ хусусиятҳои зоҳирӣ ва доҳилии худро дошта метавонанд. Ба хусусиятҳои зоҳирӣ тағйирнаёбандагӣ ва тартиби доимии чузъҳои таркибии онҳоро дохил намудан мумкин аст Аз ин сабаб мавҷуд будани ду ва зиёда чузъи асосӣ дар таркиби воҳидҳои устувори забон ба ҳосил шудани маъно ва вазифаи фақат барои ВФ хос мусоидат карда метавонад. Вале қайд кардан лозим аст, ки таркиби чузъҳо ҳанӯз аломати муайянқунандаи воҳидҳои фразеологӣ шуда наметавонад .

Барои он ки ин ё он ҳосилаи чузъҳо воҳиди фразеологӣ шуморида шавад, он бояд маъни мувофиқи яклухтро ифода намояд. Маъни яклухт ин ягонагии маъни ҳамаи чузъҳои таркибӣ мебошад, ки аз маъни ҳар як чузъи дар алоҳидагӣ гирифташуда моҳиятан фарқ мекунад. Маъни яклухти воҳидҳои фразеологӣ - ин ягонагии маъни ҳамаи чузъҳои таркибиашон мебошад, ки сифатан аз маъни ҳар як чузъи дар алоҳидагӣ гирифташуда фарқ мекунад. Маъни яклухти ВФ дар заминаи муқоисаи маъноҳои лексикию фразеологӣ равшантар зоҳир мегардад.

Ин ё он ВФ аз ду ва зиёда چузъ ё компоненти мустақил шакл мегиранд. Ҷузъҳои дохили ВФ ба хусусиятҳои гуногуни лексикию семантиկӣ молик буда метавонанд. Дар натиҷаи таҳлили лексикию грамматикии ҷузъҳои дохилии ВФ як гӯрӯҳ забонишиносон ба ҳолосае омаданд, ки вобаста ба дараҷаи истеъмоли ин ё он қалима дар таркиби фразеологизмҳо онҳоро ба ду гӯрӯҳ тақсим намудан мумкин аст.

Гӯрӯҳи аввали воҳидҳои фразеологӣ ҳам бо қолаб ва ҳам бо таркиби лексикии ҳуд ҳодисаи нотакори забонро ташкил медиҳанд. Дар чунин воҳидҳои фразеологӣ таркиби хоси лексикии ҷузъҳо ва маъни онҳо ба назар мерасад. Гарчанде ҷузъи дохилии ин гуна воҳидҳои фразеологӣ аз доираи лексикаи умуниистеъмолии забон берун баромада ё ба ҳукми архаизмҳо даромадааст, аммо ба маъни вобастаи фразеологии ҳуд ҳамчун воҳиди тайёр ва маълум истеъмол мешаванд.

Масалан, қалимаи **загома** ба маъни як хел қуттии гирда, ки ба як тарафаш пӯст қашида шудааст ва ҳамчун паллаи тарозу ба кор бурда мешавад, истеъмол мешуд. Қалимаи дигар **сақат** маъни бефоида, бехуда, вайрон, ноқис, пастро дошт. Ин қалимаҳо бо маъни мавҷудаи ҳуд дар забони адабии имрӯзаи тоҷик истеъмол намешаванд, лекин дар таркиби воҳидҳои фразеологии **тап-тапи загома ва салмаи сақат** боқӣ мондаанд. Аз ин сабаб ҳам Шарл Балли таъкид намуда буд, ки «... архаизми ба таркиби ин ё он ибора дохилшуда аломати он аст, ки ин пайваст хусусияти фразеологӣ дорад [22, 100]. Айнан чунин хусусиятро дар воҳидҳои фразеологии **салмаи сар шудан, ҷуфтакро музоаф кардан, қути лоямут, бори накав** ва ғайра мушоҳида кардан мумкин аст:

Вақте ки амир аз ин **тап-тапи зағома** натарсида, корро бо ҹанг анчомид, боз ҳам ҹадидон аз дудилагӣ набаромаданд (С.Айнӣ.Дохунда, саҳ.189). Маслиҳати ба Зарина додаам ба сари худам **салмаи сақат** шуд (Ф.Муҳаммадиев Асарҳои мунтаҳаб, 2, 452). То ба нафақа набаромад, аз ин **бори накав** халос нашудем... (А.Баҳорӣ. Рӯзи таваллуд, 47). –Худо накарда бо босмачӣ-мӣ, бо каси дигар-мӣ ягон ҹанги саҳт шуда монад, аввал ҳуди Наим **ҷуфтакро музоаф мекунад**, баъд дигарон (Ҷ.Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро,167). ... маро хизмат фармоянд, то **қути лоямуте** ҳосилам шавад (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,12).

Дар гурӯҳи дуюми фразеологизмҳо ҷузъи асосии таркиби онҳо дар воҳидҳои зиёди фразеологии забони тоҷикӣ дучор меояд. Фразеологизмҳои ҳамқолаб маҳз аз ҳисоби чунин воҳидҳои фразеологӣ шакл гирифта, барои бой гардидани захираи фразеологии забони тоҷикӣ аҳамияти бузург доранд. Масалан, дар силсилаи зерини ВФ калимаи «чашм» дучор мегардад: **чашм қандан, чашм ало кардан, чашм партофтан, чашм давондан, чашм дӯхтан, чашми умед дӯхтан, чашми касеро кушодан, чашми интизор доштан, чашми ҳушёр дӯхтан, чашми дидан надоштан, чашми корро донистан** ва ғайра:

Амирони Бувайҳӣ ҳам ба ҳурмати нажоди амири Табаристон, ки насли охирини шоҳаншоҳи сосонии Эрон Яздигурди Шаҳриёр аст, аз **чашм ало кардан** ба мулки вай ҳуддорӣ менамоянд (С.Улуғзода.Фирдавсӣ, 257). Душмани молу ватану ҷони мо, **Чашми ҳасад дӯхт** ба даврони мо (М.Турсунзода.Асарҳои мунтаҳаб.2). Мард, чуноне ки хуши гап задан надошта бошад, аз вай **чашм қанд** (Саттор Турсун. Камони Рустам, 4) Қорӣ-Ишкамба дар паси ҳар як даҳон оше, ки ба даҳонаш меандоҳт, як бор ба тарафи дегу табақи мо **чашм**

**мепартофт** (С.Айнӣ.Асарҳои мунахаб,112). -Ту бо аълохониву чим гаштанат **ба ҷашми ҳама ҳок мепошидай** (А.Самадов.Аспи бобом, 120). Марди солиму бардам, **ҷашми рӯзгорро** нағз **медонистагӣ**, хушсухану хушмуомила, ба ҳама меҳрубон (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд, 173). ...аз ӯ бадгӯй ва ӯро **дар ҷашми** фармонфармояш **сиёҳ кардаанд** (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,86). Оимҳои болоӣ дар роҳи шумо **ҷашмонашон ҷор шудагӣ...** (Ҷ.Икромӣ.Духтари оташ,277). Амаки Исмоил ба тарзи худ, ҳар чӣ зудтар **ҷашми** писарро ба зиндагӣ **қушодан меҳост** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ, 86). Роҳи тайкардаи туро омӯҳт. **Ҷашми умедро** ба сӯят дӯҳт (М.Турсунзода.Асарҳои мунахаб.2, 76).

Зимнан қайд кардан лозим аст, ки дар ВФ-и забони тоҷикӣ, маҳсусан калимаҳои ифодакунандаи узвҳои инсон «**сар**», «**ҷашм**», «**пой**», «**гӯш**» ва ғайра хеле серистеъмол мебошанд. Сабаби ин шояд ба хусусиятҳои лексикию семантикий ин гуна калимаҳо вобастагӣ дошта бошад. Сайри таърихии забони адабии тоҷикӣ нишон медиҳад, ки ин гурӯҳи калимаҳо ҳамчун ҷузъи таркибии воҳидҳои фразеологӣ мавқеи муҳим доранд. Хусусан дар забони адабиёти классикии форсу тоҷик ибораву ифодаҳои зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки дар онҳо калимаҳои номбаршуда барои образноку пуробуранг баромадани ибораҳо нақши муҳим бозидаанд. Дар зимни инкишофи забони тоҷикӣ баъзе ибораҳои маҷозӣ дар натиҷаи такрору забонзад шудан ба воҳиди мустақили фразеологӣ табдил ёфтаанд. Таносуби истеъмоли калимаҳои ифодакунандаи узвҳои бадан ҳамчун ҷузъи таркибии воҳидҳои фразеологӣ дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» чунин аст: калимаи «**сар**» дар таркиби зиёда аз 140, «**пой**» дар зиёда аз 120, «**даст**» дар зиёда аз 112, «**дил**» дар зиёда аз 90, «**забон**» дар зиёда аз 50, «**гӯш**» дар зиёда аз 35, «**дандон**» дар 18 воҳиди

фразеологӣ дучор меоянд [155, 156]. Гарчанде қисми зиёди ин фразеологизмҳо аз доираи лексикаи имрӯзай забон берун баромадаанд ё қисман маъно ва шакли худро дигар кардаанд, бо вучуди ин, барои пайдоиши воҳидҳои нави фразеологӣ замина гузоштаанд. Масалан, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» силсилаи зерини воҳидҳои фразеологӣ бо калимаи «ангушт» ба назар мерасад: **ангушти тааҷҷуб газидан, ангушти ғайрат ба дандон газидан, ангӯшти тааҷҷуб ба дандон гирифтан, сари ангушти таҳайор газидан, сари ангушти надомат хоидан, ангушт дар ҷашм кардан, ангушт бар ҷабин ниҳодан, ангушт хоидан ва ғайра**

Ҳамин хосияти образнокӣ ва обуранги чунин ҷузъҳоро ба назар гирифта, Ҳ.Маҷидов онҳоро «калима-образ» номидааст. «Бисёр вақт чунин калимаҳо ҳамчун асоси образнокии воҳидҳои фразеологӣ, воситаи ба вучудоварандай он образ хизмат мекунанд» [91,31].

Пас ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун унсурҳои маҳсуси лексикии забон бо як қатор ҳусусиятҳои лингвистии худ аз дигар воҳидҳои забон фарқ мекунанд.

### I.1.1. НИШОНАҲОИ АСОСИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Роҳҳои муҳталифи муайян кардани ҳусусият ва маъни воҳидҳои фразеологӣ (ВФ) мавҷуданд. Масалан, Шарл Балли чунин мешуморад, ки аломати аз ҳама умумии воҳидҳои фразеологӣ, ки ҳамаи ҳусусиятҳои дигари онро иваз менамояд, имконияти ба ҷои воҳиди мазкур гузоштани як калимаи муқаррарӣ мебошад, ки онро калима-муодили луғавӣ (идентификатор) номидааст.

Калимаҳои дохили ВФ одатан бо истилоҳи ҷузъ ё компонент ифода карда мешаванд, ки ин танҳо ҷиҳати зоҳирӣ калимаҳо мебошад. Байни ҷузъҳои ВФ муносибату робитаҳои маъноиyo зоҳирӣ ба назар намерасад, ки байни калимаҳо дар дохили ибора ба назар мерасад. Аз ин сабаб муҳаққиқи рус А.И.Молотков таъкид менамояд, ки ВФ на аз калимаҳо, балки ҷузъҳо иборат аст (103, 16) ва ин ин ҷузъҳо аксар ҳамаи алломатҳои калимаро аз даст дода, фақат симои овозии онро нигоҳ медоранд.

Дар мавриди муайян намудани нишонаҳои фарқунандай ВФ тадқиқотчиён як ақидаи умумӣ надоранд ва хусусиятҳои гуногуни онҳоро дар мадди аввал мегузоранд. Бо вучуди ин, дар байни нишонаҳои пешниҳодкардаи онҳо нишонаҳое мавҷуданд, ки барои тамоми ВФ хосанд. Нишонаҳои дигар бошанд, моҳияти фақат гурӯҳҳои алоҳидай воҳидҳои фразеологиро инъикос мекунанд. Бинобар ин, яке аз тадқиқотчиёни шинохтаи фразеологияи тоҷик профессор Ҳ.Маҷидов дар алоқамандӣ ба ин масъала ба хулосе меояд, ки тамоми нишонаҳои фарқунандай ВФ-ро ба асосӣ ва дуюмдараҷа тақсим намудан лозим аст [77,45].

Нишонаҳои асосии ВФ-ро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст:

- а) мавҷудияти ду ва зиёда ҷузъҳо;
- б) яклухтии маъно;
- в) устувории таркиби лексикию соҳторӣ;
- г) аз байн рафтани алоқаи синтаксисии ҷузъҳо;
- ғ) масолеҳи тайёри забон будан.

Масъалаи ҷузъ ва таркиби ҷузъҳо яке аз масъалаҳои асосӣ ва мубрам мебошад. Аз ин сабаб дар тадқиқоти аксари муҳаққиқони фразеология вай ҳамчун нишонаи нахустини ВФ ба қалам дода мешавад. Нишонаи якум ба он далолат мекунад, ки ҳар як ФВ аз ду

ва зиёда калима ё худ чузъхое шакл мегирад, ки ба ҳосилшавии маъно ва вазифаи факат барои ВФ хос мусоидат мекунад. Ин бошад мустақилияти маънӣ ва вазифаҳои ВФ-ро ба вучуд меоварад. ВФ дар рафти раванди маҳсуси лингвистӣ – фразеологизатсия ташаккул меёбанд. Масалан, дар қатори ВФ-и зерин: **сари қалобаро гум кардан, пӯстинро чаппа пушидан, косай сабр лабрез шудан, коҳи кухнаро бод кардан, бағали касеро бо чормагзи пуч пур кардан, обро лой карда моҳӣ гирифтан, пишаки касеро пишт гуфтан, аз ҳати қашидаи касе набаромадан** ва ғайра таркиби чузъҳои онҳо барои ҳамчун фразеологизм арзи вучуд намудани онҳо хизмат намудааст.

- Ин тавр бошад, чандон ба ваҳм афтода, **сари қалобаашро ҳам гум намекунад**. - Беҳтар ин ки илоҳӣ ягон бало сар назанаду ҳеч кас **сари қалобаашро ҳам гум нақунад**, Антонина Петровна, - гуфт ба ҳамон зани солхурда муроҷиат карда занаки дигар (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 189)... ў «**пӯстинро чаппа пӯшида**» буд ва мегуфт, ки бигзор духтараш ҳатто бадном шавад ва аз дунё бешавҳар гузарад, - ў ба ҳеч ваҷҳ «он ҳаромии дузд»-ро ба домодӣ қабул наҳоҳад кард (С.Улуғзода. Восеъ, сах. 53). Шукурови башӯромада тамоми овозро сар дода, **ба бод додани коҳҳои кухна даромада**, Назаровро маломат менамуд... (Р.Ҷалил. Шӯроб. сах. 313) Аз рӯйи ақидаи вай, рафтори худи Ҷаҳонгиров бар хилофи педагогика будаасту аммо касе ин то ёфт намешудааст, ки ҷуръат пайдо карда **пишаки ӯро пишт гӯяд**. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмагал, сах. 9). - Агар ҳоҳед, ки ҷонатон саломат монад, ба гапи ман бояд гӯш кунед ва **аҳан ман қашидагӣ набароед**. (Тиллозода Н. Қиссаи портфели сурҳ, сах. 49)

ВФ таркиби доимии чузъҳои худро доранд. Ин барои ҳамчун воҳиди мустақили забон арзи вучуд намудани онҳо кӯмак мерасонад. Масалан, воҳидҳои фразеологии ба **даҳон об гирифтан, барги сабз,**

**салмаи сақат, сиёҳро аз сафед фарқ карда натавонистан, алифро калтак гуфтан, сиёҳро аз сафед фарқ карда натавонистан** ва ғайра дар ҳамаи ҳолатҳои мавриди истифода қарор гирифтанашон худи ҳамон як таркиби ҷузъҳоро доранд. Яке аз ҳусусиятҳои нисбатан ҳоси воҳидҳои фразеологӣ ин доимияти таркиби он мебошад. Вале дар ин маврид қатъян муайян кардани марзи калимаҳое, ки ба таркиби ВФ дохил мешаванд ва калимаҳое, ки берун аз он қарор доранд, зарур аст. Масалан, воҳидҳои фразеологии дар боло овардашударо дар матн ба таври зерин дучор омадан мумкин аст:

Ҳа, чӣ, **ба даҳонат об гирифтӣ**. Чӣ магар пулҳои гирифтаат аз ёдат баромад? – овозашро баланд карда дӯғ зад Раҳимови ба «асп» саворшуда. (Н.Тиллозода. Қиссаи портфели сурҳ, саҳ. 196). - Дар Бухоро магар моро фаромӯш кардед, ки **барги сабз** гӯён ягон савғотӣ наёвардед, ин дафъа агар Бухоро равед, моро аз ёд набароред (С.Айнӣ. Дохунда, саҳ. 86). Гап мешунавад, зан меҳонад, **пастию баландӣ, сиёҳию сафедиро фарқ мекунад**, ҷарҳи зормондаашро партофта ба артел меравад (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 278).

Муайян намудани таркиби ВФ пеш аз ҳама бояд аз ду ҷиҳат ба амал бароварда шавад: нисбати гунанокии ВФ ва нисбати ҳамbastagii ВФ бо калимаҳо, яъне муҳити атрофи ВФ.

Вале ин аломат ҳанӯз нишонаи мутлақи ВФ шуда наметавонад. Воҳидҳои фразеологӣ назар ба дигар воҳидҳои забон (калима) ба маънои маҳсусе соҳиб мегарданд, ки он маънои яклухти фразеологӣ номида мешавад. Дар ин замина баррасии аломати дуюми ВФ – яклухтии маъно ба вуҷуд меояд. Ҳ. Маҷидов таъкид менамояд, ки ифодай маънои яклухт яке аз аломатҳои муҳими фарқкунандай ВФ ба шумор меравад [77,46]. Таҳлили адабиёти илмии ба масъалаҳои фразеология баҳшидашуда нишон медиҳад, ки маҳз яклухтии маъно барои ҳамчун воҳиди маҳсуси забон шакл гирифтани ВФ хизмат

мекунад. Ҳангоми муайян намудани хусусияти маъни фразеологӣ пеш аз ҳама ба он ҷузъҳои сохтории забон дикқат додан лозим аст, ки бевосита дар ташаккулёбии маъни фразеологизм иштирок менамоянд. Аз ин нуқтаи назар ҷузъҳои ВФ вазифаи муҳимро ичро менамоянд, зоро маъни фразеологиро асоси ҷузъҳо ташкил медиҳад ва дар баъзе мавридҳои маъни умумии фразеологизм аз маъни хирашудаи ҷузъҳои он ба вучуд меояд.

Яклухтии маъни ВФ - ин ягонагии маъни ҳамаи ҷузъҳои таркибии он мебошад, ки комилан аз маъни ҳар як ҷузъи дар алоҳидагӣ гирифта шуда фарқ мекунад. Масалан, агар дар воҳидии фразеологии **гурги борондида** ҷузъҳои алоҳидаи он *гург* – «як навъ ҳайвони ваҳшӣ», *борондида* – «дар зери борон монда»-ро ифода кунанд, пас маъни яклухти он – одами ботаҷриба мешавад, ки зоҳирон ба маъни ҷузъҳои он робитае надорад. Айнан ҳамин гуна хусусиятро дар ВФ-и зерин дидан мумкин аст: **бе пою қадам** – «шахси бадбахтӣ оваранда»; **барги сабз** – «туҳфа»; **кафши касеро пеш гузоштан** – «пеш кардан»; **ба ҷашми касе хок пошидан** – «ғиреб кардан», **шикасту рехт** – «таъмир», **дӯгу даранг** – «таҳдид», нарезондаву **начаконда** - «айнан» ва ғайра:

Аммо ман гардан нафаровардам, апаҷон, **кафшашро ба пешаш мондам**. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 85) Ҳар як ҷиноятеро, ки Муҳтор содир мекард, дар дили ҳуд онро чаққонӣ, уҳдабароӣ, **ба ҷашми қонун хок пошида** тавонистан меномид (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, ҷ.1, саҳ. 301). Дар ҳонадони калон, сербачу қач, пур аз меҳмон, ки сарваронаш ҳам падар ва ҳам модар вазифаҳои масъули роҳбариро ба уҳда доштанд, ҳамаи **шикасту рехт** он солиён ба уҳдаи ин ҳарду буд (И.Файзулло. Кӯҳи панҷум, саҳ. 20).

Барои дурустар муайян намудани маъни яклухти ВФ муқоиса намудани маъни мазкур бо муродифи яккалимагии ВФ қўмак

расонида метавонанд. Масалан, муқоиса намудани ҷуфтҳои муродифии зерин ин қазияро бештар событ месозад:

**сари касеро ҷуфт кардан** – хонадор кардан, **ниқоб аз рӯйи касе қашидан** – фош кардан, **алифро таёқ гуфтан** – бесавод будан.

Дар асоси муқоисаи чунин муродифоти фразеологию лексикӣ хусусиятҳои хоси маънои яклухти ВФ зоҳир мешавад:

**дил бохтан** – ошиқ шудан (. ... ҳамон вақт Масъуд шефтаи ў шуда, духтар ҳам ба вай **дил бохта** (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,87); қабат-**қабат гӯшт гирифтан** – хурсанд шудан (Тӯраи шоир аз ин мадҳу саноҳо болида **қабат-қабат гӯшт гирифта** истода буд... (С. Улуғзода. Восеъ, саҳ. 149); **чашми дидан надошт** – бад дидан (Ман, ки Туробро **чашми дидан надоштам**, хостам, ки худро ба карӣ зада, ба роҳам рафтан гирам (Ю.Акобиров. Қиссаҳои ҷавонии ман, 34).

Ягонагии ҳамаи ин ҷузъҳо маънои фразеологиро ба вучуд меоварад, ки аз тамоми маъноҳои дигар сифатан фарқ мекунад ва дар системаи маъноии (семантикий) забон мавқеи муайянро ишғол мекунад [77,47]. Баръакси маънои фразеологӣ маънои лексикӣ бо морфемаҳо фарқ мекунад. Муносибати байни морфемаҳо дар дохили калимаро бо муносибати байни ҷузъҳо дар таркиби ВФ муқоиса намудан мумкин нест. Дар аксари ҳолатҳо маънои фразеологӣ бо маънои калимаҳосилкунӣ мураккаб карда намешавад, ки хусусияти асосии маънои фразеологиро ташкил медиҳад. Ҳангоми ошкор намудани хусусияти маъноии фразеологизмҳо ҳамчунин мушоҳида намудан мумкин аст, ҳачми маънои фразеологизм аксаран бо ҳачми маъноии калима мувоғиқ нест.

Дигар нишонаи нисбатан муҳими ВФ аломати устувории онҳо мебошад. Таҳлили ВФ-и забони тоҷикӣ событ менамояд, ки дар қисми муайяни онҳо устувории мутлақ ба назар мерасад. Чунин ВФ-ро дар забони тоҷикӣ дучор омадан мумкин аст, ки устувории

таркиби онҳо яке аз нишонаҳои барҷастаашон мебошад. Масалан, дар қатори воҳидҳои фразеологии **саг соҳибашро намеёбад** –серодам, **қути лоямут** – хӯроки андаки ноҷиз, **гурги борондида** – одами ботаҷриба, **балота гирам** – қурбонат шавам, садқаат шавам ва ғайра чунин хусусиятро мушоҳида намудан мумкин аст:

Дар он рӯзи тӯй «**саг соҳибашро** – дар ин ҳавлии бузург – **намеёфт**», касе аз касе хабар надорад... (Ч.Икромӣ.Асарҳои мунтаҳаб, ч.1, саҳ. 68).

Бисёре аз ВФ-и забони тоҷикӣ дар шакли тағйирнаёфтаи худ истифода бурда мешаванд. Ин хусусият ВФ-ро бо қалимаҳои муқаррарии синтаксисӣ наздик менамояд. Муҳаққики фразеологияи тоҷик профессор Ҳ.Маҷидов қайд менамояд, ки дар аксари воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ тағйирёбии шакли лексикию соҳтории онҳоро мушоҳида намудан мумкин аст. Ин тағйиротҳо ба гунанокии ВФ марбут мебошанд. Вале дар доираи имконоти гунанокии ВФ асоси соҳтори маънои онҳо ҳамеша нигоҳ дошта мешавад. Ин бошад устувории нисбии ҳар як ВФ-ро таъмин менамояд [91,48].

Нишонаи дигаре, ки аксаран тадқиқотчиёни фразеология қайд менамоянд, ин набудан ё «хирашавии» алоқаи синтаксии байни ҷузъҳои онҳо мебошад. Гарчанде зоҳирان дар байни ҷузъҳои ВФ робитаи муайяни синтаксисӣ ба назар расад ҳам, ин фақат ҷиҳати зоҳирӣ он аст. Нишонаи сустшавии робитаҳои синтаксисӣ ва дар баъзе ҳолатҳо «шахшавии» пурраи онҳо аз хусусияти ифодаи маънои яклухт ва устувории соҳтори ВФ вобастагӣ дорад [67,49]. Ҳар қадар ки маънои яклухт равшантар зоҳир шавад, ҳар қадар ки таркиби ҷузъҳо ва соҳтори ВФ устувортар бошад, ҳамон қадар алоқаи синтаксисии байни ҷузъҳо пинҳон ва ҳатто “шах шуда мемонад”. Гоҳо ҷузъҳои алоҳидаи баъзе аз ВФ ҳамчун қисми таркибии ҷумлаҳои мураккаб арзи вучуд карда метавонад. Дар натиҷаи ин

алоқаи зоҳирӣ синтаксисии байни ҷузъҳо барқарор мешавад, гарчанде ба назар гирифтан лозим аст, ки яклухти маънӣ ва сохтории ВФ пурра нигоҳ дошта мешавад. Масалан, чунин хусусияти воҳиди фразеологии **аз сад гули касе як гулаш нашукуфтан** дидан мумкин аст. ВФ-и мазкур маънои ҷавон, хеле ҷавон -ро ифода мекунад:

- Шумо ҳанӯз ҷавон ҳастед, ҳоло **аз сад гулатон як гулатон нашукуфтааст**, дар оянда ба рӯзҳои нек мерасед... (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои мунтажаб, ч.1, саҳ.74).

Ифодаи маънои яклухт ва устувории таркиби ВФ то андозае бо хирашавӣ ва ё барҳамхӯрии муносибатҳои синтаксисии байни ҷузъҳои онҳо низ таъкид карда мешавад. Дар байни ҷузъҳои дохили ВФ бисёр вақт муносибатҳои зиндаи грамматикро мушоҳида кардан мумкин нест. Дар байни ин ҷузъҳо алоқаҳои пайваст ва ё тобеъро намебинем. Дуруст аст, ки дар байни онҳо аломатҳои грамматикии ифодакунандай ин муносибатҳои грамматикӣ мавҷуданд, лекин онҳо аксар шах шуда мондаанд, дар муносибати грамматикии воҳиди фразеологӣ бо калима ё ибораҳои дигар ягон нақшे намебозанд. Аз ҳамин ҷост, ки ВФ-и аз якчанд калима ва унсурҳои грамматикӣ ташкилёфта дар матн ба вазифаи як узви он ба кор бурда мешавад. Ин бошад бори дигар аз байн рафтани муносибатҳои озоди синтаксисии байни ҷузъҳо ва дар қолаби муайян хира ё шахшавии онҳоро собит месозад. Масалан, дар ҷумлаҳои зерин воҳидҳои фразеологии **бо ҷашми дигар нигаристан, ҷашм ало кардан, дили касе сиёҳ шудан** фақат ба вазифаи ҳабар омадаанд, ки хирашавии робитаи зиндаи грамматикии байни ҷузъҳоро нишон медиҳад.

- Бад не, пиракӣ, дар почаҳот ҳоло ҳам қувват доштай, - мегӯяд паҳлавони ҷавон ва ба бобои писарак **бо ҷашми дигар менигарад**. (А.Самадов. Аспи бобом, 78). Полковник ба тарафи

комиссар саволомез **чашм ало кард** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист,140). Ин дам ногоҳ Дилафрӯз пеши назарааш омаду насиҳатҳои шабинаи падараашро ба ёд оварда, **дилаш сиёҳ шуд** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум,113).

Нишонаи дигари муҳими ВФ масолеҳи тайёри забон будани онҳо мебошад. Ин нишона ҳамаи нишонаҳои дигареро асоснок менамояд, ки барои калима ва ВФ хос ҳастанд: пеш аз ҳама устувории таркиби лексиксию сохтор ва яклухти маъно, молик будан ба маънои пешакӣ маълумбуда ва монанди инҳо.

Масолеҳи тайёри забон будани ВФ чун нишонаи муҳими фарқунандаи онҳо барои муайян намудани марзи фонди фразеологии забон аз дигар системаҳои забон ва ҳосилаҳои нутқ кӯмак мерасонад.

Ба ҳамин тарик, ба гурӯҳи хусусиятҳои муҳиму фарқунандаи воҳидҳои фразеологӣ, пеш аз ҳама, ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда, устувории таркиби лексикӣ, аз байн рафтани алоқаҳои зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркибӣ ва ё то андозае хира шудани ин алоқаҳо доҳил шуда метавонанд.

Ифодаи маънои яклухт яке аз нишонаҳои муҳими ВФ мебошад, ки онро аз дигар воҳидҳои забон фарқ мекунонад. Чи хеле ки профессор Ҳ.Маҷидов қайд мекунад, “... ифодаи маънои яклухту фардии воҳидҳои фразеологӣ, ки дар заманаи таркиб, ибора ва ҷумлаҳои гуногуни озод дар тӯли асрҳо сурат гирифтааст, аз ҳосиятҳои муҳиму фарқунандаи он ҳисоб меёбад [91,13 ]

## I.1.2. НИШОНАХОИ МАХСУС Ё ИДИОМАТИКИИ ВОХИДХОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЧИКИЙ

Дар қатори нишонаҳои номбаршудаи тафриқаноки ВФ як қатор нишонаҳои дигари иловагӣ муайян карда мешаванд. Ба қатори онҳо нишонаи ифодаи маънои маҷозӣ ё ба ибораи дигар нобаробарии байни маънои умумии ВФ бо маънои қисмҳои таркиби он, обуранги хоси миллӣ, образнокӣ, барҷастагӣ, возеҳият, айнан аз як забон ба забони дигар тарҷума нашудани онҳо ва ғайра дохил мешаванд. Аксаран ин хусусиятҳои иловагии ВФ аломатҳои идиоматикӣ номида мешаванд. ВФ-и дорои чунин хусусиятҳо идиома ё худ ибораҳои рехтаи фразеологӣ номида мешаванд [91,46].

Професор Ҳ.Маҷидов қайд менамояд, ки нишонаи фарқунандай ВФ бояд нишонаи фарқунадай фразеологӣ будани ин ё он падидай забон бошад, на хусусияти он ки натиҷаи ин аломат мебошад. Агар аз ин нуктаи назар нишонаҳои идиоматикии ВФ баррасӣ карда шавад, пас доираи ин нишондиҳандаҳо хеле танг шуда метавонад [77,52].

Нишонаи идиоматикии ВФ пеш аз ҳама дар шакли дохилии онҳо маҳфуз аст. Дар ВФ ҳамеша воқеяиятҳои муайян, рӯйдодҳои таъриҳӣ ё мифологӣ, ҳодисаҳои муайяни майшӣ, хурофоти динӣ ва ғайра таҷассуми худро меёбанд. Масалан, **ВФ-и кафши қасеро пеш гузоштан** аслан аз он урғу одати мардуми тоҷик сарчашма гирифтааст, ки маъмулан кафши меҳмони мӯътабар ва боиззатро баъди аз хона баромадан ҳамчун нишонаи эҳтиром пеш мегузоштанд. Дар натиҷа маҷозан ҳамчун воҳиди фразеологӣ бо тобиши услубии манғӣ ба маънои нави қасеро пеш кардан соҳиб гаштааст. Варианти дигари ибораи мазкур **кафши қасеро ба пешаш мондан** аст:

Давлат, ки ҳамин сухбатро аз паси дар мешунавид, **аз кафши меҳмонро пеш гузоштани** Максим Макарович мамнун гашта, ба ҷояш

баргашт (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 44). Аммо ман гардан нафаровардам, апаҷон, **кафшашро ба пешаш мондам.** (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмагал, сах.85)

Аз ин сабаб заминаи бавучудоварандаи шакли дохилии ВФ ва навгониҳои муҳталифи маънӣ минбаъд ба маъни маҷозӣ истифода шудани он, образнокӣ ва ба дигар забон айнан тарҷума нашудани онро фароҳам меоваранд.

Дигар нишонаи нисбатан муҳими идиоматикии ВФ экспрессивият ё худ эҳсосоти гуногунро ифода кардани он мебошад. Гуногунияти ВФ аз рӯйи тобишҳои экспрессивӣ аз он манша мегирад, ки ҳар яке аз услубҳои забон восита ва усулҳои маҳсусро дорад, ки гӯянда аз захирай умуниҳалқии нутқ барои ифодаи мазмuni муайян интихоб менамояд. Масалан, дар забони адабии мусосири тоҷик воҳиди фразеологии **ду пойро ба як мӯза андохтан**, **ду пойро ба як мӯза чой кардан**, **ду пойро ба як мӯза тиққондан**, **ду пойро ба як мӯза қава кардан** ба маъни чизеро бо исрор талаб кардан, ба гуфтаи худ саҳт истодан, якравии бечо кардан мавриди истифода қарор мегирад. Ба андозаи ивазшавии ҷузъи феълии он (андохтан, чой кардан, тиққондан, қава кардан) тадриҷан тобишҳои экспрессивии тамоми ВФ тағиیر ёфтани мегирад:

- Падарам ду **поямро ба як мӯза андохта** талаб мекунад, ки ба Раҳимов мерасӣ, чунки фотеха шудай. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмагал, сах. 28). Охир роҳи оҳан ду **пойи моро ба як мӯза ҷо карда** ҳадаҳа мегӯяду мо бошем, назар ба порсола камтар ангишт медиҳем (Р.Ҷалил. Шӯроб, сах 62). Эрмат «ҳамин ҷавонро хоҳӣ-наҳоҳӣ ба ман медиҳӣ» гуфта, ду **пойи ӯро ба як мӯза қава мекард** (Р.Ҷалил. Шӯроб, сах 249).

Дар романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил варианти дигари воҳиди фразеологии мазкур дар шакли **ҷонро аз қадуҷаю ду пойро аз як мӯза ҳалос кардан** дучор карда шуд:

... аз даҳ рӯз ақиб намонда, тамоми механизму машинаҳои бекорхобидаро пурра ба кор андохта, **ҷонамонро аз қадучаю ду поямонро аз як мӯза ҳалос меқунем** (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 438)

Дар силсилаи мазкури ВФ тобишҳои гуногуни услубӣ ба назар мерасанд, ки вобаста ба мақсади нависанда тобишҳои гуногуни услубиро қасб кардаанд.

Бемантиқии шакли дохилии ВФ ҳамчун аломатии идиоматикии он шуморида мешавад. Масалан, дар ВФ-и **ба ғап ҷома пӯшондан** –*суханпардозӣ* кардан, **ғапи подарҳаво** – ғапи берабт, бемаънӣ, bemantik, ду **пои худро дар бағал гирифтан, ба миёни ғап лагад задан** – ғапи касеро буридан, ба миёни ғапи касе даромадан», **аз як гиребон сар баровардан** – муттаҳид шудан, **сари худро ба қафи даст гирифтан** ва ғайра. Маънои аслии онҳо маълум аст ва ин сабаб воҳиди фразеологӣ «бемантиқ» ба назар мерасад. Дар ин маврид маънои фразелогии онҳо ҳамчун маънои дуюме фаҳмида мешавад, ки аз маънои аслиашон вобастагӣ надорад. Бемантиқии чунин воҳидҳои фразеологӣ ҳангоми муқоиса намудани маънои аслии онҳо бо маънои фразеологиашон зоҳир шуда метавонад. Чунин хусусияти ВФ бештар дар ибораҳои рехта ё худ идиомаҳо ба назар мерасад, чунки дар ин гурӯҳи ВФ маънои умумии он аз маънои ҷузъҳои таркибии он барнамеояд:

**Ба ғап ҷунон ҷома мепӯшонд**, ки гиребонамро меқапидам (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 252) **Ба миёни ғап лагад назану** аввал гӯш қун, ки ман чӣ мегӯям! – Ҳасан Холро ба ҷавобгардонӣ нагузошт (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 197) Мо аз Шӯроб Александрову ҳамкоронашро, ҳама муттағиқ шуда, **аз як гиребон сар бароварда**, зада пеш кардем. (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 60) Дидӣ ин газоталабонро, ҳама барои ёрӣ додан ба ҷаноби олий **сарҳои худро ба қафи даст гирифта** тайёр истодаанд (С.Айнӣ. Дохунда, саҳ. 196)

Робитаи ин гуна ВФ бо дигар калимаҳо ба таври мавзӯй-мантиқӣ муайян карда намешавад. Онҳо бо системаи лексикию фразеологии забони адабии мусоири тоҷик муайян карда шуда, бо ҳусусияти таърихии онҳо асоснок карда мешаванд.

Ҳ. Маҷидов изҳори ақида менамояд, ки аз афташ, мавҷуд будани нодурустии муайяни лексикию соҳтории таркиби воҳидҳои фразеологиро низ ҳамчун аломати идиоматикии онҳо баррасӣ намудан лозим аст [67, 54]. Дар забони адабии мусоири тоҷик як қатор воҳидҳои фразеология ҳастанд, ки дар онҳо ҷузъҳои арҳаистӣ ва бегона ба назар мерасанд. Бисёре аз чунин ҷузъҳо танҳо дар дохили ВФ бοқӣ мондаанд ва ба ВФ ҳусусияти гайриодӣ ва хос мебахшанд, ки онҳоро аз тамоми воситаҳои дигари муқаррарии фразеологии забон фарқ мекунонад. Намунаи ин гуна воҳидҳои фразеологиро дар боло аз назар гузаронда будем.

Гуфтаҳои болоӣ моро ба ҳулосае меоранд, ки ҳусусияти маҷозӣ, образнокӣ, барҷастагӣ, возеҳият, айнан аз як забон ба забони дигар тарҷума нашудани онҳо худ ба худ аломати тафриқанок буда наметавонанд, балки натиҷаи нишонаҳои барои ВФ хос, яъне шакли дохилӣ, экспрессивият ва нодурустиҳои гуногуни лексикию соҳтории дар воҳидҳои фразеологӣ мавҷудбуда мебошанд. Дар байни аломатҳои фарқкунандай воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ яклухтии маъно ва устувории соҳторашон аз ҳама муҳимтар мебошанд.

### **I.1.3. МАҶОМИ НИШОНАҲОИ СОҲТОРӢ ДАР ТАСНИФИ ГУРӯҲҲОИ СОҲТОРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ**

Ба доираи фразеология бояд чунин таркиб, ибора ва ҷумлаҳои ду ва зиёда калимаҳо ташкилёфта шомил бошанд, ки аз рӯйи соҳт

устувор буда, маъни яклухт доранд. Маҷмӯи чунин воҳидҳо захираи фразеологии забони тоҷикро ташкил медиҳанд.

Дар навъҳои мухталифи соҳтории ВФ шабоҳати муайян, тарзи ҳосилшавӣ ва дар нутқи равон истифода шудани онҳоро дидан мумкин аст. Қолаби овозии фразеологизм дар шакли шахшуда на фақат шакли зоҳирӣ калимаҳои алоҳида, балки тарҳи муайянро низ дар бар мегирад. Ҳангоми муайян намудани қолаби овозии воҳиди фразеологӣ ба назар гирифтан лозим аст, ки соҳторҳои синтаксисӣ дар нутқ пурра зоҳир шуда метавонанд, ВФ бошанд ин соҳторро асосан тавассути ҳосилаҳои нутқ амалӣ мекунанд. Ба ин маънӣ, дар дар қолабҳои соҳтории ВФ низ қолабҳои синтаксисии забон истифода шудаанд.

Ҳангоми таснифи ВФ-и забони тоҷикӣ ба назар гирифтани нишонаҳои фарқунандаи соҳтории онҳо аҳамияти маҳсус дорад. Агар барои системаи забон далели мавҷуд будани ин қолабҳои соҳторӣ муҳим бошад, пас барои ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун воҳиди забон устувории таркиби лексикию соҳторӣ, яклухтии маъно аҳамияти аввалиндарача пайдо мекунад.

Ба сифати воҳиди аз нав ҳосилшавандай забонӣ ВФ ҳамеша ҳамчун яклухтии муайянни соҳторӣ баромад мекунад. Аз ин нуқтаи назар ба доираи фразеология бояд ду ва зиёда калимаҳое шомил бошанд, ки аз рӯйи соҳт устувор буда, маъни яклухт доранд. Маҷмӯи чунин воҳидҳо захираи фразеологии забони тоҷикро ташкил медиҳанд.

Дар навъҳои соҳтории ВФ шабоҳати муайян, тарзи ҳосилшавӣ ва дар нутқ истифода шуданашонро дидан мумкин аст. Соҳтори синтаксисии ВФ ҳамчун хусусияти зоҳирӣ натиҷаи аз ҷиҳати соҳтор масолеҳи тайёри забон будани онҳо нест. Дар нишонаи фразеологӣ дар шакли шахшуда на фақат ҷиҳати овозии

калимаҳои алоҳида, балки тарҳи муайяни соҳторӣ нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми муайян намудани нишонаи фразеологӣ ба назар гирифтан лозим аст, ки соҳторҳои синтаксисӣ дар нутқ пурра зоҳир шуда метавонанд, нишонаҳои фразеологӣ бошанд ин соҳторро асосан тавассути ҳосилаҳои нутқ амалий мекунанд. Ба ин маънӣ, дар нишонаҳои соҳтории ВФ қолабҳои синтаксисии соҳтори забон таҷассум ёфта метавонанд.

Хулоса, ҳангоми таснифи соҳтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ба назар гирифтани нишонаҳои соҳтории онҳо аҳамият дорад. Масалан, дар ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун воҳидҳои маҳсуси забон нишонаҳои коммуникативӣ, предикативӣ ва модалият мавҷуданд, ки ҷумларо ҳамчун навъи конструксияи синтаксисӣ асоснок менамоянд. Агар барои системаи забон далели мавҷуд будани ин қолабҳои соҳторӣ муҳим бошад, пас барои ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун воҳиди забон устувории таркиби лексикию соҳторӣ, яклюхтии маъно аҳамияти аввалиндарача пайдо мекунад.

## **I.2.ГУРӯҲҲОИ СОҲТОРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА МАВҶЕИ ҚОЛАБҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР БАЙНИ ОНҲО**

ВФ ба сифати воҳидҳои тозапайдои дар заминаи воҳидҳои нутқ ҳосилшуда баробари соҳтори яклюхт ба таркиби лексикии мушахҳас низ соҳиб мебошанд. Ҳар гуна ВФ-и ҷудогона ин қолаби муайяни ҷумла, ибора ё таркибе мебошад, ки ба таври устувор бо калимаҳо пур карда шудааст. Дар онҳо нишондиҳандаҳои зоҳирӣ –

унсурҳои гуногуни грамматикий ва тарҳи сохтори синтаксисӣ нигоҳ дошта шудаанд.

Аз ҷиҳати соҳти зоҳирӣ ВФ қолабҳои гуногуни синтаксисиро ба хотир меоваранд. Дар тарҳи ВФ қолабҳои грамматикий нисбатан маъмултар ҷой гирифтаанд, ин аст, ки аксарияти ВФ аз рӯйи қолабҳои маъмули грамматикии ибора, ҷумла ва таркибҳо ба вучуд омадаанд. Дар захираи фразеологии забонамон баробари таркибҳои оддии устуворшудаи қалимаҳо, ибора ва ҷумлаҳои устувору рехта ва ба ҳукми воҳидҳои тайёри забон табдилёфтаро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Ба ин сабаб воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ аз рӯйи соҳт ба таркибҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳои фразеологӣ ҷудо карда шудаанд.

Воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро вобаста ба соҳторашон ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудан мумкин аст:

1. Ҷумлаҳои фразеологӣ;
2. Ибораҳои фразеологӣ;
3. Таркибҳои фразеологӣ.

Зимнан қайд кардан лозим аст, ки гурӯҳҳои соҳтории ВФ бо хусусиятҳои хоси худ аз ҳамдигар фарқ меқунанд. Масалан, агар дар ҷумлаҳои фразеологӣ бештар образнокии онҳо ба назар расад, дар ибораву таркибҳои фразеологӣ ин хусусият камтар мушоҳида карда мешавад. Ин хусусият бо дар қадом қолаб таҷассум ёфтани онҳо шакли амали мегирад.

### **I.2.1. ҶУМЛАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА ҚОЛАБҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ОНҲО**

Ҷумлаҳои фразеологӣ ба мисли дигар навъҳои соҳторию маъноии ВФ устувор ва дорон маънои яклухт мебошанд. Ҷумлаҳои

фразеологӣ бо вучуди он ки аз рӯйи намуди зоҳирӣ худ аз ҷумлаҳои одии синтаксисӣ тафовути кам доранд ва дар асоси қолабҳои гуногуни онҳо ба вучуд омадаанд, бо соҳти устувор ва маънои яклухти худ аз онҳо ба куллӣ фарқ мекунанд.

Ҷумлаҳои фразеологӣ низ ба мисли ибораву таркибҳои фразеологӣ фақат вазифаи номинативӣ доранд. Яъне бо вучуди дар қолабҳои гуногуни хелҳои ҷумла соҳта шуданашон, ҳангоми дар матн омадан вазифаи як аъзои ҷумларо ичро мекунанд.

Ҷумлаҳои нутқи равон аз рӯйи қолабҳои муайяни забон соҳта мешаванд. Дар натиҷаи равандҳои гуногуни лингвистӣ ва ҳориҷизабонӣ тадриҷан аломатҳои асосии воҳидҳои забонро соҳиб мегарданд – аз навҳосилшавӣ, устувории соҳтор ва маъно ва ба гурӯҳи воҳидҳои забон мегузаранд. Вале ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун намуди маҳсуси ВФ ҳусусиятҳои маҳсуси муайянеро доро мебошанд, ки фақат барои онҳо хос аст. Баъзе аз забоншиносон ҷумлаҳои фразеологиро ҳамчун воҳиди забон эътироф намуда, ҳамзамон дар онҳо мавҷуд будани предикативият, модалиятро баён менамоянд, ки ҷумларо пеш аз ҳама ҳамчун конструксияи синтаксисӣ муаррифӣ менамоянд. Вале як чиз мусаллам аст, ки агар барои системаи забон худи мавҷудияти ин қолабҳои соҳторӣ, дар нутқ ягонагии ин қолабҳои соҳторӣ ва ҷузъҳои модӣ дар матни муайян муҳим бошад, пас барои ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун воҳиди забон устувории таркиби лексикию соҳторӣ, яклухти маъно, дар қолабҳои тайёри забон соҳта шуданашон ва номуттасилият хос аст.

Ҷумлаҳои фразеологӣ ҳамчун воҳидҳои маҳсуси забон ҳусусиятҳоеро зоҳир менамоянд, ки барои дигар навъҳои фразеологизмҳои забони тоҷикӣ низ хос мебошанд ва аз хелҳои ҷумлаҳои сирф синтаксисӣ фарқ мекунанд. Ҳангоми баррасии типологияи соҳторию маъноии ҷумлаҳои фразеологии забони

муосири точик таснифоти анъанавии чумлаҳо аз рӯйи сохторашон мувофиқи мақсад шуморида шудааст. Чунин муносибат бо он асоснок карда мешавад, ки сохтори чумлаҳои фразеологӣ то андозае онҳоро бо навъҳои гуногуни чумлаҳои синтаксисӣ алоқаманд менамояд, аз тарафи дигар бошад, нишонаи фарқунанда ҳангоми чудо намудани навъҳои гуногуни онҳо мебошад. Хусусиятҳои умдаи чумлаҳои фразеологӣ дар шаклҳои умумиятёфтаи грамматикии онҳо таҷассум мейбанд. Ба ин маънӣ шакли умумиятёфтаи воҳиди фразеологии **чашм дӯҳт** дар матн бо шаклҳои мушаххаси он зоҳир шуда метавонад:

Азбаски ҷашми ҳама ба қорӣ **дӯҳта шуд**, вай ноҷор қапчукро берун оварда, аз байни пулҳои қоғазии сиккаи Тошканд, Сибири Бухоро як панҷсумиро қашида ба лӯлибача дод (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 72). Рӯйи Ҳайдар то буни гӯшҳояш лола барин сурҳ шуд, **ҷашм ба замин дӯҳту** аввал ҷавоб надод, сонӣ ҷилави сӯхбатро ба сӯи дигар қашид. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 108) Вай мурғи посӯхта барин аз хона ба кӯчаю аз кӯча ба хона медавид, **ҷашм ба роҳи теппа медӯҳт**. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 149). Ба парандагоне, ки аз болои он деворҳои баланд парвоз карда мегузаштанд, **ҷашми умед медӯҳт**, хаёл мекард, ки онҳо ҳабари модарро ба фарзанд мерасонанд (Ҳ. Назаров. Дар ҷустуҷӯи Карим-девона, саҳ. 394).

Бо назардошти ҳусусиятҳои наҳвии конструксияҳои синтаксисӣ чумлаҳои фразеологии забони муосири точик ба мисли ҳар гуна чумлаҳои муқаррарӣ қолабҳои асосии сохториеро инъикос менамоянд, ки дар забон арзи вуҷуд доранд. Аз рӯйи сохтор ҳамаи чумлаҳои фразеологӣ ду ҷанба дошта, аз рӯйи шакли зоҳирӣ метавонанд ба сода ва мураккаб, яктаркиба ва дутаркиба, пайваст ва тобеъ тақсим шаванд.

Дар забони муюсирине точик нисбатан чумлаҳои фразеологияе сермаҳсул мебошанд, ки аз рӯйи сохтор ба намудҳои гуногуни чумлаҳои сода таалуқ доранд. Чунин чумлаҳои фразеологиро пеш аз ҳама ба дутаркиба ва яктаркиба тақсим намудан мумкин аст. Албатта, чунин тақсимот фақат ҷиҳати зоҳирӣ ВФ мебошад, чунки онҳо аз рӯйи сохтор шабеҳи чумлаҳои содаи дутаркиба ва яктаркиба буда метавонанд. Дигар хусусиятҳои маънои ВФ дар онҳо нигоҳ дошта мешавад, яъне яклухтии маъно, муродифи яккалимагӣ ва ғайра. Масалан, ба сохтори чумлаҳои зерини фразеологӣ диққат додан ин қазијро событ месозад: **дили касе об ҳӯрд, ҷораи сабри касе лабрез шуд, аз сад гули касе як гулаш нашукуфтааст, сар касе ба девор ҳӯрд:**

Ҳарчанд Раҳимбек мисли халтаи холӣ рӯи курсӣ нишасти, **дилаш** аз ин сухани устод яқин **об ҳӯрд** (А. Самад. Паррончакҳо. Аспи бобом, 67) Чаро гумоне надошт, ки бо ин ҳама бурдбориҳо рӯзе **косаи сабраш низ лабрез ҳоҳад шуд?!** (Ю. Аҳмадзода. Ишқи духтари кулаҳпӯш, 13) - Ҳайф аст, ҷавоне ки **аз сад гулаш як гулаш нашукуфтааст**, ҳудро бо як беандешагӣ нобуд кунад (Садриддин Айнӣ. Акнун навбати қалам аст, 97) - барои вай ин аввалин санчиши ҷангӣ, рафиқ комиссар, - ҷавоб дод сардори штаб Тарасевич, - ҳамин хел **сараш ба девор ҳӯрда** одам мешавад (Фотех Ниёзӣ. Мунтаҳабот. Ҷилди 2. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, 137)

Чи хеле ки аз мисолҳои овардашуда бармеояд, чумлаҳои фразеологии доҳили онҳо дар қолабҳои гуногуни чумлаи содаи дутаркиба сохта шудаанд. Ҳамчунин чумлаҳои фразеологиеро низ дучор омадан мумкин аст, ки дар қолабҳои гуногуни чумлаҳои содаи яктаркиба сохта шудаанд.

Ба ҳамин тариқ раванди инкишофи ВФ событ менамояд, ки онҳо на танҳо дар қолаби таркибу ибораҳо, балки дар қолаби

гуногуни чумлаҳо низ ба кор бурда мешаванд. Таҳлили чумлаҳои фразеологӣ дорои нишонаҳои зерин будани онҳоро исбот мекунад: ифодаи маъни яклухту ба ҳиссаҳо чудонашаванда, устувор будани сохту таркиби онҳо, аз байн раftai алоқаҳои зиндаи синтаксисии байни онҳо, дар қолаби чумлаҳои озоди синтаксисӣ сохта шудани онҳо.

### I.2.1.ИБОРАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА ҚОЛАБҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ОНҲО

Ибораи фразеологӣ – ин воҳиди забонии дар шакли тайёр таҷдидшаванда мебошад, ки аз ду ва зиёда ҷузъҳо таркиб ёфта, маъно, таркиб ва соҳтори устувор дорад. Ҳусусияти асосии ибораи фразеологӣ, ки онро аз ибораҳои озоди синтаксисӣ фарқ мекунонад, айнан такрор кардани он мебошад. Ибораҳои фразеологӣ ҳангоми муошират сохта намешаванд, балки ҳамчун воҳидҳои тайёри яклухт мавриди истифода қарор мегиранд. Масалан, гӯянда дар нутқ ибораҳои фразеологии **чаҳми касе кушода шудан, чаҳми дидан надоштан, алифро аз бе фарқ карда натавонистан**-ро ҳамчун масолеҳи тайёр истифода бурда, онҳоро дар қолабҳои тайёр ба кор мебарад:

**Чаҳми** Ҳумор ҳам маҳз дар чунин як ҳолат **кушода шуд** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба, 224). Чунин менамуд, ки гуё пиразан зебоию малоҳати набераашро намеписандад, балки **чаҳми дидан надорад** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 18). АммоFaфурҷон баръакси бародараш ва монанди муллозодаҳои Бухоро тамоман бесавод буда, ҳатто **алифро аз бе фарқ карда наметавонист»** (С.Айнӣ. Ёддоштҳо, 3, 55)

Муайян намудани ҳусусиятҳои ибораи фразеологӣ ва аломатҳои хоси он қатъиян маҳдуд намудани онро аз ибораҳои озоди

синтаксисӣ ва аз тарафи дигар аз калимаҳои алоҳида талаб мекунад. Албатта, ин зарурият аз он сабаб пайдо мешавад, ки ибораи фразеологӣ дар забон ба мисли калимаҳои алоҳида ба кор бурда мешавад, ҳамзамон он аз рӯйи сохтор ба ибораҳои озоди синтаксисӣ шабоҳат дорад, ки ҷузъҳои он аз тарафи гӯянда ба сифати калимаҳои яклухт ва мустақил қабул карда мешавад.

Дар захираи фразеологизмҳои забони тоҷикӣ гурӯҳи аз ҳама калонро ибораҳои фразеологӣ ташкил медиҳанд, ки аз рӯйи сохтору маъни худ дар байни гурӯҳҳои дигари сохтории ВФ мавқеи маҳсусро ташкил медиҳанд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар адабиёти илмии забоншиносӣ баъзе аз тадқиқотчиён истилоҳи ибораи фразеологиро иштибоҳан ҳамчун воҳиди фразеологӣ ё худ фразеологизм ба кор бурдаанд. Ҳол он ки ин гурӯҳи сохтории фразеологӣ бо ҳусусиятҳои лексикию маънӣ ва сохтории худ аз дигар гурӯҳҳои ВФ фарқ мекунанд. Аз ин сабаб ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки ибораи фразеологӣ фақат яке аз навъҳои ВФ-ро ташкил медиҳад.

Ибораҳои фразеологӣ зоҳирان ба ибораҳои озоди синтаксисӣ шабоҳат доранд. Онҳо низ ба мисли ибораҳои озод ҳусусиятҳои гуногуни грамматикро дар худ таҷассум карда метавонанд. Пеш аз ҳама дар байни ҷузъҳои ВФ мавҷуд будани воситаҳои муҳталифи алоқаҳои грамматикӣ мақоме надоранд, онҳо воситаҳои шахшудамондаи забон мебошанд. Ҷиҳати зоҳирӣ ё худ сохтори синтаксисӣ ҳамчун ҷузъи сохтории ВФ фақат дар қолабҳои муайяни фразеологӣ таҷассум меёбад.

Ҳангоми муайян намудани навъҳои сохтории ибораҳои фразеологӣ, ки аз рӯйи ин ё он қолаби сохтории ибораҳои синтаксисӣ сохта мешаванд, ба назар гирифтани ҳусусиятҳои гуногуни онҳо мувоғиқи мақсад мебошад. Вале ибораҳои озоди синтаксисӣ

хусусиятҳои дигаре доранд, ки онҳоро на фақат аз чумла, балки аз ибораҳои фразеологӣ низ фарқ мекунонад. Пеш аз ҳама, дар байни ҷузъҳои ибораҳои синтаксисӣ мавҷуд будани муносибатҳои мавҷудаи байни муайянкунанда ва муайяншавандаро қайд кардан лозим аст. Дар ибораҳои фразеологӣ баръакси ибораҳои синтаксисӣ чунин муносибатҳо моҳияти худро гум кардаанд. Онҳо комилан хира шудаанд ё умуман ба назар гирифта намешаванд, гарчанде дар ҳамаи намудҳои ибораҳои фразеологӣ нишонаҳои зоҳирӣ ин муносибатҳо нигоҳ дошта шудаанд ва бе онҳо ҳеч гуна ибора на синтаксисӣ ва на фразеологӣ вучуд дошта наметавонад.

Ибораҳои фразеологии аз рӯйи соҳтори зоҳиршиашон ва аз рӯйи воситаҳои грамматикии шахшудамондаи таркибашон ба қолабҳои зерин тақсим намудан мумкин аст:

1) *Ибораҳои изофиӣ*. Дар ибораҳои фразеологии дар ин қолаб соҳтшаванда ҳарду ҷузъи таркиби он аз рӯйи маъно метавонанд баробарҳуқуқ бошанд. Чунин ВФ аз рӯйи хусусияти лексикию грамматикии худ бештар бо исм ва сифат муродиф шуда метавонанд. Муқоиса кунед: **гурги борондида** – ботаҷриба, **салмаи сақат** – зиёдатӣ, **барги сабз** – тухфа, қути лоямут – андак, кам, **бедарди миён** – муфт, **чашми танг** – хасисӣ ва ғайра.

Хусусияти асосии ин гурӯҳи ВФ аз байн рафтани алоқаи зоҳирӣ грамматикии байни ҷузъҳои онҳо мебошад. Масалан, дар ибораи фразеологии **қути лоямут**, ки ҳӯроки андак, камро ифода мекунад, чунин хусусиятро аз назар мегузаронем. Зоҳиран дар байни ҷузъҳои ВФ алоқаи тобеъ мушоҳида карда мешавад, яъне лоямут муайянкунандаи калимаи қут мебошад. Вале дар асл чунин нест ва бандаки изофиӣ дар ибораи мазкур воситаи алоқаи муайянкунанда ва муайяншаванда нест. Ҷузъҳои асосӣ ва воситаҳои грамматикӣ фақат вазифаи ҷузъи ҳатмии ВФ-ро иҷро мекунанд. Аз ин ҷиҳат чунин

ибораҳои фразеологӣ як мағҳумро ифода карда, дар ҷумла вазифаи фақат як аъзои онро ичро мекунанд.

Дар ибораҳои фразеологии қолаби “исм + сифат” тартиби ҷойгиршавии ҷузъҳо асосан устувор мебошад: **арши аъло** – авчи баланд, **оинай ибрат** – намуна, **имони комил** – боварӣ:

Зоро вай то ба ин дам худро дар **арши аъло** медид (Ҷ.Икромӣ. Духтари оташ, 93). Як вақтҳо ту барои инсоният **оинай ибрат** будӣ... (Ф.Муҳаммадиев, Куллиёт, 132). Танҳо ба як чиз **имони комил** дорам, ки то дами марг туро фаромӯш намекунам (Ҳ. Аскар. Ашки сари мижгон, 173).

2) *Ибораҳои фразеологии пешояндӣ*. Дар ин гурӯҳи ВФ ҳамчун воситаи грамматикӣ пешоянҷҳои гуногун мавқеъ дошта метавонанд. Пешоянд ҳамчун ҷузъи ҳатмии қолаби ибораи фразеологӣ одатан бештар дар ФВ-и феълӣ бо қолаби “пешоянд +ҷузъи номӣ + ҷузъи асосии феълӣ” мавқеъ маҳсус дорад. Масалан, дар чунин ВФ бештар пешоянҷҳои зерин дучор мешаванд:

а) *пешоянди ба: ба даҳон қулф задан, ба хаёл фурӯ рафтан,*

Бо ҳамсафарони бошқирд, қазоқ ва тоторам ба русӣ гуфтугӯ накунам, **ба даҳонам қулф занам?** (Ф. Муҳаммадиев. Дар он дунё (қиссаи ҳаҷчи акбар), 126) Маҳмуд оҳиста ба стул нишаст ва боз ба тарафи дар нигоҳ карда, нафаси вазнине кашида, **ба хаёл фурӯ рафт** (П. Толис. Куллиёт. Ҷ. 2, 57) Чаманбоғ ба Кумрибибӣ, ки хомӯш монда **ба андеша фурӯ рафта буд**, нигоҳ карда .....пурсид (С. Айнӣ. Гуломон, 24)

б) *пешоянди аз: аз риштаву сӯзани касе огоҳ шудан, аз дил гузаронидан, аз тору пуд задан, аз шаст гаштан, аз рӯ шонаву аз таг фона*

Фармондех гӯё ба ҷавоби ҳар саволи худ нигарон нашуда оҳиста-оҳиста гап пурсида **аз риштаву сӯзани** ҷавони маҳаллӣ пурра

**огох мешуд** (Р.Чалил. Шұроб, 84) Исмат хавотир шуда аз дил гузаронд, ки мабодо бачаҳо муаллимаи навро зик кунанд А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, 54), Қориева дид. ки дўғу дарангаш ба кор намеояду Собирӣ **аз шасташ намегардад**, роҳи муросоро пеш гирифт (С. Начимӣ. Қиёфатулбашар ,55)

в) *пешоянди дар: дар пӯст нағунчидан,*

Қорӣ-ишкамба бо шунидани ин пешниҳод чунон шодӣ кард, ки аз хурсандӣ **дар пӯсташ намегунчид...**(С. Айнӣ. Акнун навбати қалам аст, 286)

3) *Ибораҳои фразеологии ҳамроҳӣ: курта-курта гӯшт гирифтан*

Ба хаёлам, агар муаллим Ҳакимӣ ин ваъдаро ба Қайс ё Раҳимбек медод, **курта-курта гӯшт мегирифтанд** ва яқин зиёфат медоданд (А. Самад. Паррончакҳо, 56)

Фразеологизмҳо бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ мансуб буда метавонанд. Қисми зиёди воҳидҳои фразеологӣ ба феълҳо ва зарфҳо мансуб мебошанд.

Ибораҳои фразеологиро аз рӯйи мансубиятвон ба ин ё он ҳиссаи нутқ ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудан мумкин аст:

1. **Ибораҳои фразеологии исмӣ.** Дар қатори ибораҳои фразеологии номӣ гурӯҳи нисбатан серистеъмолро ибораҳои фразеологии исмӣ ташкил медиҳанд. Масалан, **гурги борондида, барги сабз, салмаи сақат, қути лоямут** ва ғайра .

2. **Ибораҳои фразеологии сифатӣ.** Ин навъи воҳидҳои фразеологӣ нисбатан камтаранд ва ба мисли ибораҳои фразеологии исмию феълӣ серистеъмол нестанд.

4) **Ибораҳои фразеологии феълӣ.** Навъи аз ҳама сермаҳсули сохториу маъноии ВФ дар забони адабии мусоири тоҷик мебошанд.

Нисбат ба дигар гурӯҳҳои сохторио маънӣ ибораҳои фразеологии феълӣ одатан ба осонӣ чудо карда мешаванд. Мансубияти онҳо ба гурӯҳҳои алоҳидай воҳидҳои фразеологӣ аз нуқтаи назари грамматикӣ нисбатан равшантар зоҳир мегардад. Ин ба хусусиятҳои маҳсуси ҷузъи асосии онҳо, ки аксаран навъҳои гуногуни феълҳои тасрифӣ ва ғайритасрифиро дар бар мегиранд, вобастагӣ дорад.

Ҳ.Мачидов қайд мекунад, ки ибораҳои фразеологии феълии дорои ҷузъҳои асосии феълии тасрифнашаванда барои забони муосири тоҷикӣ ҷандон хос нестанд [66]. Онҳо асосан бо ҷузъи асосии масдарӣ ва сифати феълӣ зоҳир мегарданд. Масалан, ибораҳои фразеологии феълии **нарҳи сабзию пиёзро напурсида, начакондаву нарезонда, лаҷоми қасеро қашидан:**

**Нарҳи сабзию пиёзро напурсида**, вайро ҳам ба қӯшоқи занҷаллобҳо зада бадном мекунанд (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 254) Мавзунаро ин «хушхабар»-ҳое, ки Ҷовиди бесабру қарор рӯзи дигар **начакондаву нарезонда** ҳангоми дидорбинии кутоҳмуддати хеш ба ўрасонд, ғайри ҷашмдошт зиқу ошуфта накард (И.Файзулло. Кӯҳи панҷум, саҳ. 190). **Лаҷоми** маҳсумро ақалан саҳле **қашидан** хуб мешуд, то ин ки аз табақ нағеланд (Ф.Муҳаммадиев. Дар он дунё. саҳ. 102).

Аксари ВФ-и феълӣ ҷузъи асосии феълии тасрифшаванда доранд. Берун аз матн чунин воҳидҳои фразеологиро дар шакли умумиятёфта, яъне масдарӣ овардан мумкин аст, вале ин моҳияти феълии онҳоро гум карда наметавонад, чунки шакли масдарӣ яке аз шаклҳои мавҷудияти онҳо мебошад. Дар забони адабии муосири тоҷик робитаи байни ҷузъҳои ин гуна воҳидҳои фразеологии феълӣ ба андозае гусаста аст, ки ҳар гуна алоқаҳои синтаксисӣ моҳияти худро гум кардаанд. Ин хусусият ҳатто дар ибораҳои фразеологии

феълие, ки дар матн ҷузъҳои онҳо аз ҳамдигар дур афтодаанд, нигоҳ дошта мешавад. Дар матн баъзан ҷузъи номии чунин воҳидҳои фразеологӣ ба андозае аз ҷузъи феълӣ дур меафтад, ки дар байни онҳо ҷузъҳои зиёди ғайрифразеологӣ ҷойгир шуда метавонанд. Масалан, дар воҳиди фразеологии дил **сӯхтан, обруи касе рехтан, риштаи умри касе канда шудан, пӯсткандаи гапро гуфтан** ва ғайра чунин хусусиятро мушоҳида намудан мумкин аст:

**Дилам** ба меҳнати онҳое, ки ин ангиштро кандаанд, ба ин ангишти хирворшудаю сӯхтаистода, ки дер боз ту ҳисоби бор қунонида фиристодани онро наёфтай, **месӯзад** (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 312). **Обруи** муаллими физкултура, ки пеш марди майдон шуда мегашту буруташро табар намебурид, дар байни бачаҳо **рехт** (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 9). **Риштаи умри** ҷавони Султон Сафоев дар синни сию ду бемаҳал **канда шуд** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ. 25). - Ана, бале, шоир ки ҳаст, **пӯсткандаи гапро** бо ташбехи нозук боб карда **гуфтаасту** мондааст, оғарин! (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ.102).

ВФ-и феълӣ бо таркиби лексикию соҳтории ҳам дучузъа ва ҳам бисёрчузъа дучор шуда метавонанд. Воҳидҳои фразеологии феълии дучузъаи навъи ҷузъи номӣ + ҷузъи асосии феълӣ, пешоянд + ҷузъи номӣ + ҷузъи асосии феълӣ дар забони адабии мусоири тоҷик нисбатан серистеъмолтар мебошанд.

Ба сифати ҷузъи номӣ дар воҳидҳои фразеологии феълии дучузъаи навъи ҷузъи номӣ + ҷузъи асосии феълӣ бештар исм, сифат, сифати феълӣ, зарф, нидо омада метавонад. Масалан: **лаб фурӯ бастан** (... ҷун ҷашмаш ба Ҳол афтод, аз ҷиддӣ шудани қиёфаи ў ба ҳарос афтод магар, ки **лаб фурӯ баст** (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 66); **дум хода кардан** (Зӯрашон ки омад, «палангӯ фердинанд»-ҳояшонро партофта ҷун сагони посӯхта **дум хода мекунанд** (Н.Тиллозода. Қиссаи

портфели сурх, сах.7); **сурху сафед шудан** (- Дустам, ман гумон кардам, ки Худо туро танҳо барои он оғаридааст, ки гапи дигаронро шунида **сурху сафед шавӣ...** (М.Миршакар. Ёди ёри меҳрубон, сах. 182); **оҳ қашидан** (Ман ғами шуморо хӯрда **оҳ қашида истодаам.** (Р.Ҷалил. Шӯроб, сах. 215).

Ба сифати ҷузъи асосии феълӣ на фақат феълҳои сода, балки феълҳои таркибии номӣ низ омада метавонанд: **дили қасеро хунук кардан** - Ҳамин найрангҳо катӣ дили туро аз вай **хунук кардани** набошанд? (Р. Ҷалил. Шӯроб, сах. 341); **худро гум кардан** -Павел. ки бори аввал чунин ваҳшигариро медид, худро **гум карда**, дар ҷояш шах шуда монда буд (Н. Тиллоzода. Қиссаи портфели сурх, сах. 21); **қолаб тиҳӣ кардан**- Бечора тамом аз ҳол рафта қариб буд, ки **қолиб тиҳӣ кунад** (С.Улугзода. Восеъ, сах. 8); **кӯҳро талқон кардан** - ... одаме, ки **кӯҳро талқон мекунад** ва аз хок зар мерӯёнад, дикқати шуморо ба худ ҷалб менамояд (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, ч.1, сах. 164).

Намуди дуюми ибораҳои фразеологии дучузъаи феълӣ бо қолаби пешоянд + ҷузъи номӣ + ҷузъи асосии феълӣ ҳамчунин дар забони адабии муосири тоҷикӣ сермаҳсул мебошад. Дар ин қолаб пешояндҳои ба, аз, дар, бар ва ғайра бештар дучор меоянд. Масалан, **ба рӯйи касе надавидан, ба ҷома нағунцидан, аз дил гузаронидан, дар курта нағунцидан** ва ғайра:

То ҳол, шуқр, **ба рӯям надавидааст**, гапамро нагардондааст. (А.Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, сах. 30). Раиси колхоз ин суханҳои мӯйсафедро шунида **ба ҷомааш намегунцид.** (Ҳ. Назаров. Дар ҷустуҷуи Карим-девона, сах. 158). Акнун **аз дил мегузаронд**, ки нағзаш ба ягон ҷойхонаи канораи ороми шаҳр рафта шабро гузаронад. (Р.Ҷалил. Шӯроб, сах. 41). Танҳо баъди ин сиррашро ба модару бародараш гуфт. Модар аз шодӣ **дар курта намегунцид.** (Н. Тиллоzода. Қиссаи портфели сурх, сах. 207).

Ибораҳои фразеологии феълии бисёрчузъа аз ибораҳои дорои ҷузъҳои номии васеъшуда иборатанд. Ба сифати ҷузъи номӣ ибораҳои яклухт ба кор бурда мешаванд. Масалан, дар қатори воҳидҳои фразеологии феълии бисёрчузъаи зерин чунин хусусиятро мушоҳида кардан мумкин аст: **шири модар ба даҳон омадан, ба иззати нафси касе панча задан, аз ҳати қашидаи касе берун набаромадан, ба лаб муҳри хомӯшӣ задан, сари қалобаи худро гум кардан** ва ғайра:

То як шогирдро кор ёд дода ангишткан мекунед, ки **шири модар ба даҳон мебиёяд**. (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 45). «Ман, - мегуфтааст ӯ, - дигар дар ин ҷо монда наметавонам. Ҷаҳонгиро **ба иззати нафси ман панча зад** (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, саҳ. 9). - Агар ҳоҳед, ки ҷонатон саломат монад, ба гапи ман бояд гӯш кунед ва **аз ҳати ман қашидагӣ набароед**. (Н. Тиллозода. Қиссаи портфели сурҳ, саҳ. 49). ... дигар воқифони асрор ҳам дар ин бобат **ба лабҳояшон муҳри хомӯшӣ зада буданд** (С. Улугзода. Восеъ, саҳ. 137). ... аз тарафи дигар ба умеди оянда як дараҷа хурсанд шуда, аз шодӣ **сари қалобаи худро гум карда** хизмат мекард... (С.Айнӣ. Дохунда, саҳ. 222).

Ҳамчунин воҳидҳои фразеологии феълиро низ дучор омадан мумкин аст, ки ҳам ҷузъи номӣ ва ҳам ҷузъи феълии онҳо дар шакли васеъшуда воқеъ мегарданд. Масалан, воҳидҳои фразеологии феълии **пеш аз пода ҷанг бардоштан, сари қалобаи худро гум кардан, ба поий касе теша задан** ва ғайраҳо:

- Мехоҳам, ки **пеш аз пода ҷанг набардошта** ором бошӣ ва нағзакак ба гӯшат рехта монам, ки ту дигар меҳмон не, ҷияни ман мешавӣ... (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ. 247). ... аз тарафи дигар ба умеди оянда як дараҷа хурсанд шуда, аз шодӣ **сари қалобаи худро гум карда** хизмат мекард... (С.Айнӣ. Дохунда, саҳ. 222)
- Гап аз ҳазил гузашт, қизим! – таъқид карда гуфт падараш, пага-

фардо ҳамин Саида ва ҳамин Амонов **ба пои мо теша мезанад**, ин маълум ва равшан аст (Ч.Икромӣ.Асарҳои мунтаҳаб, ҷ.1, саҳ. 140).

Хулоса, ВФ дар забони тоҷикӣ дорои хусусиятҳои гуногуни лексикию маънӣ буда, бо ин хусусияташон аз воҳидҳои дигари забон фарқ меқунанд. Аз ҷиҳати соҳторӣ низ ВФ ба қолабҳои соҳтории синтаксисӣ шабоҳат доранд. Вале ин шабехият ҷиҳати зоҳирӣ онҳо буда, хусусияти умдаи онҳо бахши фразеологияро ба яке аз қисматҳои мустақили забон табдил додааст.

Гарчанде дар аксари ВФ воситаҳои гуногуни грамматикӣ ҷузъи ҳатмии фразеологизм бошанд ҳам, аммо онҳо дар доҳили фразеологизмҳо аз вазифаи синтаксисии худ маҳруманд, чунки алоқаҳои наҳвие, ки зоҳирان дар онҳо дида мешавад, тамоман хира ё нест шудаанд.

## БОБИ П. ВОХИДХОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ ВА ҲОСИЯТХОИ МУҲИМТАРИНИ ОНҲО

Чи хеле ки қайд намудем, амсиласозӣ ё ҳуд аз рӯйи қолабҳои муайян сохта шудан дар илми имрӯза мавқеи устувор дорад ва фарогири соҳаҳои гуногуни фаъолияти илмии инсон, истехсолот, мебошад.

Он дар забоншиносии имрӯза низ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар доираи фразеология бошад, барои таҳқиқи сабабу роҳҳои соҳтшавии ВФ ба кор бурда мешавад. Истилоҳи модел, ки ба тоҷикӣ онро амсила баргардон кардем, аз вожаи лотинии *modulus* гирифта шуда, ҳамчунин мағҳуми яксон нест. Он маъноҳои “андоза, намуна, меъёр, соҳтор, система аломатҳо”-ро низ ифода мекунад.

Дар забоншиносӣ тафсирҳои гуногуни истилоҳи мазкурро дарёфт намудан мумкин аст. Дар марҳилаи аввал масъалаи фразеологизмҳои ҳамқолаб асосан ба роҳҳои ҳосилшавии онҳо равона карда шуда буд.

Дар забоншиносии рус силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо истилоҳи «серия» ифода карда шуда бори аввал онро забонишиноси барҷастаи шветсарӣ Шарл Балли мавриди истифода қарор дода буд [15, 100].

Дар забоншиносии шӯравӣ оид ба ин масъала дар асару мақолаҳои академик В.В.Виноградов, М.В.Крилов [60], В.П.Жуков [52], С.И.Ожегов [94]? Л.И.Ефимов [50, 51], С.Г.Гаврин [33], Н.Н.Амосова [7], В.Н.Анасимова [8], И.С.Горелик [36], А.В. Кунин [61] И.И.Чернишева [144] зимни омӯзиши воҳидҳои фразеологии забонҳои русӣ, англисӣ, немисӣ оид ба паҳлӯҳои гуногуни соҳтшавии онҳо изҳори ақида карда мешавад.

Истилоҳи «серияи фразеологӣ», ки дар ибтидо, аз ҷумла дар асарҳои Ш.Балли ва В.В.Виноградов ҳамчун силсилаи воҳидҳои фразеологии дорои як ҷузъи умумӣ шарҳ дода мешуд, минбаъд тафсири васеъ ва муҳталифи худро меёбад. Масалан, В.Л.Архангелский дар мақолаи ба ин масъала бахшидаи худ [13] ба ҳусусиятҳои маъноии серияҳои фразеологӣ диққат дода, воҳидҳои фразеологии навъи «ни рыба, ни мясо», «ни свет, ни заря»-ро низ ба қатори серияҳои фразеологӣ шомил медонад. Дуруст аст, ки чунин воҳидҳои фразеологӣ дорои соҳтори яхела мебошанд, аммо дар онҳо ҷузъи устувори семантиկӣ, ки аксари тадқиқотчиён нишонаи асосӣ ва фарқкунандай серияҳои фразеологӣ мешуморанд, дига намешавад.

В.П.Жуков як қатор воҳидҳои фразеологии навъи «сифат + исм»-ро таҳдил намуда, қайд менамояд, ки аксари фразеологизмҳои забони русӣ ҷузъҳои умумие доранд, ки ба туфайли онҳо воҳидҳои фразеологии мазкур ба як қолаб муттаҳид мешаванд [54,89]. А.В.Кунин ҷузъи доимии чунин воҳидҳои фразеологиро инвариантӣ лексикӣ меномад [61].

«Воҳидҳои фразеологии, ки дар асоси ин ё он қолаб соҳта мешаванд, варианҳои гуногун дошта метавонанд, вале бо вучуди ин маънии умумии инвариантӣ худро нигоҳ медоранд» - қайд менамояд Л.И.Ефименко [48,69].

Гояи инвариантнокиро муҳақиқи амрикӣ У.Росс Эшби чунин маънидод менамояд: «Аз тамоми маънои қалимаи «устуворӣ» ғояи асосии «инвариантнокӣ» мегузарад. Ин ғоя аз он иборат аст, ки гарчанде система умуман тағйиротҳои муайянро аз сар мегузаронад, як қатор ҳусусиятҳои умумиятдодашудаи онҳо, яъне инвариантҳо бетағийир нигоҳ дошта мешаванд [101, 125].

Аз гуфтаи Э.Росс Эшби бармеояд, ки гарчанде худи системаи воҳидҳои фразеологӣ ба тағиирот дучор ояд ҳам, ин боиси дигар шудани маъно ва хусусияти онҳо намегардад. Масалан агар дар сислсилаи воҳидҳои фразеологии **риштаи хайёлро буридан, риштаи хайёлотро буридан, риштаи хайёлро қандан, риштаи хайёлро баркандан, банди хайёлотро қандан, тори хайёлот қанда шудан** ва ғайра воҳиди фразеологии якум ҳамчун нусхай асл қабул карда шавад, фразеологизмҳои дигар маънои умумии онро нигоҳ медоранд, гарчанде дар соҳтори ин воҳидҳои фразеологӣ тағииротҳои ҷузъӣ ба назар мерасанд:

- Ҳой, ман қатӣ мегардӣ ё хаёлат қатӣ? - китфаш қатӣ маро такон доду **риштаи хаёламро бурид** (Б.Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 262). Занги телефон **риштаи хаёлоти маро барканд.** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум,151) –Имшаб афсона мегӯед ё китоб меҳонед? - **риштаи хаёлоти маро мебурад** Хусрав. (У.Холиқов.Ёди дил,19) ... қаровули соҳтмон Зариф-бобо **риштаи хаёлотамро барканд.** (Р.Ҷалил. Гардиши фалак,3) Овози мусофирие **риштаи хаёлоти мӯйсафедро қанда кард.** (М.Бахти. Рӯҳи тавони,253). Аз якбора истодани машина Исломзода такон хурда **тори хаёлоташ қанда шуд.** (А.Баҳорӣ. Рӯзи таваллуд,52) – Ғавғо накунед, - гуфт директор ва садои ҷаҳдолуди ӯ **банди хаёлоти** Исфандиёрро **қанд.** (У.Қӯҳзод. Роҳи паси ағба, 212)

Ю.А.Гвоздарев дар асари худ «Ибораҳои фразеологии забони ҳозираи русӣ» боби маҳсусеро ба хусусиятҳои муҳими лингвистии серияҳои фразеологӣ бахшидааст, ки «Сериянокии ибораҳои фразеологӣ» номида шудааст [34, 43-50]. Дар боби мазкур масъалаҳои зиёде ба миён гузошта шудаанд, аз ҷумла, системанокии фразеология ва мағҳуми серияҳои фразеологӣ, навъҳои серияҳои фразеологӣ таҳдил карда мешаванд. Ҷи хеле ки қайд кардем, дар дохили серияҳои

фразеологӣ гунаҳо ва муродифотро низ дучор омадан мумкин аст. Муаллиф ҳамин хусусияти онҳоро ба назар гирифта, онҳоро ба гурӯҳҳои зерин чудо мекунад:

1. Серияҳои варианти-синонимӣ.
2. Серияҳои синонимӣ.
3. Серияҳои антонимӣ

Дар ин таснифот хусусиятҳои грамматикий ва лексикию маъноии ҷузъҳои устувор ва ивазшаванд ба асос гирифта шудаанд.

Оид ба имконияти дар қолабҳои гуногун сохташавии ВФ на фақат андешаҳои гуногун, балки муҳолифи якдигар мавҷуданд. Як гурӯҳ забоншиносон аз рӯйи қолабҳо сохта шудани воҳидҳои фразеологиро қатъиян рад намуда, ба тарзи фардӣ сохта шудани фразеологизмҳоро яке аз хусусиятҳои фарққунандай онҳо медонанд. Масалан, А.В.Кунин чунин изҳор менамояд: «Воҳидҳои фразеологӣ ҳеч гоҳ аз рӯйи қолабҳои сохторию маънӣ сохта намешаванд. Пайдоиши чунин қолабҳо ба таҷзияи воҳидҳои фразеологӣ оварда мерасонад» [72, 123].

Гурӯҳи дигари олимон аз рӯйи қолабҳои муайяни сохторию маънӣ шакл гирифтани ВФ-ро эътироф намуда, хусусиятҳои лексикию грамматикии ин гуна қолабҳоро асоснок менамоянд.

Дар мақолаҳои як гурӯҳи забоншиносон [113; 104, 105, 106; 185; 18; 27; 26; 43] оид ба сохтор, маъно ва хусусиятҳои воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб сухан ронда мешавад. В.М.Мокиенко дар мавриди муайян намудани сарҳади сохташавии ВФ-и ҳамқолаб қайд мекунад: «Амсиласозии (моделируемость) сохтор ва маънои воҳидҳои фразеологӣ, чи хеле ки маводи амалии бисёре аз забонҳо нишон медиҳанд, ин ҳақиқати объективист. Маҳз хусусияти аз рӯйи қолаб сохта шудани фразеологизмҳо ҳангоми таҳвилҳои (трансформатсияи)

гуногуни нутқ аз тарафи соҳибони забон фахмидани онҳоро таъмин менамоянд, маҳз қолабсозии фразеологӣ омили таҷдиidi мунтазами таркиби он, дар асоси тарҳиву соҳторию маъноии куҳна пайдо шудани силсилаҳои нави фразеологӣ мегардад» [101, 161]. Дар мақолаи дигари худ муаллифи мазкур таъкид менамояд, ки «модели соҳторӣ – ин қолаби фразеологизм, яке аз омилҳое мебошад, ки устуворӣ ва ҳамчун воҳиди устувори забон арзи ҳастӣ намудани онро таъмин намуда, ҳатто ба дараҷаи муайян айнияти маънои воҳиди фразеологиро ба тартиб меандозад» [100, 253].

Дар асари монографии М.В.Палевская [118] фразеологияи асри XVIII-и рус аз рӯйи моделҳо(амсилаҳо) мавриди пажӯҳиш қарор дода мешавад. Муаллиф мағҳуми «модел»-ро маҳз ба маънои «хоси соҳтории» ибораҳои устувор истифода бурда, аломатҳои грамматикӣ ва маънои онҳоро муайян менамояд.

Имконияти аз рӯйи соҳтори воҳидҳои фразеологии мавҷудаи забон шакл гирифтани фразеологизмҳои гуногун, чи хеле ки аз сайри муҳтасари адабиёти илмӣ бармеояд, ханӯз аз тарафи Шарл Балли таъкид шуда буд. Ин нишондод барои омузиши бисёр масъалаҳои марбути соҳтор ва маънои воҳидҳои фразеологӣ замина гузошт.

Академик В.В.Виноградов дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ мавҷуд будани ҷузъҳои доимӣ ва ивазшавандаро нишон дода буд. Минбаъд дар забоншиносии шӯравӣ онҳо ба таври гуногун тафсир дода шуданд. Ҷузъҳои доҳили фразеологизмҳо аз нуқтаи назари хусусиятҳои маънои грамматикӣ дараҷаи гуногуни устуворӣ зоҳир менамоянд. Дар қисми муайяни воҳидҳои фразеологӣ яке аз ҷузъҳои таркибӣ маънои умумии фразеологизмро нисбатан равшантар ифода карда метавонад. Ҷузъҳои дигар барои ҳамчун фразеологизм шакл гирифтани калимаи мазкур ёрӣ мерасонанд. Масалан, дар силсилаи

воҳидҳои фразеологии **рӯйи камиро надидан**, **рӯйи асириро надидан**, **рӯйи хориро надидан** ва ғайра ҷузъҳои «камӣ», «асириӣ», «хорӣ», дар фразеологизмҳои **бӯйи ҳасад омадан**, **бӯйи дуруғ омадан**, **бӯйи ранчиш омадан**, **бӯйи бидъат омадан**, **бӯйи ҷанг омадан**, **бӯи некӣ омадан** ва ғайра ҷузъҳои «ҳасад», «дуруғ», «ранчиши». «бидъат», «ҷанг» дар муайян намудани маъни фразеологизм мавқеи муҳим доранд.

- Ҳаргиз **рӯи камиро набин**, илоҳо сиҳат шаваму дар тӯи арӯсият хизмат кунам (13). - Худо нигоҳ дорад, асло **рӯи асириро набинед**, - гуфт Мария Мировна (Ф. Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 420) Ҳайр, илоҳо дар ду дунё **рӯи хориро набинед** (Ф.Муҳаммадиев. Дар он дунё, сах. 67) - Инро яқин донед, ки аз онҳо ҳеч гоҳ **бӯи некӣ намеояд**, онҳо ба ҷуз талаю тороҷ кардани ҳалқи ситамкаш, дигар чизро намедонанд (Ҳ.Назаров. Дар ҷустуҷӯи Карим-девона, сах. 92)

Ҷузъҳои ба таркиби ВФ дохилшаванд ҳусусиятҳои маънӣ ва ғрамматикии худро доранд. Дар забоншиносии шӯравӣ истилоҳҳои «ҷузъи асосии семантикий» (семантически опорный пункт) ва «ҷузъи асосии ғрамматикий» (грамматически стерженевый компонент) муайян карда шудаанд [137, 140].

Ҷузъи асосии семантикий гуфта калимае дар назар дошта шудааст, ки маъни асосии фразеологизмро дар ҳуд таҷассум мекунад. Ҷузъи асосии ғрамматикий калима ё гурӯҳи калимаҳое мебошанд, ки барои дар қолаби муайян шакл гирифтани воҳидҳои фразеологӣ кӯмак мерасонанд. Ба ин маънӣ, дар силсилаи воҳидҳои фразеологии болоӣ калимаҳои «бӯи», «омад» ҷузъҳои асосии ғрамматикий мебошанд, зоро онҳо барои ҳамчун воҳиди мустақили фразеологӣ шакл гирифтани ибораҳои зикршуда ёрӣ мерасонанд.

Истилоҳҳои болой ба тарзи дигар низ тафсир дода шудаанд. Дар воҳидҳои фразеологӣ одатан ҷузъҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки онҳоро бо калимаҳои муродифиашон иваз кардан мумкин нест ва ба эллипсис дучор намеоянд. Чунин калимаҳо ҷузъи асосии семантиқӣ номида шудаанд [136,46].

Ҷузъҳои асосии семантиқӣ ва грамматики дар хамаи воҳидҳои фразеологӣ дучор намеоянд. Махсусан, идиомаҳо, ки маънои яклухти онҳо аз семантикаи ҷузъҳои дохилиашон барнамеояд, ин гуна хосиятро надоранд. Идиомаҳо бо яклухтии маъно, фардият, устувирию ивазнашавандагии калимаҳои таркибашон аз дигар навъҳои воҳидҳои фразеологӣ фарқ мекунанд. «Дар шакли ифодаҳои идиоматики дараҷаи олии абстраксияи фразеологӣ – раванди фразеологизатсияро мушоҳида намудан мумкин аст» [91,316].

Барои хубтар дарк намудани соҳтор ва маънои воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҷузъҳои дохили онҳоро ба доимӣ ва ивазшаванда ҷудо намудан зарур аст.

Ҷузъи доимӣ гуфта калима ё гурӯҳи калимаҳоеро меноманд, ки дар силсилаи воҳидҳои фразеологии ба ин ё он қолаб дохилшаванда такрор шуда меоянд. Ҷузъҳои ивазшаванда дар ин силсила воҳидҳои нави фразеологиро ба вучуд меоранд. Масалан қолаби фразеологии «*риштаи чизе канда шудан*»-ро дидаром. Дар қолаби мазкур фразеологизмҳои **риштаи хайёл канда шудан**, **риштаи умр канда шудан**, **риштаи гуфтугузор канда шудан**, **риштаи сӯҳбат канда шудан**, **риштаи андеша канда шудан** ва воҳидҳои фразеологии шакли дигар ин қолаб «*риштаи чизеро буридан*»: **риштаи мехру муҳаббатро буридан**, **риштаи ошноиро буридан**, **риштаи хаёлро буридан** ва ғайраҳо сохта мешаванд:

- Марҳамат, - гуфт Давлат **риштаи хаёлро канда** (Ф.Ниёзӣ.Ҳар беша гумон мабар, ки холист, 439). Қаровули соҳтмон Зариф-бобо **риштаи хайёламро бурид** (Р.Ҷалил.Гардиши фалак,3). **Риштаи умри** ҷавони Султон Сафоев дар синни сию ду бемаҳал **канда шуд** (Ф.Ниёзӣ.Ҳар беша гумон мабар, ки холист, 27). Фақат ин ки духтар дар тарадуди рафтан афтоду **риштаи гуфтугузори** дуяшон чору noctor канда шуд (С.Улуғзода, Восеъ,48). ...балки боиси **канда шудани риштаи ҳаёти** ду одами зинда гардидааст (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд, 86). Ногоҳ дар нимроғ шуд ва **риштаи сӯҳбати онҳоро барканд** (А.Самадов.Косай давр,232). – Акнун чӣ кор қунем? - **риштаи хаёли** ӯро бурида пурсид Умматқул (Сорбон. Ҷугӣ,85). Чун Руқиябегим ӯро ба ин ҳол дид, **риштаи меҳру муҳаббат аз вай бурид** (С.Айнӣ.Куллиёт, 13,121). Агар наояд, пас **риштаи ошноиро бармеканад** (Р.Ҷалил.Шӯроб,309).

Аъзоҳои доимии болоии қолаби зикршуда – «*ришта*», «*канда шудан*» (*буридан*)» дар ВФ-и мазкур такрор шуда омадаанд. Онҳоро ҷузъҳои асосии грамматикий номидан мумкин аст, чунки барои ҳамчун фразеологизмҳо шакл гирифтани ҷузъҳои ивазшаванда қўмак мерасонанд. Фақат илова шудани ҷузъҳои ивазшаванда (*хаёл, умр, андеша, сӯҳбат, гуфтугузор*) ба қолаб маънои мустақили фразеологӣ мебахшанд. Дар ВФ-и ҳамқолаб ҷузъҳои ивазшаванда одатан ба маънои аслии худ меоянд. Ин гуна ҷузъҳо то андозае маънои озод доранд, бинобар ин онҳоро бо муродифҳояшон иваз намудан мумкин аст. Дар натиҷа силсилаи воҳидҳои фразеологияе ба вучуд меоянд, ки бо ҳамдигар ҳусусияти муродифӣ доранд: **риштаи умр канда шудан – риштаи ҳаёт канда шудан – риштаи зиндагӣ канда шудан**

Силсилаи ВФ-и ҳамқолаби болоӣ аз рӯйи тобиши маънӣ фарқ мекунанд: **риштаи умр канда шуд – вафот кардан, риштаи хайёл**

**канда шуд** – ба худ омадан, **риштаи гуфтугузор канда шуд** – қатъ шудани сұхбат, гуфтугузор, **риштаи ошноиро буридан** – қатъ намудани муносибати дұстонаро бо касе ифода мекунанд. Азбаски асоси лексикии қолаб дар ҳамаи фразеологизмҳо бетағирир боқӣ мемонад, аз рӯи тобишҳои маънӣ ВФ-и номбурда нисбати ҳамдигар тобишҳои муродифӣ низ зоҳир карда метавонанд: **риштаи умр канда шуд** – қатъ шудани умр, **риштаи хаёл канда шуд** – қатъ шудани хаёл, **риштаи сұхбат канда шуд** – қатъ шудани сұхбат, **риштаи гуфтугузор канда шуд** – қатъ шудани гуфтугузор, **риштаи андеша канда шуд** – қатъ шудани андеша ва ғайра.

Шояд аз ин сабаб баъзе тадқиқотчиён дар байни ВФ-и ҳамқолаб мавчуд будани муносибатҳои муродифиро маҳсус таъкид намуда, ҳатто онҳоро силсилаи синонимӣ ҳам номидаанд. Масалан, С.Г.Гаврин фразеологизмҳои ҳамқолабро ба маънои маҳдуд ва васеи инвариантӣ чудо намуда, дар воҳидҳои фразеологии гурӯҳи аввал (маънои маҳдуди инвариантӣ) дар байни ҷузъҳои ивазшаванда муносибати эквивалентӣ ва муродифиро қайд намуда, ибораҳои навъи «гробовое молчание» - «гробовая тишина», «гомерческий смех»-«гомерческий хохот»-ро мисол меоварад [35, 78].

Ҳангоми муайян намудани тавсифи лексикую маъноии ҷузъҳо ба назар гирифтап зарур аст, ки ҷузъҳои доимӣ одатан маънои марбути (вобастаи) фразеологӣ дошта гүё як андоза мустақилияти лексики худро гум кардаанд. Аммо дар асл бошад, маънои умумии қолабро бе ҷузъҳои ивазшаванда ҳам ба таври муайян тавзех додан мумкин аст. Масалан, қолабҳои «**ба аспи чизе савор шудан**», «**риштаи чизеро буридан**» ва ғайраго ба маънои асл, яъне воқеӣ ҳам фаҳмидан мумкин аст. Ин маъно дар қолаб як андоза ҷамъbastкардашуда, умумиятдодашуда аст: **ба аспи чизе савор шудан** – азми амале кардан,

**риштаи чизеро буридан** – амалеро қатъ кардан ва ғайра. Хеле кам воқеъ мегардад, ки ҷузъҳои ивазшавандай силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб маъни маҷозӣ дошта бошанд. Масалан, дар асоси қолаби фразеологии «**ба аспи чизе савор шудан**» фразеологизмҳои **ба аспи хаёл савор шудан, ба аспи мансаб савор шудан, ба аспи қаҳр савор шудан**», «**ба аспи чӯбин савор шудан**» ва ғайра шакл мегиранд. Ҷузъҳои доимии қолаб «**ба аспи ... савор шудан**» маъни маҷозӣ доранд. Ҷузъи ивазшаванда бошад ба маъни аслии худ омада, муродифи фразеологизм шуда метавонанд: **ба аспи хаёл савор шудан** – хаёл кардан, **ба аспи қаҳр савор шудан** – қаҳр кардан, **ба аспи мансаб савор шудан** – соҳиби мансаб шудан. Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби зикршуда ба ғайр аз ҷузъҳои доимӣ фақат калимаи «чӯбин» ба маъни маҷозии худ омада, ба фразеологизм ҳарактери идиоматикӣ бахшидааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» аспи **чӯбин** ҳамчун ибораи маҷозӣ ба маъни тобут омадааст [124, 93].

Баъзе муҳаққиқон гурӯҳи ВФ-и як ҷузъи умумии лексикӣ доштаро бо истилоҳи «гурӯҳи калимаҳои ҳамреша» ё худ «лонай фразеологӣ» (фразеологическое гнездо) ифода намудаанд. Чунин ақидае пешниҳод карда мешавад, ки лонаи фразеологӣ силсилаи воҳидҳои фразеологиеро мутаҳид менамояд, ки ҳамон як калима дар таркиби онҳо ба сифати ҷузъи мутакко дучор омада, тобишҳои гуногуни маънии онро ифода менамояд [26,6].

Назар ба ин ақида, фразеологизмҳои зер, ки ҷузъи асосии онҳо «дил» аст, бояд ба як лона ё қолаб мутаҳид карда шаванд: **дил таҳ задан, дил кандан, дил пур будан, дил бой додан, аз дил гузаронидан, дил нарм шудан, дил сиёҳ шудан, дили касеро бардоштан, дил накашидан, дили худро холӣ кардан, дили касе реш шудан, ба дил**

**нагирифтан, дил бастан, дил об хӯрдан, ба дили касе тухми шубҳа коридан, дар дили касе ғазаб ҷӯш задан, дили касеро гургон тала кардан** ва ғайра. Зимнан қалима «дил» дар «Фарҳанги ибораҳои рехта»-и М.Фозилов дар таркиби 212 воҳидҳои фразеологӣ оварда шудааст. Чанд мисол:

... Дар ин бора **дили ман пур нест** (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,171). **Дили** Фирдавсӣ **таҳ зад** (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,167). –Медонам, медонам. **Дилат месӯзад.** Ба одами нағз дили ҳар **кас месӯзад** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба,229). **Дилашро гургон тала мекард** (У.Холиқов. Ёди дил, 5). Ё ягон мақсади дигар дорад? -гуфт худ ба худ ва **дар дилаш оташи шубҳа забона зад** (А.Самадов.Аспи бобом,162). –Ба ту, Соҳиб, **дилаш об хӯрдааст.** Илтимос кард, ки ба ҷояш туро раис интихоб кунанд (М.Бахтӣ.Рӯҳи тавоно, 111). Аҳадхон ба Қорӣ як нигоҳи сард афқанд, ки аз тарс **дили Қорӣ таҳ зад** (С.Улуғзода.Восеъ,19) ... аз висоли Гулбибӣ **дил канда** ба вилоятҳои ғурбат биравам, лекин барои ман ҷон кандан назар ба **дил кандан** аз Гулбибӣ осонтар аст (С.Айнӣ.Одина, 69). Ӯ «**дилам намекашад**» гуфта ба ош даст нарасонд (С.Улуғзода.Восеъ, 19). Арбоб-Камол агар аз ҷои дигаре ва ба сабаби дигаре ҳашмгин шуда бошад, **дили худро** бо дашном додани Одина **холӣ мекард** (С.Айнӣ.Одина, 5). Ҳамин ки рӯ ба рӯ омадам, кинаю нафрati дар ваҷоҳаташ нақш бастаро дида **дилам сиёҳ мешавад** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муNTAXаб,1, 146).

Чи хеле ки дида мешавад, қалимаи «дил» дар силсилаи фразеологизмҳое дучор меояд, ки дорои маъноҳои мухталифанд. Чунин ВФ як ҷузъи умумӣ дошта бошанд ҳам, онҳоро ҳамқолаб номидан чандон дуруст нест, зоро онҳо аз рӯйи хусусиятҳои сохторӣ, маънӣ ва услубии худ фарқ мекунанд. Бинобар ин, мавҷудияти ҷузъи

ягона ва умумй ҳанұз нишонаи ҳамқолаб будани вохидҳои фразеологій шуда наметавонад.

Оид ба ин масъала Н.М.Шанский чунин ақидаро пешниҳод мекунад, ки ВФ дар системаи забон ба категорияҳои муайян аз рүйи дигар аломатҳои сохторій ва маъноиу услугбій муттаҳид мешаванд. Сониян, фразеологизмҳо на дар асоси калимаҳои алоҳида, балки дар асоси ибораҳои озод ё аз рүйи қолабҳои фразеологизмҳои аллакай мавҷудаи забон сохта мешаванд [180, 56].

Барои ба як қолаб муттаҳид намудани ВФ сохтори яхелай онҳо аҳамияти калон дорад. Масалан, ВФ-и **ба дили касе тухми шубҳа коридан, ба дили касе тухми ҳаросу ноумедій кориданро**, ки А.Самадов истифода бурдааст, фразеологизмҳои ҳамқолаб шуморидан мумкин аст:

Баъзе зотҳо ҳамин ки дар маърака аз ягон дұхтари қадрас сухан равад, сад айбу гуноҳро ба гүашаш ҳалқа мекунанд ва **дар дили атрофиён тухми шубҳа мекоранд** (А.Самадов.Косаи давр, 78). Охир, амакам одами шаттоҳ, вохимагару фитнаангез, онҳоеро, ки **ба дили кас тухми ҳаросу ноумедій мекоранд**, ба гуфти худаш, аз нонхұрак ҳам бад мебинад (А.Самадов.Косаи давр, 180). Охир, ҳангоми имтиҳон баъзе зотҳои шариф пеш аз он ки денишу саводро санчанд, бо як саволи одии «шумо аз күчо?» **дар дили кас тухми шубҳа, ноумедій мекоранд** (А.Самадов.Косаи давр, 250).

Бо назардошли сохтору маънои вохидҳои фразеологій аломатҳои зерини фразеологизмҳои ҳамқолабро муайян намудан мумкин аст:

1.        Фразеологизмҳои ҳамқолаб бо тобишҳои маъноии худ аз ҳамдигар фарқ карда, на фақат муносибатҳои

муродифӣ, балки маъноҳои мустақил ва баъзан антонимиро ифода карда метавонанд.

2. Чунин фразеологизмҳо аз рӯйи як қолаб сохта шуда, сохтори якхелаи грамматикий доранд.
3. Фразеологизмҳои ҳамқолаб образҳои якхелаи фразеологӣ доранд.
4. Мавҷудияти ҷузъҳои доимӣ ва ивазшавандя яке аз шартҳои муҳими ба як қолаб муттаҳид намудани воҳидҳои фразеологӣ мебошад.

Масалан, дар қолаби фразеологии «**ба аспи чизе савор шудан**» воҳидҳои фразеологии **ба аспи қаҳр савор шудан, ба аспи хаёл савор шудан, ба аспи мансаб савор шудан, ба аспи чӯбин савор шудан, ба аспи ҷаҳл савор шудан, ба аспи такаббур савор шудан, ба аспи ситеза савор шудан**» ва ғайра сохта мешаванд:

Давлат пас аз ин гапҳою насиҳатҳо **ба аспи хаёл савор шуда**, дар либоси ҳарбӣ дар ким-кадом шаҳру диёрҳо, замонҳо сайр мекард (Ф.Ниёзӣ.Ҳар беша гумон мабар, ки холист,27). Шоҳ, ки **ба аспи ҷаҳл савор шуда буд**, лабонаш хандаоварона мечунбиданд (Р.Ҷалил. гардиши фалак,119). Акнун аз ду сар вазир намешавӣ, ки курсинишиният лозим шавад, пагоҳ-фардо **ба аспи чӯбин савор мешавию** кор тамом, вассалом (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои мунаҳаб,1, 205). Як дафъа дар маъракае ҳамин олим боз **ба аспи такаббур савор шуда**, ба ҳозирон гап намедод... (Ҳ.Аскар. Ашки сари мижгон, 258). Шумо аз рӯзе, ки **ба аспи мансаб савор шудед**, фикри бисёри онҳоро рад мекардагӣ шудед... (И.Файзуллоев.Аскари қаторӣ, 28). Аввал ман ҳам **ба аспи ситеза савор шуда**, қаҳрам омад, ки чаро бесабаб ин қадар носазо мегӯяд? (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 199). ...

**ба аспи ҹаҳл савор шуда**, бо оташи нигоҳаш саропоямро қариб сўзонда, бо ситеза гуфт (Ҳ.Аскар.Ашки сари мижгон,119).

Хулоса, чи хеле ки аз баррасии масъалаи мазкур маълум мешавад, аз рӯйи қолабҳои муайяни сохтории забон шакл гирифтани воҳидҳои фразеологӣ дар забоншиносии муосир диққати тадқиқотчиёни зиёдеро ба худ ҷалб кардааст. Албатта, дар ин замана ақидаҳои муҳталифро дучор омадан мумкин аст, ки баъзан яқдигарро рад мекунанд. Вале як чиз мусаллам аст, ки қолаби фразеологӣ як далели воқеии забон мебошад ва нишонаву аломатҳои гуногуни худро соҳиб буда метавонад. Пеш аз ҳама, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб сохтори якхелаи грамматикӣ, образҳои якхела доранд ва дар таркиби онҳо мавҷуд будани ду ҷузъ – ҷузъҳои асосӣ ва ивазшаванда ҳатмӣ аст. Воҳидҳои фразеологии ба як қолаб муттаҳидшаванда ҳамзамон аз рӯйи тобишҳои услубию маъноии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

## **II.1. ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ ҲАМЧУН ЯК НАВӢИ МАҲСУСИ СОХТОРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

Чи хеле ки қайд карда шуд, яке аз хусусиятҳои муҳими фразеологизмҳои ҳамқолаб – устувории соҳти грамматикии онҳо мебошад. Дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологияе, ки аз рӯйи сохтор ва қолабҳои муайян сохта шудаанд, аз ибораҳо сар карда то ҷумлаҳои фразеологиро дар бар мегиранд. Бинобар ин ҳам фразеологизмҳои ҳамқолаб сохтори гуногун доранд. Агар дар баъзе аз ин қолабҳо пешояндҳо дучор гарданд, дар гурӯҳи дигар пасоянд ё дигар воситаҳои грамматикӣ мавқеи маҳсус доранд. Дар аксари

тадқиқотҳое, ки ба амсиласозӣ ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бахшида шудаанд, одатан ибораҳои фразеологии дуҷузъа таҳлил карда мешаванд, ки дар онҳо яке аз қалимаҳо ҷузъи доимӣ ва қалимаҳои дигар ивазшаванда номида мешаванд. Бо вучуди ин, фразеологизмҳои ҳамқолаби забони тоҷикиро аз рӯйи соҳтор ба ду гурӯҳи калон чудо намудан мумкин аст:

- 1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуҷузъа.**
- 2. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серҷузъа.**

Албатта, ин ду гурӯҳи ҷудокардаи мо нисбатан шартӣ мебошанд ва аз рӯйи бисёре аз аломатҳои ба фразеологизмҳои ҳамқолаб ҳос умунияти муайянे низ доранд. Шабеҳияти аввалини онҳо ин аст, ки дар ҳар ду гурӯҳ мавҷудияти ҷузъҳои доимӣ ва ивазшаванда ба назар мерасанд. Вале ҳусусияти асосии фразеологизмҳои гурӯҳи аввал ин аст, ки дар онҳо образнокии ибораҳо хеле кам ба назар мерасад. Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби гурӯҳи аввал бештар муносибатҳои муродифӣ ба назар мерасанд. Масалан, ибораҳои фразеологии ҳамқолаби навъи **сухани ҳушк**, **сухани ҳавоӣ**, **сухани подарҳаво**, **гапи пухта**, **гапи ҳушку ҳолӣ**, **гапи пасту баланд**. Ҷузъи дуюми ин гуна ибораҳо ба маънои маҷозӣ меояд:

- Ҳа, оғарин, - гуфт Фозил, - **гапи пухта задед**, одами сара будед (Ҷ. Икромӣ. Сафар-маҳсум дар Бухоро, саҳ. 59). Ин ҳурофот нест, **гапи ҳушку ҳолӣ** ҳам нест (Ф.Муҳаммадиев. Дар он дунё, саҳ. 191). ... Қосимҷон ҳудаш рафтани шудааст, вагарна тағоиям ба ўягон **гапи пасту баланд** назадааст (П. Толис. Куллиёт. Ч.2, саҳ. 169).

ВФ-и ҳамқолаби гурӯҳи якум дар навбати ҳуд ба ду қисм ҷудо карда мешаванд:

- 1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуҷузъаи изофии номӣ.**

## 2. **Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дучузъаи феълӣ.**

Ю.А.Рубинчик ибораҳои номии аз рӯйи як қолаб сохташудаи забони форсиро таҳлил карда, ба масъалаҳои шаклгирӣ, сохтор ва хусусиятҳои маъноии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Ӯ ба гурӯҳи ибораҳои ҳамқолаби номӣ (моделированные-С.О.) чунин ибораҳои устувореро доҳил менамояд, ки аз рӯйи қолабҳои (моделҳои) сохториу маъноии хусусияти маҳдуддошта сохта мешаванд [128, 102]. Одатан, дар чунин ибораҳо калимаи якум ҷузъи доимӣ ва калимаи дуюм ҷузъи ивазшаванд мебошад. Ҷузъи якумро Ю.А.Рубинчик ҷузъи қолабсоз (моделирующий) номидааст. Хусусияти чунин ибораҳои ҳамқолаби фразеологӣ он аст, ки на фақат сохтори якхела, балки маънои хоси марбуте низ дошта метавонанд. Агар мо маънои луғавии ҷузъҳоро донем, пас маънои умумии фразеологизмро низ ба осонӣ дарк кард метавонем. Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар забони тоҷикӣ ибораҳои фразеологии ҳамқолаби изофӣ нисбат ба дигар намудҳои фразеологизмҳо камтар дучор меоянд. Шояд сабаб он бошад, ки дар ибораҳои фразеологии изофии номӣ имконияти маънои ин ё он ҷузъ хеле маҳдуд аст. Таърихи инкишофи зиёда аз ҳазорсолаи забони адабии тоҷик нишон медиҳад, ки дар забони адабиёти классики форсу тоҷик чунин ибораҳои ҳамқолаби изофӣ мавқеи муҳим доштанд. Ҷузъҳои қолабсоз бо гурӯҳи муайяни калимаҳо омада, ибораҳои зиёди изофӣ сохта метавонистанд. Масалан, силсилаи ибораҳои изофӣ бо ҷузъҳои қолабсози *арбоб*, *аҳл*, *асҳобро* мисол мегирем: **арбоби назар, арбоби сайф, арбоби ҷуд, арбоби ҳурмат, арбоби ҳунар, арбоби ҳочат, арбоби ҳол, арбоби қалам, арбоби дониш, арбоби маориф, арбоби кина, арбоби вафо ва ғайра; аҳли завқ, аҳли сайф, аҳли эҳтиёҷ, аҳли сурат, аҳли сафо, аҳли саодат, аҳли ботин, аҳли биниш, аҳли муруvvat ва ғайра; асҳоби баҳр, асҳоби**

**девон, асҳоби фил, асҳоби қабза, асҳоби ғараз, асҳоби атроф, асҳоби дониш, асҳоби сайф** ва ғайраҳо. Дар аксари мавридҳо ин се ҷузъ (арбоб, аҳл, асҳоб) байни ҳамдигар хусусияти муродифӣ зоҳир намуда, ҷои якдигарро гирифта метавонанд: **арбоби сайф – аҳли сайф; арбоби завқ – аҳли завқ – асҳоби завқ; арбоби дониш – асҳоби дониш.** Лекин ин далели он шуда наметавонад, ки қалимаҳои мазкурро бо осонӣ дар дохили ибораҳо ба ҷои якдигар истифода бурдан мумкин бошад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» бо қалимаи аҳл – 70, бо қалимаи арбоб – 35 ва бо қалимаи асҳоб – 15 ибораи изофӣ дода шудааст. Маъмулан дар ҷунин ибораҳои ҳамқолаби изофӣ яке аз ҷузъҳо одатан ба маънои маҷозии худ меояд ва дар шаклгирии ВФ нақши муҳим мебозад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик қисми зиёди ҷунин ибораҳои ҳамқолаби изофӣ аз доираи истеъмол баромадаанд.

Дар забони адабии муосири тоҷик ибораҳои изофӣ бо яке аз ҷузъҳои қолабсоз хеле кам ба назар мерасанд. Масалан, ибораҳои фразеологии навъи **барги сабз – сари сабз, гурги борондида – гурги дупо:**

Агар ин овозаҳо рост бошанд, ба аҳли дарбор ҳадяҳо ва **барги сабзҳо** додан лозим меояд (С.Айнӣ. Асаҳои мунтажаб, 212). Замини тоҷикон гул кард, боғи тоҷикон гул кард, Диљи хуррам, **сари сабз** аз баҳори тоҷикон дорем (М.Турсунзода.Куллиёт, 1, 74). Ин **гурги борондида** ва дар айни ҳол рӯбоҳи маккор – Остонақул пешдастӣ карда, нақшай онҳоро барбод додаст (С.Улуғзода.Восеъ, 169). Дар ин миён гург ҳам набуд, маълум аст, ки инҳоро **гургони дупо** рабудаанд (С.Айнӣ. Куллиёт,2,97). - Ту наранҷ. Комиссарзода, - сухани Давлатро бурид Мочалов, - баръакс. ман меҳоҳам модаратро ҳам аз ҷанголи он **гурги дупо** ҳалос намоям (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 60).

Қисми зиёди ВФ-и ҳамқолаби дучузъяи забони тоҷикиро фразеологизмҳои феълӣ ташкил медиҳанд. Сабаби асосии ин дар табиати анализикии феъли забони тоҷикӣ зоҳир мегардад. Феъл ҳамчун ҷузъи воҳидҳои фразеологӣ метавонад якчанд калимаро ба ҳуд тобеъ намояд, ё акси ин, як калима бо якчанд феъл омада метавонад. Дар натиҷаи чунин таҳаввулот ибораҳои яклухт ба феъл мубаддал шудаанд. Масалан, ибораҳои фразеологиии феълӣ бо ҷузъи **дил: дил мондан, дил сӯхтан, дил кандан, дил бастан, дил бардоштан** ва ғайраҳо:

Дар дами пири ба вай мададгоре лозим буд, ки вазнинашро сабук карда, **дилашро бардошта истад** (Саттор Турсун.Камони Рустам, 30). Ҳатто ҳамроҳат кучондан хоҳӣ ҳам, ба ҳаёлам, аз ҳавлиаш **дил намеканад** (Саттор Турсун.Камони Рустам, 82). Ба ҳамдигар **дил баста буданд** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муњтаҳаб, 1, 256). Ман ба вай ҷунон **дил бохта будам**, ки ҳар рӯз ҳатто аз дур бошад ҳам, агар як бор набинам, тоқат карда наметавонистам (Ю.Акобиров. Қиссаҳои ҷавонии ман, 46). Мегӯяд, ки **дил додаст** ва бе Муҳтор зиндагӣ карда наметавонад (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои муњтаҳаб, 1,215). Исфандиёр бе далелу бурҳони онҳо **аз сидқи дил** бовар мекард, **дилаш месӯҳт** ва аз дасташ ояд, тараф мегирифт (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба, 143). Салом доду **дили духтаракро бурд** (С.Улуғзода.Фирдавсӣ, 178). Дар ин ҷо мӯйсафед тоқат накарду **дилашро қушода партофт** (Ҷ.Икромӣ, Ҳатлон,87).

Дар мисолҳои боло ҷузъи «дил» дар силсилаи фразеологизмҳои феълӣ ҳамчун ҷузъи асосӣ мавқеъ дорад ва дар натиҷаи ивазшавии ҷузъи феълӣ ибораҳои гуногуни фразеологӣ ҳосил гардидаанд. Агар дар ВФ-и ҳамқолаби изоғӣ донистани маънои яке аз ҷузъҳо барои фаҳмидани маънои луғавии

фразеологизм ёрй расонад, дар ибараҳои фразеологии феълӣ маъни умумии фразеологизм аз маъни ҷузъҳои дохириаш вобастагӣ надорад.

Аз тарафи дигар, ҳамон як ҷузъи феълӣ метавонад якчанд калимаро ба худ тобеъ намояд. Албатта, чунин тобеият намуди зоҳирӣ воҳидҳои фразеологии феълӣ мебошад, зоро аксаран муайян намудани алоқаи грамматики байни ҷузъҳо душвор аст. Масалан, силсилаи воҳидҳои фразеологӣ бо калимаи ҳӯрдан: **ғам ҳӯрдан, ҳасрат ҳӯрдан, фиреб ҳӯрдан, қасам ҳӯрдан** ва ғайраҳо:

-**Мо фиреб намехӯрем** (С.Улуғзода. Восеъ, 284). Ҳамин ки аз касе димоғаш сӯхт, гоҳо як ҳафта парешонҳол мегардад ва даруннокӣ **ғам меҳӯрад** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муњтаҳаб, 1, 141). Гар зане лаб каҷ намояд, **ғам махӯр**, Менамояд ҳазл шояд, **ғам махӯр** (М.Турсунзода. Асарҳои муњтаҳаб, 2, 12).

Гурӯҳи дуюми ВФ-и ҳамқолаб – серҷузъа зиёда аз ду калимаро дар бар гирифта, аз ҷиҳати соҳтор гуногунанд. Қолабҳои нисбатан серистеъмоли фразеологизмҳои ҳамқолаби серҷузъаи забони тоҷикӣ инҳоянд:

**1. Пешоянд + исм + изофат + ҷузъи ивазшаванда + феъли таркибӣ.**

Ин қолаби шаклгирии воҳидҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ хеле сермаҳсул буда, яке аз манбаъҳои муҳими пайдоиши фразеологизмҳои наъ ва қалкаҳои фразеологӣ мебошад. Дар ин қолаб пешоянд, исм, феъли таркибӣ бетағиҳир монда, калимаи сеюм – ҷузъи ивазшаванда воҳидҳои гуногуни фразеологиро ба вучуд меоварад:

а) **ба аспи чизе савор шудан: ба аспи ҷаҳл савор шудан, ба аспи хаёл савор шудан, ба аспи мансаб савор шудан, ба аспи ҷӯбин савор**

**шудан, ба аспи ситеза савор шудан, ба аспи такаббур савор шудан** – ва ғайра;

**б) ба оташи чизе об (равған) рехтан: ба оташи хашм равған рехтан, ба оташи ҳис равған рехтан, ба оташи меҳр об рехтан, ба оташи ғазаб рехтан** ва ғайра:

Агар ин иловаро ҳам мегуфтам, **ба болои оташи хашмаш равған рехтагӣ** барин коре мешуд (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муNTAXАБ, 1, 452). Чи тавр Азиз маро «сағира» гуфт ва бо ин гуё **ба оташи ғазабам равған рехт** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 123). – Девона шудӣ, Зӯҳро? – ин саволи бешармонан шавҳар **ба оташи қаҳру ғазаби зан равған рехт** (У.Холиқов. Ёди дил, 76). Тарағирии Садаф **ба оташи ҳазлу шӯхии бачаҳо равған мерехт** (А.Самадов. Косаи давр, 22). Дар муддати ин ду рӯз шумо хоҳам-наҳоҳам **ба оташи ҳисси Ҳайдарҷон равған рехтед** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муNTAXАБ, 1, 235). ... бо як ҷӯшу хурӯши хоҳарона бо ман гуфтугӯ мекарду биринҷ оварданамро гуфта гуё **ба болои оташи меҳраш оби хунук рехтам** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муNTAXАБ, 1, 255).

Қайд кардан зарур аст, ки баъзе фразеологизмҳои ҳамқолаб барои ба вучуд омадани воҳидҳои нав на фақат заминаи соҳторӣ, балки заминаи маънӣ низ гузошта, сабаби ба вучуд омадани шаклҳо ва муодилҳои гуногуни фразеологӣ гардидаанд. Масалан, дар асоси қолаби зикршуда дар асарҳои адибони тоҷик фразеологизмҳои зиёде ба кор бурда шудаанд: **ба дили касе оташ афрӯхтан, ба оташи ғазаби касе дучор омадан, байни касе оташи низоъ ва ҷанҷолро аланга додан, дар оташи қаҳру ғазаб даргирифтан, ба алангаи алам об пошидан, ба алангаи ҷанҷоли касе ҳезум партофтан, дар оташи алам сӯхтан, дар оташи хичолат сӯхтан, ба деги сӯзони муҳаббати касе оби сард рехтан, байни касе оташи носозӣ фурӯзон гардидан, дар байни касе оташи**

муҳаббат даргирифтан, дар дили *касе* оташи қасос аланга задан, оташи рашқу ҳасади *касеро* аланга додан, алангаи ғазабро фурӯ нишондан, дар вуҷуди *касе* оташи қаҳру ғазаб аланга задан, оташи ғазаби *касе* паст шудан, ба оташи ғазаби *касе* доман задан, оташи ғазаби худро фурӯ нишондан, дили *касеро* оташи ҳасад сӯхтан, дар ниҳоди *касе* шубҳа аланга задан ва ғайраҳо:

Зебо аз шаб инҷониб дар оташи алам месӯҳт ва дилашро бори гароне фишурда танг мекард (А.Самадов. Аспи бобом,115). ... вале аз бими он ки мабодо лаб ба сухан во карда, **ба оташи ғазаби вай дучор шаванду сӯзанд**, худдорӣ мекард (И.Файзуллоев.Аскари қаторӣ, 5). Ин хабарҳо боз **ба дили ман оташ афрӯҳт** (Ҷ.Икромӣ.Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 41). Ин суханчинони бадбаҳт на танҳо дар байни донишҷӯён, ҳатто байни муаллимон ҳам **оташи низъ ва ҷанҷолро аланга медиҳанд** (А.Самадов.Косай давр, 228). Ман дар **оташи қаҳру ғазаб** гуё ки лаппӣ **даргирифта рафтам** (Ю.Акобиров.Қиссаҳои ҷавонии ман, 68). Шукрулло азбаски маству аласт буд, **ба алангаи аламаш об пошиданӣ шуда**, гуфтам (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд,24). Директор **ба оташи ҷанҷол ҳезум мепартофт**, аз воқеаҳои хурди рӯзмарра маъракаи калон месоҳт (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд,177). Ҳамин ки Ғаюр ба хона ворид шуд, **ба деги ҷӯшони сӯҳбати ҳамхонаҳо** гуё **оби сард мерехт** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд,282). Дар байни Тутӣ ва муаллими ҷавон ... **оташи муҳаббат даргирифтааст** (Ҷ.Икромӣ.Хатлон,183). ... баъзан ноҳуни шубҳаи номаълум ким-куҷои синаамро меҳарошид, хотирамро парешон карда, **ба деги ҷӯшони ҳурсандиям кам-кам оби сард мерехт** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд,282). **Оташи носозӣ** боз дар байни онҳо фурӯзон гардид (Ҳ. Аскар.Ашки сари мижгон, 62). ... аз таъқиби душман ба тарсу ваҳм мегашт ва дар дилаш **оташи қасос аланга афрӯҳтагӣ** буд

(Ч.Икромӣ.Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 257). ... бикаи калониро аз тафсилоти айшу нуш ва кайфу сафои Оими Ғафабанд хабардор карда, **оташи рашқу ҳасади ўро боз ҳам аланга медоданд** ва меафзуданд (Ч.Икромӣ.Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 257). ... ман ваъда медиҳам, ки ҳам ба шумо ва ҳам ба Раҳими ҷувозкаш гап намерасад, - гуфтам **алангай ғазабамро фурӯ нишонда** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум,241) Маълум буд, ки ҳанӯз **оташи ғазабаш ҳомӯш нашудааст** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум,171). Аз дастаи қамчинро фишурданҳояш ва дар боли зин ноором нишастанаш Соҳиб пай бурд, ки **дар вучуди Анвар оташи қаҳру ғазаб аланга мегирад** (М.Бахти.Рӯҳи тавоно, 149). Онҳо як-як **ба оташи ғазаби вай доман задан гирифтанд** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ, 222). Каримов низ ба қафояш нигоҳ карда омада истодагонро диду **оташи ғазабаш аз нав аланга гирифт** (Ю.Акобиров.Қиссаҳои ҷавонии ман, 14). Вай ҳарчанд ки ба мудир нигоҳ кардан ҳам намехост, аммо боз ҳам чи як **оташи ҳасад дили ўро месӯҳт** (Ч.Икромӣ.Асарҳои мунтаҳаб, 1, 47). Аниқтараш айёми шабдарав аз ду дилдода гап чида, гап бофта, ба дигараш мебурду дар байни онҳо **оташи муноқиша, рашқу бадбиниро аланга медиҳад** (А.Самадов. Аспи бобом,114). Аммо мағлуб то фаро расидани навбат **дар оташи алам месӯҳт** (А.Самадов. Косаи давр, 104). Вай аз ҳамон рӯз инҷониб дар **оташи хичолат месӯзад** (А.Самадов. Косаи давр, 17).

в) аз **кӯчаи чизе** нагузаштан: аз **кӯчаи одамгарӣ** нагузаштан, аз **кӯчаи санъат** нагузаштан ва ғайра:

-Монед, раис, одам ба як чупони **аз кӯчаи одамгарӣ** нагузаштагӣ баробар намешавад, - гуфт ҳисобчӣ (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба, 22). Агар росташро гӯям, туро, ки **аз кӯчаи журналистика** нагузаштай, ба кор қабул намекунанд, - гуфт ў (М.Бобоҷонов. Асири

ҳафтум,126). Ӯро шахси аз кӯчаи санъат нагузаштагӣ номид (А.Баҳорӣ.Одами ношинос; ФИР, 1,584). –Монед-е, ман аз кӯчаи ин хел корҳо нагузаштаам... (П.Толис.Ҳикояҳои даҳ сол; ФИР, 1,584).

Шакли дигари ин қолаб «ба (дар) кӯчаи чизе афтодан» мебошад. Дар ин қолаб воҳидҳои фразеологии зерин сохта мешаванд: **ба кӯчаи бад афтодан, дар кӯчаи бекорӣ афтодан, ба кӯчаи гадой афтодан** ва муодилҳои гуногуни ин қолаб:

Барои чӣ шумо **ба кӯчаи бад афтодед?** - пурсид Мунаввара (ФИР,1, 584). Агар ба ягон кас «ту одами ганда» гуфта чақидан гиред, nochor **ба кӯчаи бадӣ афтида меравад** (С.Айнӣ.Ғуломон; 584). Муносиб он аст, ки мо низ машғули кори худ бошем ва **дар кӯчаи бекорӣ афтода** худро нобуд ва зоеъ насозем (С.Айнӣ. Восифӣ ва хulosai «Бадоэъ-ул-вақоэъ», 284). –Баъд маълум-ку, аз хонумон ҷудо мешавем, **ба кӯчаи гадой меафтем** (Ҷ.Икромӣ. асарҳои мунаҳаб,1, 153). – Ту ба вай дар ҳақиқат сохта медиҳӣ ё боз маро **ба кӯчаи шармандагӣ меандозӣ?** (Ҳ, Аскар. Ашки сари мижгон,224). Дар он рӯзҳо ҳуррият шуд гуфта **худро ба кӯчаи расвой мезадагон** кам набуданд (Ҷ.Икромӣ.Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 287). Дар катори дигарон вай ҳам ахмақ шуда, **ба кӯчаи ишқу ошиқӣ қадам зад** ва гирифтори Зайнаб шуда монд (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои мунаҳаб,2, 215)

г) **бо ҷашми чизе нигоҳ кардан (нигаристан):** **бо ҷашми бад нигоҳ кардан, бо ҷашми нафрат нигаристан, бо ҷашми дигар нигаристан, бо ҷашми ҳаридорӣ нигоҳ кардан, бо ҷашми нобоварӣ нигоҳ кардан, бо ҷашми кам нигоҳ кардан, бо ҷашми ҳасрат нигоҳ кардан, бо ҷашми дилмондагӣ нигоҳ кардан, бо ҷашми ибрат нигаристан** ва ғайраҳо:

Лекин агар машкоб қаллобӣ қунад, дасташ каҷ бошад, ба зану фарзанди мардум **бо ҷашми бад нигоҳ қунад**, он вақт ҳар чи кор карда

метавонем (Ч.Икромӣ. Духтари оташ, 479). Ҳаммолони бебормонда **бо ҷашми ҳасрат** аз қафои ҳаммоли дар зери бор дуқадшуда **нигоҳ** мекарданд (Ҳ.Ирфон. Ду ёр аз ду диёр; ФИР. 2,376). Ба ин ҷавонҳо **бо ҷашми кам нигоҳ кардан** хатост (ФИР. 2,397). Дар ҳама ин муддат Маҳмудбой дар кунче, дар пеши дараҳт рост истода, ба аҳли маҷлис **бо ҷашми нафрат нигоҳ мекард** (Ч.Икромӣ. Асарҳои мунаҳаб,1,98). – Агар ба ҷизи бегона **бо ҷашми бад нигоҳ қунем**, ба сарамон сад хел нохушӣ меояд (А.Самадов. Аспи бобом,48). Акнун Шарофат ба манзараҳои атроф ва ҳаёти одамон **бо ҷашми дигар назар ҳоҳад кард** (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд,86). – Одам ба дунё **бо ҷашми дилмондагӣ нигоҳ намекунад** (Ҳ. Аскар. Ашқи сари мижгон, 234). Вай, ба фикри Вера, ба оламу одам **бо ҷашми ибрат наменигарад** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба,179). Домодро, ки ба хона дароварданд, бисёр келинчакҳо ва духтарҳо **бо ҷашми ҳаридорӣ ба вай нигоҳ карда**, ҳасади Мағфиратбонуро мегӯранд (Ч.Икромӣ.Духтари оташ, 141). Хонаро **бо ҷашми ҳаридорӣ нигоҳ кардам** (Б.Ғаниӣ. Аз ҳар калла як садо, 105). Ту ба қуввати занон **бо ҷашми нобоварӣ нигоҳ мекунӣ** (Ч.Икромӣ.Зӯҳро; ФИР, 2,383).

Муодили дигари ин қолаб **бо назари ҷизе нигоҳ кардан** (**нигаристан**) мебошад: **бо назари шаҳвонӣ нигаристан, бо назари бад нигоҳ кардан, бо назари тааҷҷуб нигаристан, бо назари тараҳҳумомез нигаристан, бо назари ҳаридорӣ нигоҳ кардан** ва ғайраҳо:

Вай эҳтимол, ки хуб гиря кард бошад, эҳтимол, ки муддаои табъ нӯшида бошад, бо вучуди ин Мухтор **бо назари шаҳвонӣ ба вай нигарист** (Қурбон Алӣ. Нимароҳ,96). Ҷун вориди он деха шудам, хурду бузург **бо назари бад ба ман нигоҳ мекарданд** ва маҷоли бо ман рӯ ба рӯ шуданро надоштанд (М.Бахтиӣ.Рӯҳи тавоно, 253). Шоҳ ба

вазир **бо назари таааччуб менигарист** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ,183). Ҳозирон сӯи ӯ на фақат ба ҳисси «Ку чӣ мегуфта бошад?», балки **бо як назари тараҳҳумомез менигаристанд** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ,183). Оймулло таъзиме карду қаламу коғази дастурхонҷӣ муҳайё кардаро ба даст гирифт ва **бо назари суол ба рӯйи кампир нигоҳ кард** (Ҷ.Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 125). Ҳар дуи онҳо монанди касе, ки тарсида аз хоб бедор шавад, якбора сар боло намуда, **бо назари суол ба эшон нигоҳ карданд** (С.Улуғзода. Мунтажабот, 1,266). ...русҳо, хусусан, одамони бечора ва коргарони рус ба ҳалқи Бухоро ва мусулмонон ҳеч гоҳ **бо назари бад ва қалонгиранона нигоҳ намекунанд** (Ҷ.Икромӣ.Духтари оташ,189). Вақте ки онҳо дар назди обшор менишастанд, вай ба Зайнаб **бо назари ҳаридорӣ, бо ҷашми дилдодагони ҷавон нигоҳ мекард** (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои мунтажаб, 1,256). Шайх Абулқосим ва дигарон **бо назари тааҷҷуб ба вай нигаристанд** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ,26). ... баъзе аз онҳо, ки пештар ба Абулқосими камбизоат **бо назари тақаббур менигаристанд**, акнун бо лаҳни хушомадомез аз вай ҳоҳиш мекарданд. (С.Улуғзода.Фирдавсӣ,26). ... Сурайё ҳудро ба даст гирифту ғазабро бартараф карда, **бо назари меҳрубонӣ ба духтараш нигоҳ кард** (Ҷ. Икромӣ.Асарҳои мунтажаб,1, 22)

ғ) зери бори *чизе* мондан: зери бори шарм мондан, зери бори ҳаё мондан, зери бори хичолат мондан ва ғайра:

Духтарҳо зери бори шарм монда, сар хам карданд (А.Самадов. Аспи бобом.117). ...Мабодо ягон коре шавад, ки **зери бори нангӯ шарм монӣ...** (А.Самадов. Аспи бобом,51). Муроҷиат ба Ҳумор даҳл дошт ва ӯ зери бори ҳаё монда, бо овози паст ҷавоб дод (У.Қӯҳзод.

Роҳи паси ағба, 184). Вале ҳозир чунон ҳолате ба амал омад, ки **зери бори хичолат мондам** (А. Самадов. Косай давр, 172).

### **2. Пешоянд + ҷузъи ивазшаванда + феъл**

Дар қолаби мазкур низ воҳидҳои зиёди фразеологӣ сохта шудаанд, аммо ин қолаб дар забони адабии ҳозираи тоҷик чандон сермаҳсул нест. Дар маводи аз асарҳои гуногуни адибони тоҷик ҷамъовардаи мо танҳо фразеологизмҳои ҳамқолаби навъи **ба ҷизе фурӯ рафтан** аз рӯйи ин қолаб сохта шудаанд. Дар қолаби зикргардида воҳидҳои фразеологии **ба фикр фурӯ рафтан, ба хаёл фурӯ рафтан, ба андеша фурӯ рафтан** ва ғайра сохта шудаанд:

Баъд чунон **ба хаёл фурӯ рафт**, ки ягон калима сухани Муҳаббат ба гӯшаш намедаромад (Ҷ. Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, 1, 255). Ҳайдарқул ҳам дигар гап назад ва **ба фикр фурӯ рафт** (Ҷ. Икромӣ. Духтари оташ, 235). Ҷавон **ба андеша фурӯ рафта**, мӯйҳои сиёҳи ба пешонӣ фуромадаашро бо панҷаояш ба тартиб даровард (М. Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 62). Миршаб гап назаду **ба фикру андеша фурӯ рафт** (Ҷ. Икромӣ. Духтари оташ, 225).

### **3. Исм + изофат + ҷузъи ивазшаванда + феъл**

Воҳидҳои фразеологии дар ин қолаб соҳташуда хусусиятҳои гуногуни лексикию грамматикий доранд, аз рӯйи дараҷаи истеъмол ва миқдори ВФ-и ба ин силсила дохилшаванд аз ҳамдигар фарқ меқунанд:

**а) риштаи ҷизеро буридан:** риштаи хаёлро буридан, риштаи ошноиро буридан, риштаи суханро буридан, риштаи андешаро буридан ва шакли дигари ин қолаб риштаи ҳаёт канда шудан, риштаи умр канда шудан, риштаи сухбат канда шудан ва ғайра:

-Бечора, Кудратбек одами аёлманд, - **риштаи хаёли ўро бурид Нурулло-амак** (У.Холиқов. Ёди дил, 90). Аҳмадчон пайдо шуду **риштаи хаёли Оишаро барканд** Қурбон Алӣ. Нимароҳ, 105). –Ҳа, воқеан, давоми гапашро ба ёд овард ҳамсарам **риштаи хаёламро бурида**. (Б.Ғаниӣ. Аз ҳар калла як садо, 89). Ирина аз дар даромада гӯшаки радиои деворро тофт ва **риштаи андешаи Занҷирро барканд** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 96). Ин садои Диловар буд, ки **риштаи андешаҳои вайро бурид** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба, 89). Дар ин ҷо **риштаи ҳикоят** агарҷӣ як дам **канда шавад**, мо воқеаи Райро нақл мекунем (С.Улуғзода. Фирдавсӣ, 214). Аз ин гапзании язнаам **риштаҳои нақшаҳои ман** ноҳост **канда шуд** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 141). ...гуё вай равад, **риштаи ҳаёти ман канда мешуда бошад**, бехудона ба дасташ часпидам (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 200). –Аз тарафи дигар мо қалонсолҷо, ба ҷои ду-се кас кор карда, азоб қашем, майлаш-а- гуфт ранцидаомез саркор ҳам **риштаи сухани раисро бурида** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 51).

Аз мисолҳои боло бармеояд, ки ҳамчун ҷузъи ивазшавандай **ВФ-и ҳамқолаб** вожаҳое истеъмол мешаванд, ки маъни аслии лугавии худро нигоҳ медоранд. Вале, чи хеле ки дар боло ишора шуд, доираи имкониятҳои лексикию семантикии воҳидҳои фразеологӣ маҳдуд аст ва баъзан бемавҷеъ истифодашавии чунин қалимаҳо боиси косташавии ҳусну қубҳи фразеологизм мегардад. Масалан, дар шакли **риштаи овози касе канда шудан** истифода бурдани қолаби зикргардида, ки дар повести Қурбон Алӣ «Пораи дили ман» мушоҳида гардид, ба фикри мо, ҷандон саҳехӯ дуруст нест:

**Риштаи овози ўро овози** Татяна Григоревна, ки аз болои бордони трактор ҷеғ мезад, **барканд** (Қ.Алӣ. Нимароҳ, 9).

Ё дар шакли **риштаи риққати касеро буридан** истифода бурдани ин қолаб низ дуруст нест, чунки дар қолаби мазкур вожай риққат нишасти маънай дошта наметавонад:

**Риштаи риққати** ўро садои ларзони Беҳзод **бурид** (Юсуфчон Аҳмадзода. Ишқи духтари кулаҳпӯш, 143)

**б) чаши (назари чизе дўхтан:** **чаши ҳасад дўхтан**, **чаши умед дўхтан**, **чаши ҳавас дўхтан**, **чаши ҳушёр дўхтан**, **чаши таъма дўхтан**, **чаши таъна дўхтан**, **чаши пурмехр дўхтан**, **чаши ҳайрат дўхтан**, **назари суол дўхтан** ва ғайра:

Дигарон худро аз блок берун кashiда, сӯи соғу **чаши ҳушёр дўхтанд** (М.Хочаев. Ростиро завол нест, 63). Мо **чаши умед** ба тарафи он **дўхтем** (С.Улуғзода. Мунтахабот, 1,131). ... кӯзаҳояшонро ба замин гузоштанд ва то аз назар пинҳон шудани онҳо **чаши ҳавас дўхтанд** (М.Бахтий.Рӯхи тавоно,135). Шоҳписанд пай бурд, ки додархондаш Насим гоҳ-гоҳ ба ҳамин Ҷонона **чаши харидорӣ медӯзад** (Ҳ.Аскар. Ашки сари мижгон, 134). Ман ба стул нишаста, **чаши савол** ба ў **дўхтам** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 198). Мубин аз даврае, ки ба ин хонадон қаробат пайдо кард, ба ў **назари пурмехр медӯҳт** (М.Хочаев. Ростиро завол нест,16). Бибиутун **назари савол** ба рӯи модарам дўхт (С.Улуғзода. Мунтахабот,1, 101).

**в) ҳисоби чизеро ёфтган:** ҳисоби зиндагиро ёфтган, ҳисоби корро ёфтган:

Ҳамон рӯз баъди нонушта ду ҷӯра алоҳаи боқимондаро гирифта, ягон **ҳисоби зиндагиро ёбем** гуфта, ба бозор баромадем (ФИР, 2,615). Бинобар ин шумо ҳам **ҳисоби коратонро** худатон ёбед (ФИР, 2,615).

**г) ангушти чизеро газидан:** ангушти ҳайрат газидан, ангушти пушаймонӣ газидан, ангушти ҳасрат газидан ва ғайра:

...ботачрибатарин ҳамкору ҳамкасbonаш **ангушти ҳайрат газида**, «тавба» мегуфтанд. (И.Файзуллоев. Аскари қаторӣ, 5). Аз бало ҳазар, -гуфт худ ба худ Файзуллоев, ки **ангушти пушаймонӣ мегазиду** дasti надомат ба зону мезад (Р.Ҷалил. Гардиши фалак,36). Агар дар ин маҳфил мусиқашиносе мебуд, аз ин сапранои лирикии дилкаш, табиӣ ва носуфта **ангушти ҳайрат мегазид** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 309).

ғ) **рӯйи чизеро надидан:** рӯйи хуширо надидан, рӯйи хурсандиро надидан, рӯйи фарзандро надидан, рӯйи беҳбудиро надидан, рӯйи шодиро надидан, рӯйи қамиро надидан ва ғайра

Ҳамида солҳо хидмат карда аз Абдуллобой ва зани ӯ ҳеч **рӯи хуширо намедид** (А.Деҳотӣ.Куллиёт,3,9). Одамизод то кулфат накашад, **рӯи шодиро намебинад** (С.Улуғзода. Мунтахабот,1, 90). Аз ҳар ҷиҳат димогаш ҷоқ бошад ҳам, дергоҳ **рӯи фарзандро надид** (Ҷ.Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро,182). ...ниҳоят ба рӯзи нек расидему барои чӣ мо **рӯи беҳбудиро намебинем?** (Ҷ.Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 106). –Илоҳо умрашон дароз шаваду **рӯи қамиро набинанд**, якашон даҳ, орзуҷ ҳаваси бачаҳошонро бинанд, - дуо кард пиразан (У.Холиқов. Ёди дил, 149). ... Сар ба осмон судан насибаш гардад ҳам, **рӯи хушбахтӣ ва хушнудиро наҳоҳад дид** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 10). Магар дер боз **рӯи тағораи ҷомашӯиро надида будааст**, ки аз ҳоки замини дукони ман чиркинтар мебошад (**ФИР**, 2,935). Шикам бошад бештарин вақтҳо танбур менавозад, дар ин наздикиҳо **рӯи сериро надидаам** (**ФИР**,2, 935).

Мисолҳои боло далели онанд, ки ВФ-и ҳамқолаб сохтор ва таркиби лексикии муҳталиф дошта, барои мавриди омӯзиш қарор додани таърихи инкишофи ВФ-и забони тоҷикӣ маводи фаровоне дода метавонанд. Маводи аз асарҳои адабони тоҷик ҷамъ овардаи мо собит месозанд, ки вобаста ба имкониятҳои маъноии ҷузъҳо дар

асоси қолабҳои мавҷуда фразеологизмҳои нав ба нав сохта шуда метавонанд. Албатта, меъёри асосии ҳукуки пурраи истеъмол пайдо кардани ин ё он воҳиди нави фразеологӣ такрору забонзад шудани онҳо мебошад. Қисме аз ин гуна ВФ мумкин аст ҳусусияти фардӣ пайдо карда, аз доираи истеъфодаи худи нависанда берун набароянд. Бо вучуди ин, дар асарҳои адабони тоҷик воҳидҳои зиёди фразеологиро дарёфт намудан мумкин аст, ки бо образнокӣ, мӯъҷазию рехтагии худ дилчашу чолиби дикқат мебошанд. Масалан, дар асоси қолаби **бӯи ҷизе омадан** истифода бурда шудани воҳидҳои гуногуни фразеологӣ мушоҳида мешавад:

-Э, додар, - боз гуфт Андрееч, - аз ту аллакай **бӯи тарсонҷакӣ омада истодааст** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист,39). Аз ин «кор» шахсан ба худи қаровулбегӣ **бӯи нағъи қалоне меомад** (С.Улуғзода. Восеъ,212).

Хулоса, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб аз рӯйи калимаҳои таркибашон дучузъа ва бисёрчузъа шуда метавонанд. Вобаста ба доираи истеъмолашон низ ин ду гурӯҳи муайянкардашуда фарқ карда метавонанд. Агар дар баъзе аз ин ин қолабҳо воҳидҳои зиёди фразеологӣ шакл гирифта бошанд, гурӯҳи дигар доираи истеъмоли маҳдудтар доранд.

## II.2 ГУНАҲОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ

ВФ дар забони тоҷикӣ таркибу шаклҳои гуногун доранд. Агар баъзе фразеологизмҳо ҳама вақт дар як шакл истеъмол шаванд (**нарезондаю начаконда, нархи сабзию пиёзро напурсида, гули сари сабад**), гурӯҳи дигар дар ҷараёни нутқ ба тағйироти муҳталиф дучор мегарданд. Ҳамин гуногунрангии шакли лексикию грамматики ВФ дар забон вариантнокӣ ё худ гунанокии фразеологизмҳоро ба вучуд

меоварад. Аз рӯйи сохтор ва тағиیرёбии худ гунаҳои фразеологӣ ба фонетикӣ, грамматикӣ ва лексикӣ тақсим карда мешаванд.

**Гунаҳои фонетикии фразеологӣ** аз рӯйи таркиби овозии ҷузъҳои дохириашон фарқ мекунанд. Дар ин ҳолат ин ё он ҷузъи ВФ тағииротҳои муайяни фонетикиро аз сар мегузаронад ва дар натиҷа гунаи дигари ҳамон воҳиди фразеологӣ ба вучуд меояд. Масалан, фразеологизмҳои ду *пойро ба як мӯза андохтан* – ду *поро ба як мӯза андохтан*.

Охир роҳи оҳан ду **пойи моро ба як мӯза ҷо карда** ҳадаҳа мегӯяду мо бошем, назар ба порсола камтар ангишт медиҳем (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 62) Ду **поятро ба як мӯза ҷо мекунанд**, ки ба нафақа баро. Ночор мебароеду баъд ба танг меоед (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 412)

**Гунаҳои грамматикии фразеологӣ** аз рӯйи таркиби сарфу наҳвии ҷузъҳояшон сохта мешаванд. Гунаҳои фразеологии грамматикӣ аз рӯйи категорияи шумора дар исмҳо, иваз шудани пешояндҳо, аз рӯйи муносибати субъектӣ-предикативӣ, аз рӯйи категорияҳо ва ҳусусиятҳои грамматикии феъл аз ҳамдигар фарқ карда метавонанд: *дилу нодилон*–*дилу бедилон*, *маза аз қайла гузаштан* – *қайларо аз маза гузаронидан*.

- Номи ангишткан дорию нони ин касбро мехӯрӣ, Давлатҷон. **Дилу нодилон** кор нақун. (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 205) Вақтҳои охир **дилу бедилон**, нӯг-нӯги даст кор мекард, аз кори чойхона дилаш хунук шуда буд... (П. Толис. Куллиёт. Ҷ. 2, саҳ. 169)

**Гунаҳои лексикии фразеологӣ** аз рӯйи таркиби ҷузъҳояшон тағовут доранд Ин гурӯҳи вариантҳои фразеологӣ дар натиҷаи иваз шудани ин ё он ҷузъашон фарқ мекунанд: «*ду пойро ба як мӯза андохтан*» - «*ду пойро ба як мӯза қава кардан*» - «*ду пойро ба як маҳсий андохтан*».

Масъалаи гуナンокии воҳидҳои фразеологӣ дикқати забоншиносони бисёреро ба худ ҷалб намудааст, вале бо вучуди ин, баъзе паҳлухои даҳлдори он то имрӯз баҳсноку норавшананд. Бархे аз тадқиқотчиён гуна гуфта чунин фразеологизмҳоеро дар назар доранд, ки маъно ва соҳтори якхелаи синтаксисӣ дошта, танҳо аз рӯйи яке аз ҷузъҳои ба тағиирот дучоршудаи худ аз ҳам фарқ мекунанд [26, 113, 143]. Бар замми ин ҷузъҳои ба тағиирот дучоргардида бояд аз доираи як гурӯҳи муайяни мавзӯй берун набароянд.

Қайд кардан зарур аст, ки гурӯҳе аз забоншиносон байни гунаҳо ва муродифоти фразеологӣ сарҳаде намегузоранд ва умумияти маънои воҳидҳои фразеологиро ҳамчун нишонаи асосӣ ва фарқунандай онҳо ба қалам медиҳанд. Аз ин рӯй, баъзан ҳатто воҳидҳои фразеологии соҳтори синтаксисиашон гуногун гуна шуморида мешаванд [69, 200]. Дар сурати чунин шарҳ додани гунаҳо баъзе категорияҳои муҳими фразеология мисли муродифоти фразеологӣ аз назар дур мемонанд.

Ю.Авалиани ва Ҷ.Мирсаидов дар мақолаи ба ин масъала бахшидаи худ фарқияти байни муродифот ва гунаҳои фразеологиро асоснок намуда, хулосаҳои зерини худро пешниҳод менамояд:

1. Фразеологизмҳое, ки аз ҷиҳати таркиби лексикию ғрамматикӣ фарқ дошта, вале соҳтори образнокиашон якхелаанд ва дар айни замон маънои умумиашон нигоҳ дошта мешавад, гунаҳо мебошанд.

2. Воҳидҳои фразеологии, ки маъноҳояшон умумӣ буда, вале ба воситаи соҳтори образнокии гуногун шакл гирифтаанд, муродиф мебошанд [6,138].

Муаллифони номбурда соҳтори образнокии ВФ-ро ҳамчун меъёри асосии фарқ намудани муродифот ва вариантҳои фразеологӣ

нишон медиҳанд. Дар баробари ин, сохтори якхелаи синтаксисӣ, таркиби лексикии ба ҳам наздики ҷузъҳо ва умумияти маънӣ низ хусусияти муҳими гунаҳои фразеологӣ ба шумор мераванд.

Дар забони тоҷикӣ силсилаи фразеологизмҳое мавҷуданд, ки бо таркиби лексикию грамматикии ба ҳам наздик, бо обуранг ва системаи образнокии ҳуд ба гунаҳои фразеологӣ шабоҳат доранд. Чунин фразеологизмҳо, чи хеле ки қайд кардем, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб номида мешаванд.

Дар таркиби ВФ-и ҳамқолаб низ мавҷудияти ҷузъҳои устувор ва ивазшавандаро мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, дар силсилаи ВФ-и зимоми **ақлро ба даст гирифтан – зимоми корро ба даст гирифтан, лаҷоми гапро ба дигар тараф кашидан – лаҷоми сӯҳбатро ба дигар тараф кашидан, ҷароғи орзуву ҳаёли касе ба об афтидан – ҷароғи нияти касе ба об афтидан**, дар байни касе оташи муҳаббат даргирифтан – байни касе оташи носозӣ фуруzon гардидан – байни касе оташи низоъ ва ҷанҷолро аланга додан ҳамон як ҷузъҳо такрор шуда омадаанд:

... қарор додем, ки **зимоми корро ба даст гирен** ва нагузорем, ки мардуми бенаво ҳалок шаванд (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои муњтаҳаб, 2, 298). Вай аз ҳудаш огоҳ шуд, ки агар ҳозир **зимоми ақл ба даст гирад**, ачаб не, ки шаккоконро парешону ҳӯҷраи мудирро тикаю пора кунад (Курбон Алӣ.Нимароҳ, 178). – Мондаҳои зардолучинӣ, - гуфт дуҳтар ба таври ҷиддӣ **лаҷоми гапро ба тарафи дигар кашида** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум, 172). Сипас **лаҷоми сӯҳбатро ба дигар тараф кашид** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум, 173). ... аммо овози довар, ки ба байтали қӯранге нишаста рафти бозиро зиракона мушоҳида мекард, дар васати дашти Сизорак танин андохту **ҷароғи нияти савораи пайтҷӯро ба об афтонд** (А.Самадов.Косаи давр, 120). **Ҷароғи орзуву ҳаёлҳои ширини Ҳалим гӯё ба об афтод**

(А.Самадов.Аспи бобом, 123). Байни Тутӣ ва муаллими ҷавон ... **оташи мухаббат даргирифтааст** (Ҷ.Икромӣ.Хатлон, 183). **Оташи носозӣ** дар байни онҳо боз **фурӯзон гардид** (Ҳ.Аскар.Ашки сари мижгон, 62). Ин суханчинони бадбаҳт на танҳо байни донишҷӯён, ҳатто байни муаллимон ҳам **оташи низоъ ва ҷанҷолро аланга медиҳанд** (А.Самадов.Косай давр, 228). ... байни онҳо **оташи муноқиша, рашку бадбиниро аланга медиҳад** (А.Самадов.Аспи бобом, 35).

Ҳар яке аз ин воҳидҳои фразеологӣ дар навбати худ тағириотҳои гуногунро аз сар мегузаронанд. Масалан, воҳидҳои фразеологии **лаҷоми гапро ба дигар тараф кашидан** гунаҳои зерин дошта метавонад: **чилави гапро дигар тараф тоб додан, лаҷоми гапро тарафи дигар гардондан, зимоми суханро ба сӯи дигар тофтан, таноби суханро ба тарафи дигар кашидан** ва ғайра:

Аввалан барои он чунин савол дод, ки **лаҷоми гапро ба тарафи дигар гардонад**, мавзуъро нав кунад (У.Қӯҳзод. Роҳи паси ағба, 103). ...ба андешаи он ки мабодо писарак азоби бедандонӣ ва нонхӯрии бибияшро даҳ-понздаҳ дақиқа қисса кунад, **чилави гапро дигар тараф тоб дод** (А.Самадов.Аспи бобом, 71). Вале азбаски ман хомӯш будам, **зимоми суханро ба сӯи дигар тофт** (Р.Ҷалил. Гардиши фалак, 40). – Ҳама гап дар саломатӣ, додарам, - боз **таноби суханро ба тарафи дигар кашид** Қамар (Б.Ғаниӣ. Ҳеши падарӣ, 120).

Дар баробари умумиятҳое, ки дар байни ин ду категорияи фразеологӣ дида мешавад, боз ВФ- ҳамқолаб бо як қатор хусусиятҳои лексикию грамматикии худ аз гунаҳои фразеологӣ фарқ меқунанд.

Гунаҳои фразеологӣ аз нусҳаи ибтидои худ бо соҳтори грамматикии ҷазъҳои таркибашон тафовут дошта метавонанд. Нишонаи фарқкунандай гурӯҳи дигари гунаҳои фразеологӣ бо қалимаҳои нав иваз шудани ҷазъҳои дохириашон мебошад. Масалан,

агар воҳиди фразеологии **аз хати қашидаи касе берун набаромадан**-ро ҳамчун нусхай умумистеъмоли забони адабии мусоири тоҷик қабул кунем, пас **аз хати қашидаи касе берун по нагузоштан, аз хати қашидаи касе берун қадам нагузоштан**, **аз хати қашидаи касе берун нарафтан, аз хати қашидаи касе сар натофтан**-ро гунаҳои он шуморидан мумкин аст:

Фашистҳо ба одамон мегӯянд, ки **аз хати қашидаи ман берун по нагузоред** (А.Баҳорӣ.Рӯзи таваллуд, 27). То имрӯз **аз хати қашидаи ман берун қадам намемонд** (А.Самадов.Аспи бобом, 52). Самандар мувофиқи насиҳати домуллои қишлоқии худ ба Исоҳоҷа меҳр монда, аз дилу ҷон хизмати ўро мекард ва **аз хати қашидаи ў берун намерафт** (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои мунтаҳаб, 1, 263). –Ту агар ба гапи ман дароӣ, **аз хати қашидагиам сар натобӣ**, насиб бошад, Фирӯза ба хонаи мо баргашта меояд (Ҷ.Икромӣ.Духтари оташ, 261). Вай **аз хати қашидаатон як қадам берун намеравад** (Ф.Муҳаммадиев, Асарҳои мунтаҳаб, 1, 263). Мардон **аз хати қашидаи ман берун намебаромаданд** (Қурбон Алӣ.Нимароҳ, 37).

Чи хеле ки аз мисолҳо дида мешавад, дар воҳидҳои фразеологӣ мазкур асосан ҷузҳои феълӣ ба тағиирот дучор гардидаанд: «*по нагузоштан*»-«*қадам нагузоштан*», «*берун нарафтан*», «*сар натофтан*» ва гайра. Мисолҳо нишон медиҳанд, ки миқдори ҷузъҳои бо таъғиирот дучор шавандай воҳидҳои фразеологӣ ҳар қадар зиёд бошад, ҳамон қадар имконияти ба вучуд омадани гунаҳои гуногуни воҳиди фразеологӣ ба вучуд меояд.

Умумияти байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва гунаҳои фразеологӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар баробари соҳтори якхелай синтаксисӣ, дар ҳар дуи ин категорияҳои фразеологӣ як ё якчанд ҷузъ ба тағиирот дучор мегарданд. Масалан, воҳидҳои фразеологии «*гам хӯрдан*» «*қасам хӯрдан*», «*фиреб хӯрдан*», «*ҳасрат хӯрдан*»

«*афсус хұрдан*», «*ҳасад хурдан*». Дар ин силсила бо иваз шудани құзъхой номың ибораҳои мухталифи фразеологій сохта шудаанд. Вале маънои гуногуни онҳо имконият намедиҳад, ки воҳидҳои мазкури фразеологій муодили яқдигар шуморида шавад. Чунончи, ибораҳои фразеологии «*қасам хұрдан*» ва «*савганд хурдан*»-ро муодилҳои яқдигар шуморидан мүмкін аст. Меъёрхой асоси муодил шуморидани онҳо пеш ҳама системаи образноки якхела ва маънои ба ҳам наздикі онҳо мебошад.

«Вале ба қои шир **фиреб хұрдаву** даме ҳайрон монда, шикваомез «ва-аъ» мегұфтанд» (С.Турсун. Се рұзи як боҳор, саҳ-50) «Вай дарун –дарун **ғусса хұрда**, барои духтараш ғам хурд. «Ч.Икроми. Асарҳои мунтаҳаб, ч.2, саҳ-219) «... рұзҳои фаровониро ёд оварда, зонұамонро ба шикамон зер карда, ба қои нон **ҳасрат хұрда мешинем**.» (У.Күхзод. Роҳи паси ағба, саҳ-44) «*Афсус хурдан* чи ҳочат?» (Р. Ҷалил. Асарҳои мунтаҳаб, саҳ-88) «Аз байни анбұхи одамон бо 19-забон нидоҳои пур аз ҳаяқон ва қаъру ғазаби **«қасам мехұрам»** «қасос мегирам ...» ва ғайра ба фазо паҳн мешавад.» (Б. Насриддинов. Модарам қону дилам, саҳ-187) «-.... Шумо бошед, **ҳасад мехуреду** аз пои он мегиреду аз паси вай меафтед.» (Р. Ҷалил. Асарҳои мунтаҳаб, ч.1, саҳ- 113) «-Бадалбек сараввал **дасты по хұрд**, vale моҳирона авзои худро аз ҳамсұхбаташ пинҳон дошт...» (Б. Фирұз. Агар вай мард мебуд, саҳ-139).

Силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб маънои умумии якхеларо ифода намекунанд ва аз рұйи тобишҳои маънои худ ба он мусоидат мекунад, ки ҳар як фразеологизми ин силсила дохилшаванда хуқуқи воҳиди фразеологии мустақилро пайдо мекунад. Чунин ҳусусиятре дар гунаҳои фразеологій мушоҳида намекунем. Гунаҳои фразеологиро тағиироти құзъии таркибашон ба вучуд меоварад. Аммо тағиирот ҳар қадар назарас бошад ҳам,

маъни ба системаи образнокии фразеологизмҳо алоқаманд бояд тафйир наёбад, дар акси ҳол онҳо аз доираи гунаҳо берун мебароянд.

Яке аз масъалаҳои баҳсноки ба гунаҳои фразеологӣ даҳлдор масъалаи инвариантҳо мебошад. Аз байни силсилаи гунаҳои фразеологӣ яке аз онҳо асоси ибтидой - инвариант шуморида мешавад. Ин ё он воҳиди фразеологиро ҳамчун инвариант қарор додан то андозае хусусияти нисбӣ доранд. Инвариант ва гунаҳои дар асоси он ба вучуд омада баъзе умумиятҳои лексикию грамматикий дошта метавонанд. Ин умумият пеш аз ҳама дар ягонагии сохтор, маъно ва образи воҳиди фразеологӣ таҷассум меёбад. Пайдошии гунаҳо сабабҳо ва роҳҳои гуногуни худро дорад. Яке аз роҳҳои нисбатан маъмули пайдоиши гунаҳои фразеологӣ ин иваз шудани ҷузъҳои дохили воҳидҳои фразеологӣ мебошад. Масалан, силсилаи зерини воҳидҳои фразеологӣ бо роҳи ивазшавии ҷузъҳои дохилиашон ба вучуд омадаанд: *чин ба абрӯ овардан – чин ба ҷабин овардан, пои касеро аз ҳаво овардан – пои касе аз осмон омадан – линги касе аз осмон омадан, ба гӯши хотир наовардан – ба гӯши хаёл наовардан; дасту по ҳӯрдан – дасту по гум кардан* ва ғайра:

Авсофӣ гурбаро раҳо карду **чин бар ҷабин оварду** манаҳаш ва ҷашмонашро поин овард (С.Улуғзода.Фирдавсӣ, 77). Имоми шодобӣ «кундатабъони хушкидадимоғ»-ро қиноя аз худ дониста барафрӯхту **чин бар абрӯ оварда**, қариб дод зада сӯи шоир хитоб кард (С.Улуғзода.Фирдавсӣ, 25). – Кошкӣ, **пояш аз осмон меомад** (Р.Чалил.Асарҳои мунтаҳаб, 1,199) Геолог низ яқин чунин ақида дошт, ки ин корро **ба гӯши хотир наовард...** (У.Холиқов.Ёди дил, 31). Яқин, ҳангоми гирондани ин сурат **ба гӯши хаёлаш ҳам намеовард**, ки он ба писараш ягона мерос, ягона давлату сарват мешавад (У.Холиқов.Ёди дил, 31). Вақте ки Хубон навакак аз наздаш мегузашт, муддате чанд **дасту по ҳӯрд** (М.Бахти.Рӯҳи тавоно, 135).

Зўҳро аз нигоҳи дуурдарози ҷавон, ки ба назараш як густохию бешрамӣ намуд, **дасту по гум кард** (У.Холиқов. Ёди дил, 54).

Ивазшавии ҷузъҳои доҳили воҳидҳои фразеологӣ бо мақсадҳои гуногуни услубӣ сурат мегирад. Ин ҳодиса ба хусусиятҳои муҳталифи лексикию грамматикии воҳидҳои фразеологӣ марбут аст. Ба ҳисоб гирифтани чунин хусусиятҳо барои муайян намудани характеристи воҳиди фразеологӣ ёрӣ мерасонад. Байни ҷузъҳои ивазшаванд муносибатҳои муродифӣ, мавзӯй ва ҳатто фонетикий вучуд дошта метавонанд. Масалан, агар дар воҳидҳои фразеологии *пои қасеро аз осмон овардан – пои қасеро аз ҳаво овардан* муносибати муродифиро мушоҳида намоем (осмон – ҳаво), пас дар вариантҳои фразеологии *ду поро ба як мӯза андохтан – ду поро ба як маҳсӣ андохтан* муносибати мавзӯй (мӯза ва маҳсӣ ба маънои умумии пойафзол) ба назар мерасад.

Масъалаи инвариант қарор додани ин ё он воҳиди фразеологӣ дар забоншиносӣ меъёри муайяни худро надорад. Шакли нисбатан серистеъмоли воҳиди фразеологӣ асосан ҳамчун инвариант қарор дода мешавад. Лекин воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб шакли асосӣ ё ибтидоии худро доранд. Шакли ибтидоии онҳо ба маънои муайяне далолат намекунад, вале обуранг ва образи умумиро ифода карда метавонад. Ин умумияти обуранг ва образҳо бо ҷузъҳои ишории таркиби воҳиди фразеологӣ, ки одатан бо калимаи «чизе» ифода мегардад, низ таъкид карда мешавад (95.47). Масалан, **ба аспи чизе савор шудан, риштai чизе қанда шуд, ба оташи чизе об рехтан** ва гайра.

Чунин ҷузъҳои ишориро дар гунаҳои фразеологӣ ҳам дучор омадан мумкин аст, ки бо калимаҳои «касе», «чизе» ифода мешаванд. Дар матн онҳо бо калимаҳои муайян иваз карда шуда, барои боз ҳам мушаххастар намудани воҳиди фразеологӣ ёрӣ мерасонанд. Берун аз

матн ва дар лугатҳои фразеологӣ воҳидҳои фразеологӣ асосан бо ҷузъҳои ишорӣ оварда мешавад; **ба пӯсти касе қайқ даромадан, ба сари касе чормагз шикастан, сояи касеро аз девор тарошидан** ва гайраҳо.

Вале андактар худи ҳамин мардум мушоҳида карданд, ки гӯё **ба пӯстини ҳӯҷаинҳо қайқ даромада бошад** (Ч. Акобир. Қаламҳои қӯҳистонӣ, саҳ. 74). - Ганда шуда чӣ кор кардам? Ҳар рӯз омада **ба сарат чормагз мешиканам-мӣ?** (С. Начимӣ. Қиёфатулбашар, саҳ. 145) Онҳо душмани мананд, онҳо ба ман қасд кардаанд ва ҳозир ҳам тайёранд, ки **соји маро аз девор тарошида партоянд...** (Ч.Икромӣ. Асарҳои муњтахаб, 1, саҳ. 268)

Ҷузъҳои ишории гунаҳои фразеологӣ аз ҷузъҳои ишорие, ки дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб оварда мешаванд, бо он фарқ мекунанд, ки ба ҷойи ҷузъҳои ишории фразеологизмҳои ҳамқолаб калимаҳои ивазшаванде меоянд, ки ҳамчун қисми таркибии воҳиди фразеологӣ ба ҳисоб гирифта шуда, ба он маънои мустақили фразеологӣ мебахшанд. Ҷузъҳои ишории гунаҳои фразеологӣ ба таркиби лексикии воҳиди фразеологӣ дохил намешаванд ва вобаста ба талаботи матн ва тарзи ифода бо калимаҳои гуногун иваз карда мешаванд Масалан, дар қолаби «*риштаи ҷизе қанда шуд*» танҳо ҳангоми ба ҷои ҷузъи ишории «ҷизе» омадани калимаи «ҳаёл» воҳиди фразеологии **риштаи ҳаёл қанда шуд**-ро ба вуҷуд меоварад. Файр аз ин, доираи маънои ҷузъҳои ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб маҳдуд аст, ҷузъҳои ишории гунаҳои фразеологӣ бошанд, дар матн бо ҳар гуна калимаҳо иваз шуда метавонанд. Аз ин рӯ, барои қулайтар шудани таҳлили лексикию грамматикии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб, ба фикри мо, дар воҳидҳои фразеологии болоӣ онҳоро аз рӯйи қолаби «*риштаи ҷизе қанда шудан*» додан ба мақсад мувофиқтар аст.

Дар таърихи инкишофи зиёда аз ҳазорсолаи забони адабии точик воҳидҳои фразеологӣ қисман ё пурра шакл ё маънои худро тағиیر додаанд. Дар силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб пайдо намудани гунаи умумистеъмоли воҳиди фразеологӣ, ки дар асоси он дигар фразеологизмҳо аз рӯйи сохтор ва маънои ба он мушобеҳ сохта шудаанд, сайри таърихӣ ва омӯзиши ҳаматарафаи инкишофи захираи фразеологии забони тоҷикиро талаб мекунад. Бинобар ин шакли ибтидой ё ишории онҳоро ҳамчун намуна қабул кардан беҳтар аст.

Баъзе забоншиносон чунин ақида доранд, ки гунаҳои фразеологиро натиҷаи ивазшавии одии ҷузъҳо шуморидан ҷандон дуруст нест (26, 44, 143). Дар рафти шаклгирии фразеологизмҳо воҳидҳои мувозие (паралеле) дар нутқ истифода мешуданд, ки тадриҷан ҳодисаи фразеологизатсияро аз сар мегузарониданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки гунаҳои фразеологӣ ҳанӯз дар зинаи ибораҳои озоди синтаксисӣ буданашон ҷой доштаанд. Вақте ки ин ибораҳои мувозӣ ҳамчун воҳиди фразеологӣ шакл гирифтанд, барои қулайтар шудани таҳлили онҳо гунанокии фразеологизмҳоро ҳамчун натиҷаи ивазшавии ҷузъҳо муайян намудан имконпазир гардид (44.168).

Дар сурати чунин шарҳ додани масъала мушкилоти сарсилсилаи гунаҳо аз назар дур мемонад. Чунки аз ду ва зиёда воҳиди фразеологии мувозӣ қадоме сарсилсила ва қадоме гунаҳои онанд, муайян намудан душвор мешавад. Ба фикри мо, аз шаклҳои гуногуни ҳамон як воҳиди фразеологӣ бояд он фразеологизме сарсилсила қарор дода шавад, ки маъноро ба таври мӯтадил, бе ягон тобиши иловагии маънӣ ифода мекунад, сониян, он серистеъмол аст ва ниҳоят, аз рӯйи пайдоиш нисбатан қадимтар аст.

Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб боз аз рӯйи як хусусияти дигари худ аз вариантҳои фразеологӣ фарқ мекунанд. Чи хеле ки қайд карда шуд, аксари забоншиносон барои шаклгирии силсилаи

воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ду намуди калимаҳо – ҷузъҳои доимӣ ва ивазшавандаро аз шартҳои муҳим мешуморанд. Фразеологизмҳои ҳамқолаб соҳтори якхелаи синтаксисӣ ва таркиби лексикии ба ҳам наздик доранд. Бо роҳи тағйирёбии ҷузъҳои ивазшаванда дар ин силсила воҳидҳои нави фразеологӣ ба вучуд меоянд. Бинобар ин муносибатҳои лексикии воҳидҳои фразеологии ин ё он силсила маҳз аз рӯйи хусусиятҳои лексикии ҷузъҳои ивазшаванда муайян карда мешаванд. Масалан, дар силсилаи воҳидҳои фразеологии **ангушти ҳайрат газидан, ангушти пушаймонӣ газидан, ангушти ҳасрат газидан** чунин хусусиятро мушоҳида намудан мумкин аст.

Саҳарӣ ҳангоме ки сардори бригада Шарифи Назар ба сахро омад, замини пурра шудагоршударо дида, **ангушти ҳайрат газид...** (Н.Тиллозода. Қиссаи портфели сурҳ, саҳ.120) Тамоми устухонамон, муҳтарам Ҳалим Раҳматович, **ангушти таҳайюр ба дандони тафаккур газида монданд** (Р.Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 460) ... зоро то ба имрӯз бо ҳасрати ҷигарсӯз **ангушти надомату афсӯс мегазем**, ки турбати Шамсиддини Шоҳин ва Восеи диловарро наёфтаем (А. Самад. Гардиши девбод, саҳ. 546)

Чунин мисолҳоро гунаи якдигар шуморидан мумкин нест, зоро дар ҳар қадоми ин воҳидҳои фразеологӣ мустақилияти маъно мушоҳида карда мешавад, ки ба туфайли ҷузъҳои ивазшаванда (*ҳайрат, пушаймонӣ, ҳасрат*) амалӣ гаштааст. Дар гунаҳои фразеологӣ умумияти маъно байни воҳидҳои фразеологӣ ба назар мерасад ва бо вучуди аз рӯйи таркиби лексикии ҷузъҳо фарқ карданашон ҳамон як маъноро ифода мекунанд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бошанд, аз рӯйи тобишҳои маънӣ фарқ мекунанд: **ангушти ҳайрат газидан** – ҳайрон шудан, **ангушти**

**пушаймонӣ газидан** – пушаймон шудан, **ангушти ҳасрат газидан** – ҳасрат хӯрдан.

Дар силсилаи фразеологизмҳои ҳамқолаб маънои умумии воҳидҳои фразеологӣ аз рӯйи ҷузъҳои ивазшавандашон муайян карда мешавад. Ин ҷузъҳо аксаран ба маънои аслии худ (маънои озоди лексикӣ) меоянд ва вазни асосии маъноии воҳиди фразеологӣ ба онҳо меафтад. Масалан, ба маънои фразеологизмҳои зерин диққат дода, ба осонӣ пай бурдан мумкин аст, ки ҷузъҳои ивазшаванд дар муайян намудани маънои умумӣ чи мавқее доранд: **бо ҷашми ҳаридорӣ нигоҳ кардан, бо ҷашми бад нигоҳ кардан, бо ҷашми ҳавас нигоҳ кардан, бо ҷашми ҳасад нигоҳ кардан, бо ҷашми қаҷ нигоҳ кардан** ва ғайра.

... бисёр келинчакҳо ва духтарҳо **бо ҷашми ҳаридорӣ** ба вай **нигоҳ карда**. ҳасади Мағфиратбонуро меҳӯрданд (Ҷ.Икромӣ. Духтари оташ, саҳ. 142). ... дасташ қаҷ бошад, ба зану фарзанди мардум **бо ҷашми бад нигоҳ қунад**, он вақт ҳар чӣ кор карда метавонад (Ҷ.Икромӣ. Духтари оташ, саҳ. 505). Ба муҳаббати беғуборашон **бо ҷашми ҳавас менигаристанд** ва аз ҷуфти хеле муносиб буданашон ҳасад мебурданд (С. Начимӣ. Қиёфатулбашар, саҳ. 132). Ба моли қасу давлат **бо ҷашми ҳасад нигоҳ намекунанд** (С. Начимӣ. Қиёфатулбашар, саҳ. 159) Боз як ҷиз: ба молу зан ва духтари кас **бо ҷашми қаҷу ғажд нанигар** (А.Самад. Гардиши девбод, саҳ. 177).

Ҷузъҳои ба тағиирот дучоргардидаи гунаҳои фразеологӣ аз ҷунин ҳусусиятҳои маънӣ маҳруманд, зоро маънои умумии воҳиди фразеологӣ на ба ҷузъҳои алоҳида, балки ба маънои яклухте вобаста аст, ки аз ҷамъи маънои ҳамаи ҷузъҳои таркиби воҳиди фразеологӣ бармеояд. Масалан, дар гунаҳои фразеологии **бо як тир ду нишон задан, бо як тир ду шикор задан, бо як тир ду сайд задан** яке аз ҷузъҳои дохили онҳо (шикор, сайд, нишон) ба вариатсия дучор гардидааст.

Ин чузъҳо бархилофи чузъҳои ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб, ба маъни аслии худ не, балки ҳамчун унсури ифодагари маъни яклухти ВФ омадаанд:

Домуло имом: - **Бо як тир ду сайдро мезадед** намешуд? (С.Айнӣ. Дохунда, сах. 111) **Яъне, бо як тир ду нишон бояд зад** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 322)

Гунаҳои фразеологӣ аз ҳам бо мавқеи истеъмоли худ фарқ мекунанд. Ҳар як гунаи фразеологӣ тобишҳои хоси услубӣ дошта, дар ин замина ба услуби китобӣ, гуфтугӯӣ ва умумистеъмолӣ таалук дошта метавонад. Инъикоскундандаи тобишҳои услубии гунаҳо чузъҳои ҷудогонаи ивазшудаи онҳо мебошанд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҷунин тобишҳои услубиро ифода карда наметавонанд ва аз лиҳози услуб қариб ба ҳамдигар баробаранд. Агар дар байни гунаҳои фразеологӣ яке аз гунаҳо ба услуби китобӣ, дигаре ба услуби ҳалқию гуфтугӯӣ мутааллик бошад, пас дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҷунин номувофиқатии услуб кам ба назар мерасад. Гунаҳои фразеологӣ гоҳо дар матн ба осонӣ ҷойи ҳамдигарро гирифта метавонанд ва сабаби ин ҳамон умумияти маъноиии байни воҳидҳои фразеологӣ мебошад. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб табиист, ки ба ҷойи яқдигар омада наметавонанд, чунки воҳиди нави фразеологии дар асоси ин қолаб соҳташуда сифатан ва аз рӯйи маъно аз воҳиди пешина фарқ мекунад. Масалан, дар ҷумлаҳои зерин воҳидҳои фразеологиеро мушоҳида мекунем, ки соҳтори якхела ва ҷузъҳои таркибии ба ҳам монанд доранд, лекин аз бобати иваз шудани ҷузъҳои асосии маъносозашон фарқ мекунанд:

- Дуруст аст, - гуфт ба таври ҷиддӣ Маҳмудҷон. – Бисёр қасон ба милитсия **бо ҷашми нек назар** карда наметавонанд (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои муNTAXАХАБ, 2,315). – Вай, ба гумонам, ба шумо **бо**

**чаши бад нигох мекард**, - гуфт ў андак хичолат кашида (Р.Чалил. Асарҳои мунахаб, 1, 221). Наход боз ба чизи шумо **бо чашми каҷ нигарам**, хиёнат кунам? (А.Самадов.Косаи давр, 131). Дар ботини Ситорамоҳ як ҷаҳон орзую ҳаваси ҷавонӣ пайдо шуда, ба оянда **бо чашми умед менигаристагӣ** шуд (Б.Фани. Аз ҳар қалла як садо, 68). ... **бо чашми ҳасад ба ман нигоҳ мекардагистанд** (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои мунахаб, 2, 204).

Алоқамандии гунаҳои фразеологӣ ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар он зоҳир мегардад, ки ҳар як фразеологизми ба силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дохилшаванд дар навбати ҳуд гунаҳо дошта метавонад. Аз мисолҳои боло қисми феълии воҳидҳои фразеологӣ ба вариатсия дучор шуда метавонанд, ки ба тариқи зайл сурат мегирад: *назар кардан – нигоҳ кардан – нигаристан: бо чашми нек назар кардан – бо чашми нек нигоҳ кардан – бо чашми нек нигаристан*. Ҳатто ҷузъи якуми он «чашм» низ баъзан ба вариатсия дучор шуда метавонад: *бо назари нек нигоҳ кардан*.

Ба ҳамин тариқ, гунаҳои фразеологӣ ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳамчун ҳодисаҳои мустақили фразеологӣ байни ҳамдигар алоқаи ногусастаний доранд ва дар айни замон бо хусусиятҳои хоси ҳуд аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

### II.3. ОМИЛҲОИ ТАШАККУЛИ СЕМАНТИКАИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ

Дар воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ на фақат ҷузъҳои ивазшаванд, балки ҷузъҳои доимӣ низ баъзан ба тағиирот дучор шуда метавонанд. Албатта, дараҷаи устуворӣ ва ивазшавандагии ин ҷузъҳо гуногун аст. Сабаби тағиир ёфтани қолаб, аз як тараф, ба иваз шудани ҷузъҳо вобаста бошад, аз тарафи дигар ба тағиир ёфтани

заминаи образнокии воҳидҳои фразеологӣ вобастагӣ дорад. Масалан, ҳамон қолаби болои ба **аспи чизе савор шудан** дар шаклҳои зерин дучор омада метавонад: **ба аспи андеша нишастан, ба аспи қаҳру ғазаб нишастан, дар болои аспи қаҳру ғазаб нишастан, лаҷоми аспи тамкинро доштан, аспи андешаро қамчин задан** ва ғайра:

Ӯ китф дар ҳам қашида, **ба аспи андеша нишастан** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум, 169). **Ба аспи ҷаҳлу ғазаб нишаста**, ҳамоно ҷавобашро гардонда адабашро медодам, вале ҳоло бошад, ман арзан барин наранцидам (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум,171). Аммо зан дар **болои аспи қаҳру ғазаб устувор менишастан** (У.Холиқов. Ёди дил, 116). Дараҳтони пири фартут ҳаёле ки ба сукут рафта бошанд, **аспи андешаро қамчин зада**, ба дуродур мебурданд (М.Хоҷаев. Ростиро завол нест, 5). Гуё ҳатаре ба ман таҳдид мекарда бошад, таппиши дилам тез шуд, вале **лаҷоми аспи тамкинро саҳт доштам** (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум,159). –Ҳайр, ин пурсучӯят барои чӣ? – ҳанӯз ҳам аз **аспи ҷаҳл нафуромада** пурсидам ман (М.Бобоҷонов. Асири ҳафтум,177).

**Муносибати байниҳамдигарии ҷузъҳои фразеологизмҳо ба он далолат мекунад, ки онҳо тағииротҳои хоси лексикию маъноиро аз сар мегузаронанд.** Дар байни ҷузъҳои доимии ВФ-и ҳамқолаб ва ҷузъҳои ивазшаванда қонунияти муайяни мавҷудият ва корбурд амал мекунад. Чи хеле ки қайд карда шуд, дар натиҷаи ивазшавии ҷузъҳо воҳидҳои гуногуни фразеологӣ ба вучуд омада метавонанд. Дар атрофи ин ё он қолаб аз 2 то 10-12 воҳидҳои фразеологӣ муттаҳид шуда метавонанд. Вале миқдори воҳидҳои фразеологии ба ин ё он гурӯҳ дохилшаванда ҳанӯз тавсифи пурраи онҳо буда наметавонад. Академик Виноградов В.В. қайд мекунад, ки «... миқдори ибораҳое, ки дар атрофи ин ё он маънои вобастаи фразеологӣ гурӯҳбандӣ

мешавад ва серияҳои ба худ хоси сарбастаро ташкил медиҳад, вобаста ба неруи маънӣ, барҷастагии моддию мағҳумии ин маъно, ҳусусияти ҷудошавандагии онҳо гуногун буда метавонад. Ғайр аз ин, дараҷаи зичӣ ва якҷоягии ибораҳо, ҳусусияти образнокӣ ва дар натиҷаи ин дараҷаи мустақил набудани ҷузъҳои қалимагии ибораҳо метавонанд ҳеле гуногун бошад». [33, 21].

Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки ҷузъҳои ивазшаванда дар фразеологизмҳои ҳамқолаб гуногунанд. Таҳлили воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб нишон медиҳад, ки миқдори чунин ҷузъҳо ҳар қадар зиёд бошад, дараҷаи устувории қолаби фразеологӣ ҳамон қадар суст мегардад. Дараҷаи нисбатан баланди устуворӣ одатан дар фразеологизмҳои ҳамқолабе муносибати муродифӣ доранд ё ба як доираи муайяни семантиկӣ дохил мешаванд.

Нишондоди В.В.Виноградов дар бораи он ки дар мавриди ташаккули воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб қонуниятиҳои дохилие амал мекунанд, ки онҳо алоқаи қалимаҳоро дар доираи муайяни семантиկӣ бо қалимаҳои дигар маҳдуд менамоянд ва дар натиҷа воҳидҳои фразеологӣ тавлид меёбанд, барои муайян намудани ҳусусияти алоқаи байни ҷузъҳои фразеологизмҳо аҳамияти қалон доранд. Масалан, воҳидҳои фразеологии **дил бохтан, ҷон бохтан, ҷону дил бохтанро** дида мебароем. Ҷузъи авали ин воҳидҳои фразеологии феълӣ (**ҷон, дил**) ҷузъи ивазшаванда ба шумор меравад. Саволе ба миён меояд, ки ғайр аз ҷузъҳои мазкур боз қадом ҳелҳои маънои исмҳо бо феъли «бохтан» алоқаи маънӣ зоҳир намуда, воҳидҳои фразеологӣ сохта метавонанд? Оё дар байни ҷузъҳо қонунияти муайяни семантикеи вучуд дорад? Ҳусусияти ҷолиби қалимаи **бохтан** дар он зоҳир мешавад, ки одатан бо узвҳои ифодакунанди бадани

инсон омада, воҳиди фразеологӣ сохтааст. Муносибати дохилии байни ҷузъҳо, таносуби басомади ин ё он гурӯҳи калимаҳо дар дохили воҳидҳои фразеологӣ – яке аз масъалаҳои душвори фразеология мебошад. Ба назар чунин мерасад, ки барои маҳдудшавии доираи истифодаи ҷузъҳо заминаи семантике вучуд надорад. Вале мисолҳои забони тоҷикӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин доираи басомад нисбатан маҳдуд аст. Ба ин маънӣ, феъли **боҳтан** дар забони тоҷикӣ асосан бо гурӯҳи муайянни калимаҳо, аниқтараш исмҳои ифодакунандаи узвҳои бадан омада, воҳидҳои фразеологӣ месозад: **дил боҳтан, ҷон боҳтан, сар боҳтан** ва ғайра. Агар ба вазифаи ҷузъҳои ивазшавандай қолаби мазкур хелҳои дигари исм оянд, дар он сурат ибораҳои озоди синтаксисӣ ҳосил мегарданд: **шатранҷ боҳтан, бозиро боҳтан, пул боҳтан** ва ғайра.

Шояд аз ин сабаб бошад, Ю.А.Рубинчик ибораҳои аз рӯйи қолабҳои муайян сохташудаи забони форсиро таҳлил карда истода, таъкид менамояд, ки азбаски дар ин гуна ибораҳо қонунияти муайяне амал намекунад, онҳо бо сабаби такрористехсолшавии худ ба ибораҳои муқаррарии фразеологӣ наздик мешаванд ва онҳоро дар хотир нигоҳ доштан лозим меояд [128, 67].

Масалан, феъли «**гирифтан**» дар забони тоҷикӣ бо доираи муайянни калимаҳо алоқаи маънӣ зоҳир менамояд: **маош гирифтан, сабақ гирифтан, сари кореро гирифтан (ВФ), сахт гирифтан (ВФ), сурат гирифтан, сурати дигар гирифтан (ВФ), уболи касеро гирифтан (ВФ), худро ба даст гирифтан (ВФ), худро қалон гирифтан (ВФ), худро паст гирифтан (ВФ), хуни касеро аз касе гирифтан (ВФ), чизеро ба дил гирифтан (ВФ), ғами чизе гирифтан(ВФ), қабат-қабат гӯшт гирифтан (ВФ), қувват гирифтан (ВФ), ҳавои чизеро гирифтан (ВФ), ҳақ ба ҳақдор қарор гирифтан (ВФ), ҷазо гирифтан, ҷойи касеро гирифтан**

**(ВФ), чони касеро бо пахта гирифтан (ВФ)** ва ғайра. Чи хеле ки дида мешавад, доираи басомади калимаҳо бо феъли гирифтан хеле гуногун аст. Вале маҳдудияти вучуддоштаро ба назар нагирифтан, боиси нодуруст шаклгирин ибораҳо шуда метавонад. Масалан, дар ин силсила, фарз кардем, ба ҷои «сабақ гирифтан» «дарс гирифтан» гуфтан ҷандон ҷоиз нест, гарчанде барои чунин маҳдудият гуё асосе вучуд надорад. Ҷанд мисол:

Падарам қасам ёд мекунад, ки **сари бои лаънатиро мегирад** (Л.Сайд. Пеш аз аз субҳ; ФИР, 2,38). Аз худи кон **сари ягон кореро мегирам** (Р.Чалил.Шӯроб; ФИР, »2,48). Мехоҳад, ки ба ҷустуҷӯи қишлоқи тиллой барояд, аммо ту **сари роҳашро гирифтай** (М.Миршакар. Қишлоқи тиллой; ФИР, 2,57). Бинобар ин он бех, ки **сари худро гирифта**, аз ин диёр биравам (ФИР, 2,70). Зиндагӣ сурати **дигар гирифт**, Одамӣ ҳам зиндагӣ **аз сар гирифт** (М.Турсунзода. Ман аз Шарқи озод; ФИР, 2,114). Чун Гулнор наёмад, пиндошт, ки вай бо роҳи дигаре **худро ба тегаи кӯҳ гирифтааст** (С.Айнӣ.Доҳунда; ФИР, 2,308). Лекин ў худро **ба даст гирифта**, суханашро давом дод (С.Айнӣ.Доҳунда; ФИР, 2,308). Худро **калон мегирифтед**, ҳеч касро назаратон намегирифт (С.Айнӣ.Доҳунда; ФИР, 2,308). – Золим! Падари маро ёфта дех. **Хуни ўро аз ту мегирам** (А.Усмонов.Мубориза; ФИР, 2,336). Вақте ки қарордоди кӯчида рафтан **шакли амали гирифт**, ман ҳам эътирози худро баён кардам (Ҷ.Икромӣ. Тори анкабут; ФИР, 2,429).

Инкишофи маънои калима бо таърихи пайдоиши воҳидҳои фразеологӣ алоқаи ногусастаний дорад. Истеъмоли нав ва фардии калима пеш аз ҳама дар доҳили воҳиди фразеологӣ шинохта мешавад. Ин далели он аст, ки калимаҳо дар доҳили фразеологизмҳо маънои наве пайдо қарда метавонанд, ки аз маънои озоди луғавии онҳо фарқ

мекунад. Дар ин замина минбаъд маъни вобастай фразеологӣ, маъни ғайриозод шах шуда мемонад. Масалан аз сабаби хеле серистеъмол будани калимаи «чашм» воҳидҳои зиёди фразеологиеро дучор омадан мумкин аст, ки тобишҳои гуногуни маънӣ маъни вобастай фразеологии онро ифода мекунанд: **чашм ало кардан, чашм надоштан, чашми ақл кушодан, чашм сиёҳӣ задан, чашми касеро тарсондан, чашми касе мош барин кушода шудан, ба чашми касе хок пошидан, чашм андохтан, саропо чашм шудан, нури чашмон, чашм чор гардидан, бо чашми харидорӣ дидан, бо чашми душманиӣ назар кардан, чашм канда шудан, чашм партофтан, чашм накандан ва ғайраҳо:**

Унсурӣ бо он қадар гуноҳони даҳшатнок гунаҳкор карда шудани Фирдавсиро **чашм надошт** (С.Улуғзода. Фирдавсӣ, 203). **Чашму** рӯйи Ҳасан **сиёҳӣ** **зад**, Ларза дар узвҳои он афтод (М.Турсунзода. Куллиёт, 2, 92). Дашномҳо, шаттаҳо, шапалоқҳои Арбоб чунон **чашмашро тарсонда буд**, ки ёрои сар бардошта ба ӯ нигоҳ карданро надошт (С.Айнӣ. Одина, 13). **Чашми ақли** худ ба олам **чун кушод**, Аз ҷафобинӣ ба дод омад, ба дод (М.Турсунзода.Куллиёт, 2,123). –Ин кор ҳам хилофи қонун, **ба чашми давлат хок пошидан аст** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд.324) Лекин ман ҳоло чунон кунам, ки **чашмаш мош барин кушода шавад** (Ф.Муҳаммадиев. Асарҳои муNTAXаб,1, 254). Ҳаққу ҳамсояҳое, ки ӯро диданд, метавонистанд ҳар хел гумон карда **ба таги чашм гиранд** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум,70). Акнун раиси чамоа рӯзе аз муҳлат дер ояд, **чашми** мардум дар раҳаш **чор мегардад** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба,31). ... барои тадқиқи воқеа рамаро ба ҳоли худ гузошта, худ ба лаби ҷарӣ рафта ба поён **чашм андохт** (С.Айнӣ.Одина, 8). Бибиям мегуфтанд, ки агар дуҳтар нағзу бадро озмуда, **чашми ақлаш кушода шавад**, шавҳар хуш карданаш мушкил мешавад (Баҳром Фирӯз. Агар

вай мард мебуд,<sup>57)</sup> **Күшода чашмро чун шоҳкоса**, Занашро таъна мезад он, хулоса (М.Турсунзода.Куллиёт,2, 22). ... мардум ҳама **саропо чашм шуданду** ба Восеъ дўхта гардианд (С.Улуғзода.Восеъ, 222). Ба модар **нури чашмон** аст фарзанд, Даванда реша дар чон аст, фарзанд (М.Турсунзода.Куллиёт,2, 8). Бечора муздурон ба ин иғвоҳо фирефта шуда, **бо чашми душманий** ба яқдигарашон **назар мекарданд** (С.Айнӣ.Дохунда, 45).

Гуфтаҳои болоиро чамъбаст намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳамчун навъи маҳсуси маъноиу соҳтории фразеологизмҳо хусусиятҳои хоси худро молик мебошанд. Ин пеш аз ҳама бо он зоҳир мегардад, ки воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо тобишҳои маъноии худ аз ҳамдигар фарқ карда, на фақат муносибатҳои муродифӣ, балки маъноҳои мустақил ва баъзан антонимиро ифода карда метавонанд. Сониян, онҳо соҳтори якхелаи грамматикий ва образҳои якхелаи фразеологӣ доранд. Мавҷудияти ҷузъҳои доимӣ ва ивазшаванда яке аз шартҳои муҳими ба як қолаб муттаҳид намудани воҳидҳои фразеологӣ мебошад.

## Б О Б И С Е Ю М

### МУНОСИБАТИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ БО ДИГАР КАТЕГОРИЯҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ

Таҳлили маводи зиёди асарҳои адибони тоҷик нишон медиҳад, ки воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳамчун далели системанокии фразеологияи тоҷик бо категорияҳои дигари он, хусусан, бо гунанокӣ, муродифот ва мутазодоти фразеологӣ робитаи мустаҳкам доранд.

Аксари забоншиносоне, ки аз рӯйи қолабҳои муайян сохта шудани фразеологизмҳоро мавриди омӯзиш қарор додаанд, имконияти дар байни ин гуна воҳидҳои фразеологӣ мавҷуд будани муносибатҳои гуногуни лексикиро ҳамчун хусусияти муҳими онҳо нишон додаанд. Аз ҷумла, Т.П.Павленко менависад: «Амсиланокӣ дар фразаеология ҳамчун умумияти нақшай соҳторӣ ва навъи сабабияти маънӣ ҳангоми таносуби вазифавии ҷузъҳои лексикӣ дар қатори парадагматикии (муродифотӣ, гипонимӣ ва гайра) фразеологизмҳо ё қатори мустақилияти воҳидҳо зоҳир мегардад» (117, 67).

Ҳангоми омӯзиши воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ба назар гирифтани муносибатҳои муродифӣ ва мутазодии байни воҳидҳои фразеологӣ, фарқ намудани қолаб аз соҳторҳои воҳиди муайяни фразеологӣ зарур аст. Яке аз нишонаҳои хоси воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ин маҳдудияти доираи воҳидҳои фразеологии ба он дохилшаванда мебошад. Ин хусусият дар айни замон нишонаи фарқкунандай ибораҳои озоди нутқ аз воҳидҳои фразеологӣ шуда метавонад. Аз рӯйи соҳторҳои муайян дар нутқи равон ибораҳои зиёди ба ҳам шабоҳатдошта сохта шуда метавонанд. Чунин хусусият

дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ба назар намерасад ва доираи муносибатҳои лексикию маъноии онҳо нисбатан маҳдуд аст. Махлутшавии семантикии ҷузъҳо, дар шакли тайёр таҷдид шудани онҳо ва обуранги хоси воҳиди бавучудомадаи фразеологӣ онро аз калимабандии шабехи синтаксисӣ фарқ мекунонад. Сохтори чунин калимабандиро нигоҳ дошта, дар айни замон воҳиди нави бавучудомада бо як қатор ҳусусиятҳо, пеш аз ҳама, аз рӯйи маъно аз воҳиди пешина фарқ мекунад. Масалан, дар силсилаи воҳидҳои фразеологии **ангушти ҳайрат газидан, ангушти ҳасрат газидан, ангушти пушаймонӣ газидан** сохтор ва таркиби ба ҳам наздики ҷузъҳо мушоҳида мегардад, аммо аз рӯйи маъно ин се воҳиди фразеологӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

Ёздаҳ моҳ пас модиён куррае ба дунё овард, ки мардум бо диданаш **ангушти ҳайрат мегазиданд** (Баҳманёр. Аспи обӣ, 36). Бале, чи тавре ки дар афсонаҳо нақл мекунанд, парӣ рафту фарзанди одам **ангушти ҳасрат газида монд** (Р.Ҷалил.Асарҳои муNTAXАХАБ, 1,193) «Аз бало ҳазар»- гуфт худ ба худ Файзуллоев, ки **ангушти пушаймонӣ мегазид** (Р.Ҷалил.Гардиши фалак, 36).

Маънои фразеологии мисолҳои мазкур на фақат қолабҳои ибораву ҷумлаҳои устуворро асоснок мекунад, балки дар доираи ин қолаб ба дигаргунӣ ва таҷдиди доимии шаклӣ дучор омадани воҳидҳои фразеологӣ мусоидат мекунад. «Фарҳанги забони тоҷикӣ» гунаҳои муҳталифи ин қолабро инъикос кардааст: **ангушт газидан, ангушти таассуф газидан, сари ангушти таҳайюр газидан, ангушт дар даҳон мондан, ангушти тааҷҷуб (таҳайюр) дар (ба) дандон будан (гирифтан, газидан), ангушти ғайрат ба дандон газидан, ангушт хоидан, сари ангушти надомат хоидан ва ғайра** [155, 70-71].

Ҷузъҳои ивазшавандай ин қолаби фразеологӣ (*ҳайрат, ҳасрат, пушаймонӣ, таассуф, тааҷҷуб, надомат, таҳайюр*) аз рӯйи

маъни худ калимаҳои ифодакунанди ҳолатҳои гуногуни рӯҳии инсон мебошанд. Ба назар чунин мерасад, ки барои маҳдудшавии доираи истеъмоли ҷузъҳои ивазшавандаи ин қолаби фразеологизмҳо заманаи семантике вучуд надорад ва ҳар як калимаи ифодакунандай рӯҳияи ботинии инсон дар он воҳиди нави фразеологӣ сохта метавонад. Вале мисолҳои забони тоҷикӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки гарчанде ҷузъҳои ивазшаванда ба маъни озоди лексикии худ меоянд, на ҳар гуна калимаҳо ин вазифаро адо карда метавонанд. Дуруст аст, ки гӯянда дар асоси қолабҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ воҳиди нави фразеологӣ сохта метавонад, аммо вай на ҳама вақт мақоми фразеологӣ гирифта метавонад. Масалан, мо агар дар асоси қолаби болоӣ воҳидҳои фразеологии *ангушти қаҳр газидан*, *ангушти ҷаҳл газидан*ро ба таври сунъӣ созем, онҳо, албаттa, қобили қабул шуда наметавонанд. Сабаби ин, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки воҳидҳои фразеологӣ дар шакли рехта ва маъмули худ вучуд доранд ва меъёри ба доираи васеи истеъмол даромадани воҳиди нави фразеологӣ ин такрори мунтазам ва забонзад шудани он мебошад.

Маҳз ҳамин далелро ба назар гирифта, як гурӯҳ забоншиносон аз рӯи қолабҳои муайян сохта шудани фразеологизмҳоро қатъиян рад менамоянд. Масалан, муҳаққиқи рус Н.Н.Амосова қайд мекунад, ки фразеологизмҳо аз рӯи қолабҳое, ки ҳам таркиби ҷузъҳо ва ҳам маъни ибораи аз рӯи он қолаб соҳтишударо пешгӯй карда тавонанд, сохта шуда наметавонанд [10.14].

Тадқиқотчии дигар шаклгирии унсурҳои сохторию маъноии дар воҳиди фразеологӣ бавуҷудмадаро ғайриимкон мешуморад, зеро ки ба ақидаи ў, пешгӯй намудани натиҷаи маъни воҳидҳои фразеологӣ номумкин аст, ҳамчунин гуфтан мумкин нест, ки чаро баъзе ибораҳои озоди нутқ ҷараёни фразеологизатсияро аз сар гузаронида, ба воҳиди мустақили забон табдил мейбанду баъзеи

дигарашон, гарчанде имконияти маъни маҷозӣ гирифтан доранд, аз доираи фразеология берун мемонанд [177, 12]. Ба ин маънӣ, дар забони адабии ҳозираи тоҷик пайдо шудани ибораҳои фразеологии навъи *гурги борондида, барги сабз* ва ғайраро чӣ тавр маънидод кардан мумкин аст?

В.Л.Архангелский, яке аз фразеологҳои маъруфи шӯравӣ, аз як тараф, мавҷудияти силсилаҳои (серияҳои) фразеологиро ҳамчун ҷузъиёти маҳсуси соҳтории фразеологии забон таъкид намуда, алоқаи онҳоро бо қолабҳои фразеологӣ қайд менамояд, аз тарафи дигар менависад, ки он ақидае ки гуё қолабҳои фразеологӣ «моделҳои тавлидкунанда» мебошанд, нодуруст аст. Гӯянда дар асоси қолаби додашуда воҳиди нави фразеологӣ соҳта наметавонад: дар доираи фразеология мо дар қайди ҳукми анъана мемонем, ки дар натиҷаи он фразеологизмҳо нусхабардорӣ карда мешаванд, вале эҷод карда намешаванд [19, 7].

Дуруст аст, ки гӯянда дар асоси қолабҳои мавҷудаи забон воҳидҳои нави фразеологӣ соҳта наметавонад, вале захираи фразеологии забони тоҷикӣ нишон медиҳад, ки воҳидҳои фразеологӣ дар ҷои хушку ҳолӣ не, балки дар заминаи соҳтор ва маъни қолабҳои дар забон таъриҳан маъмулшуда ба вучуд меоянд.

Худи меъёри муайян намудани мағҳуми «қолаби фразеологӣ» гуногун шуда метавонад. Яке аз муҳаққиқони дигари ин соҳа дар асоси маводи забони немисӣ ҳангоми таҳлили хелҳои гуногуни қолабҳои фразеологӣ шаклҳои мухталифи онҳоро қайд менамояд [47, 65-68].

Аксари қолабҳои фразеологӣ дар заминаи қолабҳои маъмули синтаксисӣ ба вучуд омадаанд, ки дар натиҷа соҳтори фразеологизмҳоро ҳамчун пайвастшавии калима-ҷузъҳо бидуни ба назар гирифтани хусусиятҳои маъноии онҳо инъикос менамоянд.

Чунин қолабҳо ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои морфологии ҷузъҳо ва муайян намудани навъи муносибатҳои синтаксисӣ, ки байни ҷузъҳои сохтории воҳидҳои фразеологӣ ҷой доранд, заруранд. Масалан, қолаби навъи «исм+феъл», «исм + сифат», «исм + пешоянд + феъл» ва гайра. Ба ибораи дигар, ин қолабҳоро инъикоси шакли грамматикии воҳидҳои фразеологӣ номидан мумкин аст.

Навъи дигари қолабҳои фразеологиро муаллифи номбурда «қолабҳои мантиқию маънӣ» номидааст [47, 65-68]. Навъҳои зерини ин гуна қолабҳо муқаррар карда шудаанд:

1. **Таззод (антитета)** – шаклгирии воҳидҳои фразеологӣ аз рӯйи зиддияти байни ҷузъҳои таркибашон. Масалан, дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии навъи чун **ба мобайни обу оташ партофтан, сиёҳро сафед гуфтан, аз об хушк баромадан** ва гайра мавҷуданд, ки зидмаънои вожаҳои таркибии онҳоро мушоҳида намудан мумкин аст.

Ин рафтору муомилаҳои Наталя ўро **ба мобайни обу оташ партофт**, сарашро гиҷ мекард (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, саҳ. 89). - Э... - гуфт тамасхуркунон Абдулло, - мебинам, ки ту аз ман ҳам донотар шуда, **аз об хушк баромадан** меҳоҳӣ (Ҷ.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, 1, саҳ. 248) Онҳо ҳам бало ба пасаш гуфта, мувоғиқи ҳоҳиши муфаттиш **сиёҳро сафед гуфтаанд** (С.Начимӣ. Қиёфатулбашар, саҳ. 81).

2. **Муқоиса** – шаклгирии воҳидҳои фразеологӣ дар асоси монандкунии яке аломатҳо бо дигараш. Монандкунӣ дар чунин воҳидҳои фразеологӣ тавассути вожаҳои “мисли”, “барин” шакл мегирад. Масалан, дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии навъи **мисли хас оташ гирифтан, мисли мурғи посӯхта, мум барин** мuloим шудан, **мисли панҷ ангушиши** худ донистан, **аз бом тароша афтодагӣ барин, мурғи посӯхта барин, мӯру малаҳ барин** ва гайра:

... дар ин маврид **мисли хас якбора оташ гирифта**, бо ранги паридаву нигоҳи таҳдидомез ба ҳуҷум мегузашт... (А.Самад. Гардиши девбод, сах. 62) Сифат чун тамоми модарони он замон аз ин аскаргирӣ дилхуну ваҳшатзада **мисли мурғи посӯхта** ҷойи нишаст намеёфт (А.Самад. Гардиши девбод, сах. 71). Ин ҷойҳоро **мисли панҷангушти худ нағз медонам** (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 333). Ҳамин вақт **аз бом тароша афтодагӣ** барин, ногоҳ Азиз луқма партофт. (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, сах. 46). Вай **мурғи посӯхта барин** аз хона ба қӯчаю аз қӯча ба хона медавид, ҷашм ба роҳи теппа медӯҳт. (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, сах. 149). Дар ҳақиқат **дар як миҷа задан** аз кучо бағали кӯҳро одамон **муру малах барин** зер карданд (Ф.Ниёзӣ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист, сах. 16). ... аз ин ғалабаи худ **нӯги ноҳун барин** ҳам хурсанд набудам... (П.Толис. Куллиёт, Ҷ. 2, сах. 185).

3. **Муболига (гипербола)** – шаклгирии соҳтори образнокии воҳидҳои фразеологӣ дар асоси муболигаи аз ҳад зиёди ин ё он хусусият: **ба пӯсти худ нағунцидан, аз паша фил соҳтан, сояи касеро аз девор тарошидан, бо нӯги сӯзан дег ҷушондан, мушт ба дирафш задан** ва ғайра.

Аверченко **ба пӯсти худ намегунциду** ба нӯги поящ истода аз лабу рӯям бӯса мекард (Р. Ҷалил. Шӯроб, сах. 247). Сайронбӣ баъзан шикоят мекард, ки воҳимаҷиҳо «**аз пашша фил месозанд**». (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмағал, сах. 79). Мӯйсафедону пиразанони маҳалла, ки пеш **сояи Султоналиҳонро аз девор метарошиданд....**(П. Толис. Куллиёт. Ҷ.2, сах. 112). ... модарат бошад, як муштипар зан, **ба нӯги сӯзан дег мечӯшонад** (П. Толис. Куллиёт. Ҷ.2, сах. 113).

4. **Иғроқ** - шаклгирии соҳтори образнокии воҳидҳои фразеологӣ дар асоси аз будаш кам ё зиёд нишон додани ин ё он хусусият: **аз бинияш гирий, ҷонаш мебарояд, пӯсту устухон шудан,**

**линги касеро аз осмон овардан, аз савлати касе оби хуми Намангон ях кардан, осмонро ба сар бардоштан** ва гайра.

Шохбози Ёлдор полвон имрӯз **линги** ҳамаи паҳлавонҳои Хуҷанду Қистакӯз, Унцию Ёваро **аз осмон овард**. (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 48). Се пул ба киса нею тақаббур бар осмон гуфтагӣ ин дарсҳоро надониста доим дар синф шарманда мешуду боз ҳудро калон мегирифт, **аз савлаташ оби хуми Намангон ях мекард**. (А. Баҳорӣ. Ду моҳи пурмагал, саҳ. 65). Одамони калон дар андак кор дод гуфта **осмонро ба сарашон мебардоранд**, додашонро ба ҳар кучо мешунавонанд.... (С. Айнӣ. Доҳунда, саҳ. 83).

**5. Бемантиқӣ (алогизм)** - шаклгирии соҳтори образнокии воҳидҳои фразеологӣ дар асоси тасвирҳои гайривоқеӣ: **ба гап ҷома пӯшондан, обро лой қарда моҳӣ гирифтан, ду пои ҳудро дар бағал гирифтан, ба миёни гап лагад задан, аз як гиребон сар баровардан ва** гайра.

Ҳасан **обро лой қарда, моҳӣ мегирам** гуфта, фиреб меҳӯрад (Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 136). **Ба гап чунон ҷома мепушонд**, ки гиребонамро меқапидам (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 252). Вай дар ҳамин ҷо ҳам ҳудашро гум накарда, «**ба миёни гап лагад назан**, вай дарёи дигар аст, ука»- гӯён нақлашро давом додан гирифт (П. Толис. Куллиёт. Ч.2, саҳ. 191). Мо аз Шӯроб Александрову ҳамкоронашро. ҳама муттафиқ шуда, аз як гиребон сар бароварда, зада пеш қардем. (Р. Ҷалил. Шӯроб, саҳ. 60).

Навъи дигари чунин қолабҳоро қолаби асосноккунӣ (мотиватсионӣ) номидаанд [47, 67]. Ин гуна қолабҳо умумияти маънова маънои аслии як зумра воҳидҳои фразеологиро инъикос мекунанд. Дар айни замон нишонаи умумии асосноккуни инвариант ба таври фардӣ дар ҳар як фразеологизм зоҳир шуда метавонад. Ҳусусиятҳои фардии образи фразеологӣ дар соҳтор ва

гуногунрангии چузъҳои воҳидҳои фразеологии мухталиф зоҳир мегардад. Чунончӣ, образи **ба аспи чизе савор шудан** дар забони тоҷикӣ шаклҳои гуногуни зуҳуроти худро дорад: **ба аспи ҷаҳл нишастан, дар болои аспи қаҳру ғазаб нишастан, аспи андешаро қамчин задан, аспи хаёлро маҳмез задан, аз аспи ҷаҳл фуромадан, лаҷоми аспи суханро кашидан:**

Аммо зан дар **болои аспи қаҳру ғазаб устувор менишаст** (У.Холиқов.Ёди дил, 116). Ҳар кадоми мо дар олами худ **аспи хаёлро маҳмез мезадем** (М.Бобоҷонов. Боги умед, 186). Дараҳтони пири фартут хаёле ки ба сукут рафта бошанд, **аспи андешаро қамчин зада ба дуродур мебурданд** (М.Хоҷаев.Ростиро завол нест,<sup>6</sup>) Вай бошад «гапатон рост» гуфт ва андаке **аз аспи ҷаҳл фуромад** (М.Бобоҷонов. Боги умед, 89). Фардо чун туро ба назди падар баранд, мӯҳри сукут ба лаб неҳ ва **личоми аспи сухан кашида дору** рикоби хомӯшӣ қушода ва дар ҷавоби ҳеч суол шурӯъ макуну чизе магӯ (Заҳирии Самарқандӣ.Синбоднома. Тазкираи адабиёти бачагон,<sup>3</sup>113).

Шояд ҳамин гуногунрангии соҳтори воҳидҳои фразеологӣ, ихтисоршавии таркиби چузъҳои онҳо боиси он гардида бошад, ки дар як қатор воҳидҳои фразеологӣ хирашавии образҳо ба вучуд омадааст. Воҳидҳои фразеологӣ дар тӯли инкишофи забони адабии тоҷик гоҳо то андозае шакли аввалии худро тағйир медиҳанд, ки муайян намудани образи дар заминаи воҳидҳои фразеологӣ хобида душвор мегардад. Дар қисме аз воҳидҳои фразеологӣ аз қолаби аввалии худ дуршавии онҳо мушоҳида гардад ҳам, бо вучуди ин ҳангоми таҳлили چузъҳои дохилӣ барқарор намудани шакли аввалии онҳо имконпазир аст, зоро дар забони адабии ҳозираи тоҷик шакли пурраи онҳо ҳам дар доираи истеъмол аст: **аз ҷаҳл фуромадан – аз аспи ҷаҳл фуромадан, ба хаёл фурӯ Ҷаҳл – ба дарёи хаёл фурӯ Ҷаҳл** ва гайра

Раис ба часорати Роза қоил шуда, **аз ҹахл фуромад** (Ю.Акобиров.Қиссаҳои ҷавонии ман,24). Насиҳат карда, **аз аспи ҹахлаш фуровардам** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум, 95). ... сипас бо роҳи бозомадааш қафо гашта **ба ҳаёл фурӯ меравад** (М.Бахти.Рӯҳи тавоно,192). Ӯ акнун хушҳолона дар дилаш «баъд чӣ мешавад, баъд чӣ» гуфта дар болои зин ҷуссаашро ба бори пои росташ вазн дода, боз ҳам **ба дарёи ҳаёлҳо фурӯ рафт** (М.Бахти.Рӯҳи тавоно,148) Вай дар давоми шуғлаш гоҳ **ба андеша фурӯ мерафт**, гоҳ бо аломати афсӯс сари сермӯяшро мечунбонд (Ҷ.Икромӣ.Асарҳои мунтаҳаб,2,5) Баъд беихтиёр лаби поёнашро бо дандонҳои боқимондааш молиш дода ҳамон замон **ба олами андешаҳояш фурӯ мерафт** (М.Бахти.Рӯҳи тавоно, 60).

Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб то андозае ҳусусияти нисбӣ доранд. Қисме аз воҳидҳои фразеологӣ бо шакли соҳторио маъноии ҳуд дар системаи фразеологияи забони адабии ҳозираи тоҷик воҳиди фразеологии шабехи ҳудро надоранд. Сабаби чунин ҳодисаро дар каммаҳсулии образи дар заминаи воҳиди фразеологӣ ҳобида, дар хирашавии образ ва тасаввуроти имрӯза мувофиқат накардани он ва ба архаизм табдил ёфтани воҳиди фразеологӣ дидан мумкин аст (43, 67-68).

Ба ин тарик, анвои соҳтории воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб гуногун аст, вале ҳақиқати бебаҳс он аст, ки ҳангоми муайян кардани фразеологизмҳои ҳамқолаб соҳтори онҳо бояд ба мадди аввал гузошта шавад. Аз ин рӯ, воҳидҳои фразеология, ки ҳатто маъноҳои ба ҳам наздикро ифода мекунанд, вале соҳтори гуногун доранд, ҳамқолаб шуморида намешаванд [47, 65-68]. Масалан, дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии **чашм аз дунё пушидан, ба аспи ҷӯбин савор шудан, бандагиро ба ҷо овардан** ва ғайраро бо вучуди наздикии маънояшон ҳамқолаб гуфтан мумкин нест.

Ҳангоми таҳлили воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва муайян намудани муносибати онҳо бо муродифот, гунанокӣ ва мутаззодҳои фразеологӣ дар баробари сохтор маънои воҳидҳои фразеологӣ низ аҳамияти калон пайдо мекунад. Азбаски дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҷузъҳои ивазшаванд маънои нисбатан озоди луғавӣ доранд, муносибати ҷузъҳои байни силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб маҳз ба онҳо вобастагӣ дорад. Одатан, ҷузъҳои ивазшаванд аз нуқтаи назари маънояшон калимаҳои ба гурӯҳҳои муайяни мавзӯӣ тааллуқдошта мебошанд. Агар доираи ин муносибатҳо нисбатан васеътар бошад, он гоҳ воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб аз марзи муродифҳо берун мемонанд. Дар худи ҳамон як силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб мо метавонем гунаҳо, муродифҳо ва ҳатто мутаззодҳои фразеологиро мушоҳида намоем. Масалан, дар силсилаи воҳидҳои фразеологии **бо ҷашми бад нигаристан, бо ҷашми нафрат нигаристан, бо ҷашми эҳтиром нигаристан, бо ҷашми ибрат нигаристан** ва ғайраҳо.

... дасташ каҷ бошад, ба зану фарзанди мардум **бо ҷашми бад нигоҳ қунад**, он вақт ҳар чӣ кор карда метавонад (Ҷ.Икромӣ. Духтари оташ, саҳ. 505). Ба муҳаббати беғуборашон **бо ҷашми ҳавас менигаристанд** ва аз ҷуфти хеле муносиб буданашон ҳасад мебурданд (С.Начимӣ. Қиёфатулбашар, саҳ. 132)

Ҷузъҳои ивазшаванд (бад, нафрат, эҳтиром, ибрат) доираи васеи муносибатҳои луғавӣ доранд, вале сарфи назар аз ин онҳоро ба як гурӯҳи муайян (калимаҳои муҷарради ифодагари ҳолатҳои муҳталифи рӯҳии инсон) муттаҳид намудан мумкин аст.

### III.1. ВОХИДХОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҶОЛАБ ВА МУРОДИФОТИ ФРАЗЕОЛОГӢ

Яке аз воситаҳои муҳими маъноиу услубии воҳидҳои фразеологӣ муносибати муродифии онҳо мебошад. Дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологӣ на фақат бо калимаҳо, масалан мурғи посӯхта – бекарор, дасту по гум кардан – саросема шудан, гули сари сабад – азиз, муътабар, ҳамчунин байни ҳамдигар муносибати муродифӣ зоҳир карда метавонанд. Чунин муносибати байни воҳидҳои фразеологӣ муродифот ё синонимҳои фразеологӣ номида мешавад [ниг. 6; 7; 96; 179; 193].

Ба ин нисбат ду ва зиёда воҳиди фразеологии аз бобати маъно ба ҳам наздик ва соҳти якхеладошта, ки бо обуранги бадей ва мавқei истеъмол аз ҳам фарқ мекунанд, синонимҳои фразеологӣ номида мешаванд [91.55].

Муродифоти фразеологизмҳо хусусиятҳои фарқкунандай худро доранд. Бинобар ин муродифҳои фразеологӣ аз муродифҳои лексикӣ бо баъзе нишонаҳои хоси худ фарқ мекунанд. Одатан, калимаҳое, ки муродифи воҳидҳои фразеологӣ мешаванд, мафҳуми умумии онҳоро дар баргирифта, якчанд воҳиди фразеологиро ба як силсилаи синонимӣ муттаҳид менамоянд. Масалан, силсилаи воҳидҳои фразеологии **гул-гул шукуфтан, қабат-қабат гӯшт гирифтан, ба курта нағунцидан, сари касе ба осмон расид, дар ҷашмони касе оташаки шодӣ барқ зад:**

Расул-бобо **гул-гул шукуфта** хандид (Б.Насриддинов. Модарам-ҷону дилам, 33). -Аз даму нафасатон гардам, **курта-курта гӯшт мегирифт** баззоз, - каминаи камтарин ба хизмат ҳамеша тайёр (Р.Ҷалил.Асарҳои мунтаҳаб,1, 201). Хосият-таранг ба дараҷае мамнун шуд, ки **дар куртааш намегунцид** (Б.Ортиқов.Ҳирси дунё,34). Савганд

ба муқаддасоти олам, ки агар дар мунозира вай ғолиб барояд ҳам, ман **қабат-қабат гӯшт мегирифтам** (Ф.Муҳаммадиев, Асарҳои мунтахаб, 1, 425). –Аз кор ариза дода рафтанатонро шунида, ба худо, **сарам ба осмон расид**, - гуфт Ашур аз район бо телефон (Б.Ғаний. Аз ҳар калла як садо, 70). **Дар ҷашмонаш оташаки шодӣ барқ мезад**, дар лабонаш табассум... (Ҷ.Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 213).

Маънии луғавии муродифи яккалимагие, ки фразеологизмҳои мазкурро ба як силсила муттаҳид кардааст, мағҳуми ҳурсандӣ аст. Дар назар бояд дошт, ки бо вучуди ифодаи ин маънии умумӣ фразеологизмҳои мавриди назар онро аз тарафҳои гуногун, бо тобишҳои хоси маънӣ пурра намуда, бо услубиёти хоси худ аз ҳам тафовут доранд. Аз ҷумла, агар воҳиди фразеологии **гул-гул шукуфтан** маънии «ҳурсанд шудан»-ро дар тасвири рӯхияи одамон бо тобиши маъноии мусбат ифода кунад, **ба пӯст нағунцидан, ба курта нағунцидан** то андозае тобиши маъноии манғӣ дошта, маънии мавриди назарро бо оҳанги кинояю муболига ифода намуда, нисбатан оҳанги дурушти ифода доранд [89.149]. Воҳиди фразеологии **сари касе ба осмон расид** тобиши маъноии иловагии «аз чизе ифтихор кардан»-ро низ фаҳмонда метавонад. Дар аксари мавридҳо дар матн онҳоро ба ҷойи яқдигар истифода бурдан ҷоиз нест, зеро ба назар нағирифтани ҳусусиятҳо ва тобишҳои услубии воҳиди фразеологӣ маъно ва мантиқи онро ҳалалдор менамояд.

Яке аз ҳусусиятҳои муҳими муродифоти фразеологӣ – ин соҳтори яхелай онҳо мебошад. Лекин ин ҳусусиятро ба дараҷаи мутлақ бардоштан нодуруст аст. Дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии муродифие низ вомехӯранд, ки соҳтори гуногун доранд.

Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб низ чун муродифҳои фразеологӣ бо айнияти соҳтори худ фарқ мекунанд. Масалан, дар воҳидҳои фразеологии **ба аспи ҷаҳл савор шудан, ба аспи қаҳр савор**

**шудан, ба аспи ғазаб савор шудан** на фақат умумияти сохтор, балки умумияти маъно ва таркиби лексикии ба ҳам наздики ҷузъҳо ва образҳои якхела мушоҳида карда мешавад:

Вай **ба аспи қаҳру ситеза савор шуд**. Ҳост ба шариконаш нишон диҳад, ки соҳибихтиёр аст ва аз Восеъ наметарсад (С.Улугзода. Восеъ, саҳ. 262). Ҳолиё бар ҳар гуна иғвоҳо қашида шуда, **ба аспи ҷаҳл савор шудаанд**. Гапи шайтонро гӯш мекунанду гапи раҳмонро не (И.Файзулло. Қӯҳи панҷум, саҳ. 92) Агния Астафевна як-ду дақиқа моту маҳбут шуда монд ва боз ҳамин ки **ба аспи қаҳр савор шуд**, бо овози даҳшатнок хитоб кард (Ф.Ниёзӣ.Ҳар беша гумон мабар, ки холист,254).

Ин се воҳиди фразеологӣ дар айни замон муродифи якдигар мебошанд, зеро ҷузъҳои ивазшаванди онҳо (ҷаҳл, қаҳр, ғазаб) бо ҳам хусусияти муродифӣ зоҳир менамоянд. Аз ин ҷо чунин хусусияти воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби муродифӣ бармеояд, ки агар дигар силсилаи муродифҳои фразеологӣ дар заминаи образҳои гуногун сохта шаванд, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби муродифӣ, баръакс образҳои якхела доранд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо муродифҳои фразеологӣ то андозае саҳт марбутанд, ки баъзе забоншиносон фразеологизмҳои аз рӯйи як қолаб соҳташударо қатори синонимӣ номидаанд [50;113].

Бо вучуди он ки байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва муродифҳои фразеологӣ аломатҳои умумиро мушоҳида намудан мумкин аст, аз ҳам фарқ кардани онҳо зарур аст. Пеш аз ҳама, доираи маъноии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб нисбат ба муродифҳои фразеологӣ васеътар аст. Масалан, дар забони тоҷикӣ ба ҷуз се воҳиди фразеологии дар боло номбурда, ки бо ҳам муносибати муродифӣ доранд, боз воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби **ба аспи хаёл савор шудан, ба аспи ситеза савор шудан, ба аспи тақаббур савор**

**шудан, ба аспи чӯбин савор шудан, ба аспи мансаб савор шудан** ва гайра мавчуданд, ки мо онҳоро муродифи яқдигар гуфта наметавонем. Инкишофи силсилаи муродифҳо, пеш аз ҳама ба дигаргунии асоси образнокии фразеологизмҳо вобаста мебошад, ки ин хусусият дар айни замон раванди синонимизатсияи ибораҳои фразеологиро аз муродифоти калимаҳо фарқ мекунонад [6,135].

Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки нишонаи фарқунандаро дар системаи образнокии воҳидҳои фразеологии муродифӣ чустучӯ бояд намуд. Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб, чи хеле ки маълум аст, системаи якхелаи образнокӣ мушоҳида карда мешавад, аммо дар муродифҳои фразеологӣ бошад, образҳои гуногун ба назар мерасанд. Масалан, ба системаи образнокии силсилаи воҳидҳои фразеологии, ки маънои «мурдан»-ро ифода мекунанд, таваҷҷуҳ менамоем: **қолаб тиҳӣ кардан, аз дунё ҷашм пӯшидан, ба аспи чӯбин савор шудан, бандагиро ба ҷо овардан, қазо кардан, тосу қӯзай зиндагиро ғундоштан** ва гайра:

Аз он ҷо як китоби дуо ҳам оварда буданд, ки дар вақти **аз дунё ҷашм пӯшиданаш** ба ман доданд (С.Айнӣ.Одина,85). Бечора, тамом аз ҳол рафта қариб буд, ки **қолаб тиҳӣ** кунад (С.Улугзода.Восеъ, 9). Агар ин нигоҳ намешуд, вай кайҳо **tosu қӯzai zindagiashro ғundoشتа** буд... (Ҷ.Икромӣ.Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро, 187). ...Пагоҳ-фардо **ба аспи чӯбин савор мешавию** кор тамом, вассалом (Ф.Муҳаммадиев, Асарҳои мунтаҳаб,1, 205).

Мисолҳои боло на факат ба образҳои гуногуни воҳидҳои фразеологӣ, ҳамчунин ба обуранги муҳталифи услубии онҳо далолат мекунанд.

Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб на танҳо образҳои якхела, балки сохтор ва маънои ба ҳам наздик низ доранд. Ин воҳидҳои фразеологӣ бо роҳи тағйирёбӣ ё ивазшавии яке аз ҷузъҳои

таркибиашон сохта мешаванд. Аз ин сабаб муносибати муродифӣ маҳз дар байни ҳамин ҷузъҳои ивазшаванда мушоҳид мегардад. Масалан, калимаҳои *дунё, ҷаҳон, олам* муродифи ҳамдигар мебошанд. Онҳо ҳамчун ҷузъи ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб барои ифодаи семантикаи мағҳумии «мурдан» омада, силсилаи воҳидҳои фразеологии **аз дунё ҷашм пӯшидан, аз олам ҷашм пӯшидан, аз ҷаҳон ҷашм пӯшидан**ро ба вучуд меоваранд. Образҳои якхела, обуранги услубию маънои ба ҳам наздики онҳо имконият медиҳад, ки дар матн ба осонӣ ба ҷойи якдигар кор фармуда шаванд:

Вале афсӯс, сад афсӯс, ки Аҳмад-паҳлавон бевақту соат **аз ҷаҳон ҷашм пӯшид** (Ч.Икромӣ.Духтари оташ, 67). Фақат як-ду рӯз беморӣ кашиду **аз дунё ҷашм пӯшид** (Ч.Икромӣ.Хатлон, 34). Падарашон баъди ҷанг дар ҳамин ҳавлӣ **аз олам ҷашм пӯшидааст** (Ф.Муҳаммадиев, Асарҳои муNTAXаб, 1, 417).

Қайд кардан лозим аст, ки ба ин ё он силсилаи муродифҳо воҳидҳои зиёди фразеологӣ муттаҳид шуда метавонанд, ки мавқеи истеъмол, системаи образнокӣ ва ҳатто таркиби лексикии гуногун доранд. Ҳамаи ин воҳидҳои фразеологиро фақат маънои ба ҳам наздикашон ба як силсила муттаҳид карда метавонад.

Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб тобишҳои хоси маънӣ ба назар мерасанд. Гарчанде таркиби лексикии ин гуна воҳидҳои фразеологӣ танҳо андаке тағйиротҳои ҷузъӣ доранд, муносибати лексикии байни онҳо аз доираи муродифҳо берун баромада метавонад. Масалан, дар воҳидҳои фразеологии **ба дили қасе вахм андохтан, ба дили қасе шубҳа андохтан, ба дили қасе оташ андохтан** ҷузъҳои ивазшавандай ин силсила байни ҳамдигар муносибати муродифӣ надоранд. Маънои хоси чунин воҳидҳои фразеологӣ ба ҳамин ҷузъҳо вобастагӣ дорад:

Ҳама тараф чунон сокит, чунон ором буд, ки **ба дили** одами ба ин гуна сукунат одат накарда **важм меандохт** (Р.Җалил.Асарҳои мунтаҳаб, 1, 122). Аммо тадриҷан Кабир аз ҳаддаш мегузашту **ба дили духтар шубҳа меандохт** (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд, 78). Нақорачӣ «ҷорпо»-ро гаштаю баргашта саг гуфта **ба дили сурнайҷӣ шубҳа меандохт** (Р.Амонов.Дар нимароҳи умр, 210). Ана ҳамин овоза **ба дили** сардорамон Низом Баротович **оташ андохт** (Б.Ғани. Аз ҳар калла як садо, 32).

Муносибати муродифии ҷузъҳои ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳусусиятҳои хоси худро доранд. Азбаски чунин ҷузъҳо раванди пурраи фразеологизатсияро аз сар нағузарондаанд, абстраксияшавӣ ва маънои вобастаи фразеологӣ дар онҳо қариб мушоҳида намешавад, ҷузъҳои онҳоро баъзан бо муродифҳояшон иваз кардан мумкин аст. Лекин аз ин ҷо чунин ҳулоса баровардан лозим нест, ки ҷузъҳои ивазшавандар дар доҳили воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб фақат маънои озоди лексикӣ доранд ва донистани маънои ин гуна қалимаҳо барои муайян кардани маънои умумии воҳиди фразеологӣ кифоя аст. Дар таркиби воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҷузъҳоеро низ дучор омадан мумкин аст, ки онҳо маънои маҷозӣ ё вобастаи фразеологӣ доранд ва маънои воҳиди фразеологӣ аз ҷамъи маънои лексикии ҷузъҳои таркиби он вобаста нест. Масалан, аз воҳидҳои фразеологии дар боло номбурда ҷузъи «оташ» дар таркиби воҳиди фразеологии **ба дили касе оташ андохтан** ба маънои вобастаи фразеологӣ омадааст.

Баъзан дар доҳили воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби муродифӣ қалима-ҷузъҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки аслан муродифи ҳамдигар нестанд, лекин дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ бо тобишҳои нави маъноии худ муносибати муродифӣ пайдо намудаанд. Масалан, дар воҳидҳои фразеологии **ба ҷашми касе хоб**

**мехмон нашуд** ва **ба чашми касе хоб ҳамсоягӣ накард** чунин муносибатро байни ҷузъҳои «мехмон нашудан» - «ҳамсоягӣ накардан» мушоҳида намудан мумкин аст, ки ҳар ду фразеологизм маъни «хоби касе набурд»-ро ифода мекунанд:

То як поси шаб **ба чашми Ҳалим хоб меҳмон нашуд** (А.Самадов.Аспи бобом, 124). Он рӯз ба рӯйи кат афтидан баробар ҳобаш бурд, vale ҳоло баръакс **хоб ба ҷашмонаш ҳамсоягӣ накард** (У.Кӯҳзод. Роҳи паси ағба,147).

Дигар намудани асоси образнокии ибора ба пайдоиши воҳиди нави фразеологии **мурғи хоб аз ҷашми касе парид** сабаб шудааст:

Аммо акнун **мурғи хоб аз ҷашмонам парида рафт** (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум, 249).

Муродифшавии фразеологизмҳо аз воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ҳам аз рӯйи соҳтор, ҳам аз рӯйи маъно ва ҳам аз рӯйи системаи образҳояшон фарқ мекунад. Соҳторҳои гуногун ва образҳои муҳталиф дар муродифҳои фразеологӣ барои ифодаи маъноҳои ба ҳам наздик хизмат мекунанд. Масалан, маъни «хомӯш шудан» бо воҳидҳои зерини фразеологӣ ифода шуда метавонад: **лаб фурӯ бастан, муҳри хомӯши бар лаб задан, ба даҳон қулфи хомӯши овехтан**:

Муҳаммад гумон кард, ки ҷавонҳо аз ўшарм дошта, **лаб фурӯ бастаанд**, аммо вай барои чӣ хомӯш аст? (У.Холиқов.Ёди дил, 8). Ғелзадаҳо нимхез мешаванду дуlobкорон **муҳри хомӯши бар лаб мезананд** (Қурбон Алӣ.Нимароҳ, 138). Ҳар ду ҷанд муддат **ба даҳон қулфи хомӯши овехтем** (М.Бобоҷонов. Боғи умед, 73).

Дар забони адабиёти классикий барои ифодаи ин маъно воҳидҳои фразеологии гуногун истифода бурда мешуданд, ки қисме аз онҳо бо андаке тағиироти шаклӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик низ истифода бурда мешавад: **муҳр дар даҳон будан, муҳри хомӯши**

**бар лаб ниходан, мухр бар лаб доштан, мухр дар забон будан, забон бастан:**

...хамагӣ дар хузураш **мухр дар даҳон** ва гунгзабон **будандӣ** (Садри Зиё). Сангпушт гуфт: Албатта **муҳри ҳомӯшӣ бар лаб нихода**, муарризи ҷавоби ҳеч оғаридае наҳоҳам шуд (Анвори Суҳайлӣ). Ба ранге кард васлат ном таҳрир, Ки аз вай **мухр бар лаб дошт** тақрир (Ҳозик). Ба сони савсан гар даҳ забон шавад Ҳофиз, Чу ғунча пеши туаш **мухр бар забон бошад** (Ҳофиз). **Забон бастам**, күшоди дил зи сад ҷониб дару ноомад, Назар пушидам, аз пеши назар барҳост ҳоилҳо (112, 813).

Аз мисолҳои боло ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки муродифҳои фразеологӣ барои мӯҷазу рехта ифода намудани фикр ва тобишҳои гуногуни маънӣ кумак мерасонанд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ба ин маънӣ, барои бой гардонидни захирай фразеологии забони тоҷикӣ мусоидат меқунанд. Дар баробари умумият байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва муродифҳои фразеологӣ фарқияти муайяне ҷой дорад, ки ба ин категорияҳои фразеологӣ мустақилияти муайяне мебахшад.

### **Ш.2. ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМҚОЛАБ ВА МУТАЗОДОТИ ФРАЗЕОЛОГӢ**

Чи хеле ки қайд кардем, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо падидаҳои гуногуни фразеологӣ, аз ҷумла, гунанокӣ, муродифот ва мутазодоти фразеологӣ алоқаманд аст. Ҳодисаи антонимия ё мутазодот дар фразеология, аз як тараф ба маънои доҳили ҳуди ҳамон як воҳиди фразеологӣ ва аз тарафи дигар ба муносибати лексикии ин ё он фразеологизм бо дигар воҳидҳои фразеологӣ

вобастагӣ дорад. «Ба ҳам зидшавии маъноҳои ҷудогонаи худи ҳамон як воҳиди фразеологӣ ё ин ки ду ва зиёда ифодаҳои рехтаи гуногун ҳодисаи антонимияи фразеологиро ба вучуд меорад» [91,86].

Ба ҳам зидшавии маъноҳои мухталифи худи ҳамон як воҳиди фразеологӣ одатан дар воҳидҳои фразеологии сермаъно мушоҳида карда мешавад. Воҳидҳои фразеологии сермаъно ду ва зиёда тобишҳои маъноиро ифода мекунанд, ки дар байни ин тобишҳо муносибатҳои гуногун ҷой дошта метавонанд. Дар ин муносибатҳои лексикӣ на фақат тобишҳои маъноии мустақил, муродифӣ, балки комилан ба ҳам зидро ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Ба ҳам зидшавии маънои худи ҳамон як фразеологизм хеле кам ба назар мерасад, зоро дар воҳидҳои фразеологии сермаъно чун дар қалимаҳои озоди лексикӣ муносибати маънӣ ва алоқамандии маъноҳои ҷудогона нигоҳ дошта мешавад. Ба гурӯҳи воҳидҳои фразеологии сермаъно фразеологизмҳоеро дохил мекунанд, ки худи ҳамон як воҳиди фразеологӣ тобишҳои гуногуни маънӣ зоҳир карда тавонад.

Қисми асосии мутазодҳои фразеологии забони тоҷикиро воҳидҳои фразеология ташкил медиҳанд, ки онҳо аз ҷиҳати соҳт, системаи образнокӣ гуногун буда, бо маънои яклухти худ ба ҳам муқобил гузошта мешаванд. Мисолҳои забони тоҷикӣ имконият медиҳанд, ки чунин мутазодҳои фразеологӣ аз рӯйи соҳтору маъно ба ду гурӯҳ тақсим карда шаванд:

1. Мутазодҳои фразеологии лексикию ғрамматикий.
2. Мутазодҳои фразеологии лексикию маънӣ.

Воҳидҳои фразеологии гурӯҳи аввал аз рӯйи соҳти синтаксисӣ ва таркиби лексикии ҷузъҳои дохилиашон ба ҳамдигар наздикий доранд. Зидмаънӣ дар ин гуна воҳидҳои фразеологӣ бо роҳи иваз шудан ё ба тағијирот дучор омадани як ё якчанд ҷузъ ба вучуд меояд. Барои шаклгирии мутазодҳои фразеологии гурӯҳи аввал ҷузъҳои

ивазшаванда роли калон мебозанд. Онҳо калима-чузъхоеанд, ки аз рӯйи маънои озоди лексикии худ мафҳумҳои зидмаъноро ифода мекунанд. Масалан, силсилаи воҳидҳои фразеологии **риштаи суханро ба даст гирифтан –риштаи суханро гум кардан; муҳри хомӯший бар лаб задан – муҳри хомӯший аз лаб бардоштан; ба аспи ҷаҳл савор шудан – аз аспи ҷаҳл фуромадан; оташи ғазаби касе аланга гирифт – оташи ғазаби касе паст шуд; гапи касеро ба замин задан – гапи касеро ба замин нағузоштан** ва гайраҳо:

- Александр Иванович рост мегӯянд, - аз нав **риштаи суханро ба даст гирифт** Сангин Одинаев (Ҳ.Аскар.Ашки сари мижгон,119). Исрофилзода баъзан бо часорат ягон ҷумларо аз ёд гуфтани мешуд ва аз конспекташ чудо шуда ба тарафи тиреза ду-се қадам мемонд, аммо **риштаи суханро гум мекарду** шитобон баргашта ба дафтар сар ҳам мекард (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд,203). Ҳар ду **муҳри хомӯший бар лаб заданд**, гуё аз тагпурсӣ, ибо доштанд (А.Самадов.Косаи давр, 141). Ниҳоят Сайлибибӣ мафтуни сухани Ҷаббор шуд, ба ў бовар кард ва бар хилофи норозиҳои падару модараш **муҳри хомӯший аз лаб бардошт** (И.Файзуллоев.Аскари қаторӣ, 26). ... **ба аспи ҷаҳл савор шуда**, бо оташи нигоҳаш саропоямро қариб сӯзонда гуфт (Ҳ.Аскар. Ашки сари мижгон,119). ... Андак пуштатон хунук шавад, **аз аспи ҷаҳл фароед**, сонӣ... (М.Бобоҷонов.Асири ҳафтум, 26). – Албатта. ... **Лаҷомашро, ки сар додӣ** думро хода мекунад (А.Баҳорӣ. Тирукамон,227). Имшаб ба ҳавлии муттавалии мазор манзил кардан, ба вай сухбат кардан, **лаҷомашро қашидан лозим** (Ҷ.Икромӣ.Хатлон, 72). **Оташи қаҳру ғазаби Искандар** дубора аланга гирифт (У.Холиқов.Ёди дил, 49). **Оташи ғазаби Соҳиб** паст намегашт (М.Бахтий.Рӯҳи тавоно,153). **Сухани онҳоро ба замин задан** чӣ маъно дорад, сонитар фаҳмидам (Баҳром Фирӯз. Агар вай мард мебуд,259). Вай аз рӯзи моҷаро

инчониб гапи модарашро ба замин намегузорад (А.Самадов.Аспи бобом, 58).

Воҳидҳои фразеологии дар боло овардашуда таркиби лексикии ба ҳам наздик доранд ва танҳо ҷузъҳои ивазшаванд онҳо, ки мағҳумҳои лексикии зидмаъноро ифода мекунанд, боиси ба ҳам зидшавии маъни умумии воҳидҳои фразеологӣ гаштаанд (муқоиса кунед: задан – бардоштан, ба даст гирифтан – аз даст додан, савор шудан – фуромадан, кашидан – сар додан).

Дар силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб низ мутазодҳои фразеологиро дучор омадан мумкин аст. Агар дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби муродифӣ ҷузъҳои ивазшаванд муродифи ҳамдигар бошанд, пас дар фразеологизмҳои ҳамқолаби мутазодӣ ин ҷузъҳо маъноҳои ба ҳам зидро ифода мекунанд. Муносибати мутазодӣ дар чунин воҳидҳои фразеологӣ нисбатан равшантар ва барҷастатар ифода мегардад, зоро муқобилгузорӣ на фақат байни ҷузъҳои ивазшаванд, балки байни маъни яклухти воҳидҳои фразеологӣ ва системаи образноки онҳо ба вучуд меояд. Масалан, дар силсилаи воҳидҳои фразеологии **бо ҷашми нек назар кардан** - **бо ҷашми бад назар кардан**, **бо ҷашми эҳтиром назар кардан** – **бо ҷашми нафрат нигоҳ кардан**, дар байни касе оташи муҳабbat даргирифтани – дар **байни касе оташи носозӣ фурӯзон гардидан** ва гайра чунин хусусиятро мушоҳида кардан мумкин аст:

Бисёр касон ба милитсия **бо ҷашми нек назар карда наметавонанд** (Ч.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, 2, 315). Лекин вай ба он зан ҳеч гоҳ **бо ҷашми бад назар намекард** (Ч.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, 2, 165). Дар ҳамаи ин муддат Маҳмудбой ба кунҷе, дар пеши дарахт рост истода, ба аҳли маҷлис **бо ҷашми нафрат нигоҳ мекард** (Ч.Икромӣ. Асарҳои мунтаҳаб, 1, 98). Аз ин сабаб ин тавр одамонро мардум бо меҳри бисёр мепарваранд ва ба онҳо **бо ҷашми**

**эҳтиром нигоҳ мекунанд** (ФИР, 2,397). Дар байни Тутӣ ва муаллими ҷавон **оташи мӯҳаббат даргирифтааст** (Ҷ.Икромӣ.Ҳатлон, 183). **Оташи носозӣ дар байни онҳо боз фурӯзон гардид** (Ҳ.Аскар.Ашки сари миҷгон,183).

Барои шаклгирии мутазодҳои фразеологӣ воситаҳои грамматикий ҳам нақши мӯҳим мебозанд. Албатта, воситаҳои грамматикий на дар ҳама воҳидҳои фразеологӣ мушоҳида карда мешаванд, зоро қисми муайяни воҳидҳои фразеологӣ шакли инкорӣ надоранд. Дар забони тоҷикӣ маҳсусан, фразеологизмҳое, ки дар онҳо пешояндҳои «аз» ва «ба» мавқеи мӯҳим доранд, бисёранд. Масалан, дар воҳидҳои зерини фразеологӣ пешояндҳои мазкур бо феъл яке аз воситаҳои шаклгирии зидмаъноии байни воҳидҳои фразеологӣ гардидаанд: **ба даст даровардан – аз даст додан; аз даст гузоштан** (сар додан, раҳо кардан) – **ба даст афтодан** (дастгир шудан); **az даст бурдан** (бехуд кардан) – **ba даст будан** (огоҳ будан, хабардор будан) ва ғайра

Ҳалқаи зулф, ки дар гардани ҷон буд Шоҳин,  
**Додам аз даст** кунун ҳалқаи зуннор дареғ.

(Шоҳин)

Чун лаъл шабе ба хун нишастам,  
**К-омад** гуҳаре чунин **ба дастам**

(Ҳилолӣ)

Ҷон зи каф бигзораму **аз даст нагзорам** туро,  
Гар бурун оранд ҷонамро зи хилватгоҳи дил.

(Ҳилолӣ)

Агар **ба дasti ман афтад**, фироқро бикушам,  
Ба оби дида боз дихам хунбаҳои фироқ.

(Ҳофиз)

Маро май дигарбора **аз даст бурд**,  
Ба ман боз овард май дастбурд.

Соқӣ, **ба даст бош**, ки ғам дар камини мост,  
Мутриб нигаҳ дор ҳамин раҳ, ки мезани.

(Ҳофиз)

(159,345)

Қайд кардан бамаврид аст, ки маъни муқобилгузории пешояндҳои мазкур, маҳсусан, дар воҳидҳои фразеологӣ ва ифодаҳои рехтаи забони адабиёти классики тоҷик мавқеи қалон доштанд. Гоҳо чунин пешояндҳо бо феъл воситаи ягонаи ифодаи тобишҳои муқобилмаънӣ мебошанд.

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик низ силсилаи мутазодҳои фразеологиро бо пешояндҳои «аз» ва «ба» дучор омадан мумкин аст: **ба аспи ҷаҳл савор шудан – аз аспи ҷаҳл фурӯмадан**, **аз хотир баровардан – ба хотир овардан**, **ба дил гирифтан – аз дил баровардан** ва ғайраҳо.

Гурӯҳи дуюми мутазодҳои фразеологӣ бо сохтор ва таркиби лексикии худ аз ҳамдигар тафовут доранд. Онҳо фақат бо маъни яклуҳти худ ба ҳамдигар муқобил гузашта мешаванд. Ҳусусияти асосии ин гурӯҳ воҳидҳои фразеологӣ аз он иборат аст, ки ҷузъҳои таркиби онҳо мағҳумҳои зидмаъноро ифода намекунанд ва муқобилгузорӣ на дар байни ҷузъҳо, балки умуман дар байни воҳидҳои фразеологӣ ба амал меояд. Баъзан дар алоҳидагӣ муносибати мутазодии байни ин воҳидҳои фразеологиро пай бурдан мушкил аст. Аз ин рӯй, меъёри асосии муайян намудани зидмаънӣ ин қабил воҳидҳои фразеологӣ пеш аз ҳама матн аст. Масалан, воҳидҳои фразеологии **ба ҷашми қасе ҳок пошидан – ҷашми қасеро**

**кушодан, күхро занад талқон мешавад – аз бинияш гирӣ чоаш мебарояд** (ба маъни бақувват, пурзӯр ва бекувват, харобу нотавон):

Зеро ҷавони меҳнатӣ буда, ҳаромкориву **ба ҷашми қасе ҳок пошиданро** ба худ тасаввур ҳам намекард (С.Турсун.Се рӯзи як баҳор, 391). ...Ҳама дар зери офтоби сӯзон сиёҳтоб гардидаанд, чу ман бақувватанд, **күхро зананд, талқон мешавад** (С.Турсун.Се рӯзи як баҳор, 405).

Мутазодҳои фразеологии ин гурӯҳ на факат аз рӯйи соҳтору таркиби лексикӣ, балки аз рӯйи системаи образнокии муҳталифи худ фарқ мекунанд. Пеш аз ҳама, соҳтор, таркиби лексикӣ ва системаи образноки ба ҳам наздики ин ду категорияи фразеологиро қайд кардан зарур аст. Дар фразеологизмҳои ҳамқолаб ҷузъҳои ивазшаванд аз рӯйи маъно ба гурӯҳҳои маҳсусе тааллуқ дошта метавонанд. Ҳангоми таҳлили нисбатан амиқи лексикӣ алоқамандии маънӣ ва тобишҳои ба ҳам наздикро дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб мушоҳида намудан мумкин аст. Дар мутазодҳои фразеологии гурӯҳи аввал бошад, ҷузъҳои ивазшаванд ифодакунандай мағҳумҳои зидмаъно мебошанд.

Хулоса, мисолҳои забони тоҷикӣ собит месозанд, ки дар байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб низ ба ҳам зидшавии манои умумии ВФ ба назар мерасад. Дар байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ва мутазодҳои фразеологӣ ба мисли муродифоти фразеологӣ умумият ва фарқияти муайянено дучор омадан мумкин аст.

## ХУЛОСА

Дар забони адабии ҳозираи точик воҳидҳои фразеологӣ қонуниятҳои хоси шаклгирии худро доранд. Маводи фаровони асарҳои адабони точик далели он аст, ки дар заминаи образу ифодаҳои мавҷудаи забон воҳидҳои нави фразеологӣ ба вучуд омада метавонанд. Ин ҳусусият инъикоси худро дар наздикии образҳо, соҳта таркиби лексикии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ёфта метавонад. Фразеологизмҳое, ки соҳтори якхела, таркиби лексикии ба ҳам наздики ҷузъҳо, образҳои якхела ва маъни махсуси худро доранд, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб номида мешаванд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб яке аз масъалаҳои баҳсталаби забоншиносӣ ба шумор мераванд. Фардият, мустақилияти образҳо ва устувории таркиби аксари воҳидҳои фразеологӣ гурӯҳи забоншиносонро ба ҳулосае овард, ки аз рӯйи қолабҳои муайяни синтаксисию маънӣ соҳта шудани фразеологизмҳо аксаран ғайриимкон аст. Бархе аз забоншиносон собит карданд, ки бо вучуди ҳамаи ин далелҳо дар доираҳои муайяни фразеология имконияти мавҷудияти воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб вучуд дорад. Дар воҳидҳои фразеологии ин ё он збон ҳусусиятҳои зиёди фардӣ ба назар расанд ҳам, дар қисми муайяни фразеологизмҳо ҳамbastагии соҳтору маъно дида мешавад.

Маълум аст, ки ҳар як воҳиди фразеологӣ аз ду ва зиёдаи калимаҳои мустақил шакл мегирад. Ҷузъҳои дохили воҳидҳои фразеологӣ ҳусусиятҳои гуногуни лексикию маънӣ дошта метавонанд. Дар натиҷаи омӯзиши ҳусусиятҳои лексикии ин ҷузъҳо олимони забоншинос ба ҳулосае омаданд, ки ду роҳи соҳташавии воҳидҳои фразеологӣ вучуд дорад.

Дар роҳи якум ин ё он ҷузъ (калима) танҳо дар дохили як воҳиди фразеологӣ дучор меояд, яъне воҳидҳои фразеологии ин гурӯҳ

аз рӯи таркиби лексикии ҷузъҳо ҳусусияти фардӣ доранд. Чунин ҷузъҳо дар доираи истеъмоли озод нестанд, ба ҳукми архаизмҳо даромадаанд, вале дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ мавҷудияти ҳудро нигоҳ доштаанд.

Дар роҳи дуюми соҳташавии воҳидҳои фразеологӣ ин ё он калима ҳамчун ҷузъи таркибӣ дар воҳидҳои зиёди фразеологӣ ба назар мерасад. Дар натиҷаи ин воҳидҳои фразеологии ба вучуд меоянд, ки аз рӯи соҳтор ва таркиби лексикии ҷузъҳояшон ба ҳамдигар наздикӣ доранд. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб аз ҳисоби чунин фразеологизмҳо шакл гирифта, барои ғанӣ гардидан захираи фразеологияи забон аҳамияти қалон доранд.

Таҳлили адабиёти илмии забоншиносӣ ва маводи забони тоҷикӣ доир ба воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб моро ба хулосаҳои зерин овард:

1. Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ду намуди ҷузъҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Гурӯҳи аввали калимаҳо, ки дар силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб такрор шуда меоянд, ҷузъҳои доимӣ номида мешаванд. Гурӯҳи дигар калимаҳо ҷузъҳои ивазшаванда мебошанд, ки воҳидҳои фразеологиро ба ягон силсилаи муайян муттаҳид менамоянд. Воҳидҳои фразеологии чунин силсилаҳо шаклан ба ҳам наздикӣ дошта бошанд ҳам, ба туфайли ҷузъҳои ивазшаванда ҳусусиятҳои гуногуни лексикию маъноиро молик мегарданд. Дар аксари воҳидҳои фразеологии ба ин силсила дохилшаванда одатан ҷузъҳои ивазшаванда ба маънои аслии ҳудомада, дар муайян намудани маънои яклухти воҳидҳои фразеологӣ мақеи асосӣ доранд [2].

2. Тавсифи миқдории воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб нишон медиҳад, ки ин ё он силсила аз 2 то 10-15 воҳиди фразеологиро дар

бар гирифта метавонад. Микдори воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ба хусусиятҳои лексикии қалимаҳои дохили онҳо вобастагӣ дорад [3].

3. Аз рӯйи соҳтор ва таркиби лексикии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби забони тоҷикро ба ду гурӯҳи калон тақсим намудан мумкин аст:

1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дучузъа.
2. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серчузъа.

Ин ду гурӯҳ, пеш аз ҳама, аз рӯйи образнокии худ аз ҳам фарқ мекунанд. Дар гурӯҳи якуми воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб образнокии воҳидҳои фразеологӣ қариб ба назар намерасад. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби гурӯҳи аввалро дар навбати худ ба ду қисм ҷудо намудан мумкин аст:

- A. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби изофии номӣ.
- B. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби феълӣ.

Маводи аз асарҳои адабони тоҷик гирдовардаи мо ба он шаҳодат медиҳанд, ки дар забони адабии ҳозири тоҷик воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби феълӣ бештар дучор меоянд, гарчанде дар забони адабиёти классикии тоҷик воҳидҳои фразеологии изофӣ хеле зиёд истеъмол мешуданд. Сабаби серистеъмол будани воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби феълӣ ба табиати аналитикии феъли забони тоҷикӣ вобастагӣ дорад[4].

4. Агар дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серчузъа ҷузъҳои ивазшаванда бештар ба маъни аслии луғавии худ оянд, дар фразеологизмҳои ҳамқолаби дучузъа баръакс, ҷузъҳои асосӣ бештар ба маъни маҷозӣ меоянд (муқоиса кунед: сухани ҳавоӣ, сухани подарҳаво, сухани хушк ва ба асти газаб нишастан, ба асти андеша нишастан, ба асти такаббур нишастан, ба асти мансаб нишастан ва гайра) [5].

5. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик миқдори воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серҷузъа назар ба дуҷузъа зиёдтар аст. Аз рӯйи соҳтор ва таркиби лексикӣ воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серҷузъаро ба як низоми муайян даровардан хеле мушкил аст. Бо вуҷуди ин, чунин қолабҳои нисбатан маъмули соҳташавии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби забони тоҷикиро чунин муайян намудан мумкин аст:

**1. Пешоянд + исм + изофат + ҷузъи ивазшаванда + феъл:**

- а) *ба аспи чизе савор шудан* (ба аспи ғазаб савор шудан, ба аспи такаббур савор шудан, ба аспи ҷӯбин савор шудан, ба аспи ситета савор шудан, ба аспи ҷаҳл савор шудан ва гайра);
- б) *ба оташи чизе об (равған) рехтан* (ба оташи қаҳр равған рехтан, ба оташи ҳис об рехтан, ба оташи ҷаҳл равған рехтан ва гайра);
- в) *аз кӯчаи чизе нагузаштан* (аз кӯчаи одамгарӣ нагузаштан, az кӯчаи санъат нагузаштан ва гайра);
- г) *бо ҷашми чизе нигоҳ кардан* (бо ҷашми ҳаридорӣ нигоҳ кардан, бо ҷашми бад нигоҳ кардан, бо ҷашми эҳтиром нигоҳ кардан, бо ҷашми нафрат нигоҳ кардан, бо ҷашми дигар нигоҳ кардан, бо ҷашми кам нигоҳ кардан, бо ҷашми хушӯр нигоҳ кардан ва гайра);
- ғ) *зери бори чизе мондан* (зери бори ҳичолат мондан, зери бори ҳаё мондан, зери бори шарм мондан ва гайра).

**2. Пешоянд + ҷузъҳои ивазшаванда + феъл:**

*ба чизе фурӯ рафтан* (ба фикр фурӯ рафтан, ба ҳаёл фурӯ рафтан, ба андеша фурӯ рафтан ва гайра).

**3. Исм + изофат + ҷузъи ивазшаванда + (пасоянд) + феъл:**

- а) *риштаи чизеро буридан* (риштаи фикро буридан, риштаи андешаро буридан, риштаи суханро буридан, риштаи сӯхбат канда

шудан, риштаи гуфтугӯ канда шудан, риштаи ҳаёт канда шудан ва гайра);

б) чаими чизе дӯхтан (чашми ҳавас дӯхтан, чашми нафрат дӯхтан, чашми ҳасрат дӯхтан, чашми ҳушёр дӯхтан ва гайра);

в) ҳисоби чизеро ёфтан (ҳисоби зиндагиро ёфтан, ҳисоби корро ёфтан ва гайра);

г) ангушти чизе газидан (ангушти ҳайрат газидан, ангушти пушаймой газидан, ангушти ҳасрат газидан ва гайра);

ғ) рӯйи чизеро надидан (рӯйи шодиро надидан, рӯйи хурсандиро надидан, рӯйи фарзандро надидан ва гайра)

6. Қолаб – ҷавҳари соҳташавии воҳидҳои нави фразеологӣ дар забон буда, яке аз омилҳои пайдоиши фразеологизмҳо мегардад. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо дигар категорияҳои фразеология – гунаҳо, муродифҳо ва мутазодҳои фразеологӣ пайвастагии хосае доранд. Дар байнин ин категорияҳо муносибати мураккаби лексикию маънӣ ба назар мерасад. Аз як тараф дар силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб мо ҳам гунаҳо, ҳам муродифҳо ва ҳам мутазодҳои фразеологиро дучор омада метавонем. Аз тарафи дигар, ин категорияҳои фразеологӣ бо ҳусусиятҳои гуногуни лексикию маънӣ ва грамматикии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Чунин фарқият пеш аз ҳама дар маънои фразеологизмҳо, таҷассуми образҳо, ҳусусиятҳои услубӣ ва ниҳоят соҳтори воҳидҳои фразеологӣ ба назар мерасад [5].

7. Гунаҳои фразеологӣ дар натиҷаи ба тағиирот дучор гардиданни ҷузъҳои дохилиашон ба вуҷуд меоянд. Ин ҷузъҳо бо ҷузъҳои ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб шабоҳат доранд, вале маънои умумии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб ба маънои ҷузъҳои ивазшаванда саҳт вобастагӣ дорад. Ҷузъҳои ивазшавандай воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб асосан ба маънои

озоди лугавии худ омада, вазни асосии маънай ба онҳо меафтад. Дар гунаҳои фразеологӣ бошад, ҷузъҳои ба тағйирот дучоргардида аз чунин ҳусусиятҳои лексикӣ маҳруманд, зеро маънои яклухти воҳидҳои фразеологӣ ба ҳамаи ҷузъҳои таркибаш вобастагӣ дорад. Гунаҳои фразеологӣ тағйиротҳои ҷудогонаи ҳамон як воҳиди фразеологӣ мебошанд, аз ин рӯ, барои ифодаи як маъно хизмат мекунанд. Силсилаи воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бошанд, бо тобишҳои хоси маъноии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳар як воҳиди фразеологии ба ин ё он силсила дохилшаванда дар айни замон гунаҳои худро дошта метавонад [6].

8. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо муродифоти фразеологӣ ҳам наздикӣ доранд. Азбаски ҷузъҳои доимии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар ин ё он силсила такрор шуда меоянд, ҳангоми таҳлили амиқи лексикӣ чунин ба назар мерасад, ки онҳо бо тобишҳои маҳсуси маъноии худ муродифи ҳамдигар шуда метавонанд. Аммо чунин вазъият ҳусусияти нисбӣ дорад, зеро дар силсилаҳо муносибати маъноии байни воҳидҳои фразеологӣ то андозае аз ҳамдигар дур шудааст, ки ҳар яке аз воҳидҳои фразеологӣ ба маънои мустақил соҳиб гардидаанд. Аз ин рӯ, тавсифи муносибати лексикии байни воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бештар аз рӯйи ҷузъҳои ивазшаванда муайян карда мешавад. Агар ҷузъҳои ивазшавандай дохили воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб муносибати муродифӣ дошта бошанд, он гоҳ воҳидҳои фразеологии ин силсила муродифи ҳамдигар шуда метавонанд. Умуман, муродифҳои фразеологӣ аз воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо сохтор, таркиби лексикӣ ва системаи образнокии худ фарқ карда метавонанд. Дар муродифҳои фразеологӣ сохтор ва образҳои гуногун барои ифода намудани маъноҳои ба ҳам наздик хизмат мекунанд. Доираи маъноии воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб нисбат ба муродифҳои фразеологӣ

васеътар аст. Ба ин ё он силсилаи муродифӣ воҳидҳои фразеологии зиёде дохил шуда метавонанд, ки аз рӯйи мавқеи истеъмол, таркиби лексикии ҷузъҳо ва таҷассуми образҳои худ гуногунанд. Бо вуҷуди ин, онҳо доираи танги семантиկӣ доранд, зоро ҳамон як маъноро бо тобишҳои гуногуни услубӣ ифода мекунанд [7].

9. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бо мутазодҳои фразеологӣ низ ҳамбастагӣ доранд. Мутазодҳои фразеологии забони тоҷикиро аз рӯйи маъно ба мутазодҳои фразеологии лексикию ғрамматикий ва мутазодҳои фразеологии лексикию маънӣ ҷудо намудан мумкин аст. Гурӯҳи аввали мутазодҳои фразеологӣ аз рӯйи соҳтор ва таркиби лексикии ҷузъҳо мушабеҳи ҳамдигаранд. Зидмаънӣ дар ин гуна воҳидҳои фразеологӣ ба воситаи ҷузъҳои алоҳидаи таркибашон амалӣ мегарданд. Дар ин гурӯҳ мутазодҳо ҷузъҳои ивазшаванд мавқеи муҳим доранд. Ин ҷузъҳо ба маънои озоди лексикии худ омада, ифодакунандай мағҳумҳои зидмаъно мегарданд.

Дар гурӯҳи дуюми мутазодҳои фразеологӣ воҳидҳои фразеологии аз рӯйи соҳтор ва таркиби лексикиашон гуногун ба маънои умумии худ ба ҳам зид гузошта мешаванд. Ҷузъҳои таркибии онҳо мағҳумҳои зидмаъноро ифода карда наметавонанд ва муқобилгузорӣ на дар байни ҷузъҳои алоҳида, балки байни маънои яклуҳти воҳидҳои фразеологӣ ба амал меояд. Баъзан берун аз матн мутазодии ин гурӯҳи воҳидҳои фразеологиро пай бурдан душвор аст [8]

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ: I. АДАБИЁТИ ИЛМИ

- [1] Абдуллозода Р. Ибораҳои халқӣ /Р.Абдуллозода –Душанбе: Дониш, 1974- 205 с
- [2] Авезова Б.С. Сопоставительный анализ фразеологии таджикского языка и хинди: На материале бинар. имен. и глагол. фразеологизмов: диссертация ... кандидата филологических наук/Б.С.Авезова – Душанбе,1995. - 161 с.
- [3] Азимова М.Н. Сопоставительный анализ соматической лексики и фразеологии таджикского и английского языков. Автореф. канд. дис. /М.Н. Азимова – Душанбе, 1980. – 19 с.
- [4] Азимова М.Н. Сопоставительно-типологический анализ фразеологической системы таджикского и английского языков: диссертация ... доктора филологических наук /М.Н.Азимова - Душанбе, 2006. - 328 с.
- [5] Азимова С.Р. Структурно-семантические особенности фразем в разноструктурных языках: на материале английского, таджикского и русского языков: автореферат дис. ... кандидата филологических наук/С.Р.Азимова - Душанбе, 2016. - 25 с.
- [6] Авалиани Ю.Ю.Дар бораи фарқи муродифот ва вариантҳои ибораҳои фразеологӣ/ Ю.Ю.Авалиани, Мирсаидов Ҷ.// Масъалаҳои филологияи тоҷик. - Душанбе,1967. -С.134-139
- [7] Авалиани Ю.Ю., Синонимические отношения слов и фразеологических сочетаний / Ю.Ю.Авалиани, Л.И. Ройзензон // Лексическая синонимия. –М.: Наука,1967 – С.163-173.
- [8] Авалиани Ю.Ю. К семантической структуре слова и фразеологические единицы (по материалам иранских языков)/

Ю.Ю.Авалиани //Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков. Новая серия, вып. 225- Самарканд,1970. –С.52-54.

[9] Авалиани Ю.Ю. Сравнительно-типологическая валентность и сочетаемость в иранских языков (на материале фразеологии)/ Ю.Ю.Авалиани // Тезисы докладов 1 Международного симпозиума учен социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания». - М.,1977. – С.88

[10] Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии/Н.Н.Амосова - Изд-во ЛГУ, 1963. - 208 с

[11] Анасимова В.Н. Фразеологические единицы «прилагательное + существительное» в современном русском языке. Автореф.канд. дисс/В.Н.Анасимова - М.,1951. –21 с

[12] Антропова Л.И. Лексико-фразеологическое поле с общим значением «порицать» в современном немецком языке. Автореф. канд. дисс. /Л.И.Антропова - М.,1978. – 25 с.

[13] Алексина А.И. Общие системные свойства структуры фразеологических отношений серийности /несерийности/ А.И.Алексина // Вестник Беларускача дэяржаунага имя В.И.Ленина. Серия 4. Филология, журналистика, педагогика, психология. – Минск, 1987, № 3. – С.49-53.

[14] Алексина А.И. К определению отношений моделированности /немоделированности во фразеологии/ А.И. Алексина// Методика обучения иностранных языков. Ром. и герм. языкознания. – Минск, 1988. - Вып.3. - С.73-77.

[15] Алиев А.М. Язгулямская фразеология: Структурная и семантическая характеристика: диссертация ... кандидата филологических наук/А.М.Алиев - Москва, 1999. - 152 с.

[16] Арирова М.Х. Поле "эмоций" во фразеологии разносистемных языков: на материале английского, русского

таджикского языков: диссертация ... кандидата филологических наук/ М.Х.Арипова - Душанбе, 2018. - 218 с.

[17] Ахмедова Ф.А.Глагольные фразеологизмы, обозначающие чувства, в русском, английском и таджикском языках: диссертация ... кандидата филологических наук / Ф.А.Ахмедова - Москва, 2013. - 208 с.

[18] Арзикулов Х.А. К моделированию устойчивых вербономинальных оборотов с глаголом faire / Х.А.Арзикулов// Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя романо-германских языков. Труды СамГУ им. А.Навои. – Самарканд, 1972. – Вып.522. – С. 126-129.

[19] Ахмеджанов А. Некоторые структурные особенности парных фразеологизмов в современном таджикском языке / А.Ахмеджанов - Труды СамГУ им. А.Навои, новая серия. - Вып.194. –Самарканд, 1970. – С.5-15.

[20] Ахмедова Ф.А. Глагольные фразеологизмы, обозначающие чувства, в русском, английском и таджикском языках: автореферат дис. ... кандидата филологических наук/ Ф.А.Ахмедова - Москва, 2013. - 22 с.

[21] Ашуррова Т.М. Обучение лексике русского языка в таджикской школе в лингвострановедческом аспекте: диссертация ... кандидата педагогических наук/ Т.М.Ашуррова - Душанбе, 2015. - 208 с.

[22] Балли Ш. Французская стилистика/ Ш.Балли -М.,1961. -394 с.

[23] Бахриддинов Д. «Чароги хидоят» Сироджиддина Алихона Орзу и его отношение к современному таджикскому языку. Автореф. дисс., канд. филол. наук/ Д. Бахриддинов – Душанбе, 1981. -17 с.

[24] Беляева Е.В., Бойцов С.А. Фразеологические модели «предлог + имя» с компаративным значением (на материале русск. лит. яз. и диалектов) / Е.В. Беляева, С.А. Бойцов - Фразеологизмы в системе языковых уровней. – Л., 1986. – С.147-156.

- [25] Брагина А.А. Как понимать вариантность фразеологизмов /Брагина А.А./ Слово в грамматике и словаре. – М.: Наука, 1984. –С.180-183.
- [26] Бурмистрович Ю.А. Фраземаобразовательная модель и способ ее выявления / Ю.А.Бурмистрович // Материал по русско-славянскому языкоznания. Воронеж. 1974.
- [27] Бурмистрович Ю.Я. Основные моменты образования фразеологизмов / Ю.А.Бурмистрович // Системные связи и отношения фразеологизмов. Сб. науч. тр. - Свердловск. 1989. - С. 114-122.
- [28] Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины / В.В.Виноградов // Тр. юбилейной сессии Ленинградского ун-та - Л.,1956.С.57-68
- [29] Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке /В.В.Виноградов// А.Н.Шахматов. АН СССР. - М.; Л.,1947.
- [30] Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова / В.В.Виноградов //Вопросы языкоznания. -1953, № 3. – С.13-21.
- [31] Виноградов В.В. Русский язык/ В.В.Виноградов –М., 1986. -693 с.
- [32] Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В.Виноградов – М., 1977. - 312 с.
- [33] Гаврин С.Г. Вопросы лексико-семантического и грамматического анализа фразеологических единиц русского языка. Автореф.канд. дисс. / С.Г.Гаврин -М.,1962. – 21 с.
- [34] Гаврин С.Г. Комплективные модели фразеологических эллипсов и их роль в развитии фразеологии / С.Г.Гаврин// Вопросы фразеологии и лексики русского языка. – Пермь,1973. -С.39-43
- [35] Гаврин С.Г. Состав переменно-устойчивых сочетаний в современном русском языке / С.Г.Гаврин // Вопросы

фразеологии и лексики русского языка. – Пермь.  
1973.-С.78-91

[36] Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка в аспекте теории отражения/ С.Г.Гаврин - Пермь. 1974.

[37] Гаврин С.Г. Проблемы фразеологического моделирование /С.Г.Гаврин// Проблемы образования фразеологических единиц. -Тула,1976. -С.58-75

[38] Гафарова К.Т. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с зоонимами и фитонимами в таджикском, немецком и русском языках: диссертация ... кандидата филологических наук/ К.Т.Гафарова - Душанбе, 2007. - 164 с.

[39] Гвоздарев Ю.А. Фразеологические сочетания современного русского языка/ Ю.А.Гвоздарев - Из-во Ростовского ун-та. 1973.

[40] Голошапова Т.Г. Языковые свойства моделей с творительном фраз образующим Автореф. канд. дисс/ Т.Г.Голошапова –М.,1986. - 21с.

[41] Горелик И.С. Адъективные словосочетания типа «прилагательное + предлог + существительное» в современном английском языке. Автореф. канд. дисс. /И.С.Горелик –М.,1986. - 21с.

[42] Губарев В.П К проблеме семантики устойчивых словесных комплексов как сложных знаков прямой и косвенной номинации / В.П.Губарев// Семантическая структура слова и фразеологизма. - Рязан, 1980. - С.-40-46.

[43] Губарев В.П. К типологии фразеологических моделей (на материале немецкого языка) / В.П.Губарев// НДВШ. Филологические науки. -1985, -№ 4. -С.65-68.

[44] Губарев В. П. К проблеме регулярности образования и функционирования фразеологизмов / В.П. Губарев// Проблемы семантики русского языка. -Ярославль, 1986. – С.47-93.

- [45] Фаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил/Р.Фаффоров – Душанбе, 1966.
- [46] Давлетбаева Д.Н. Типологическая моделируемость фразеологических трансформаций (на материале русского, английского, французского и турецкого языков): афтореферат дисс. ... доктора филологических наук/Д.Н. Давлетбаева Казань. - 2012. - 45 с.
- [47] Джалилов X. Структурно-семантические особенности и синтаксические функции фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. дисс. /Х.Джалилов - Душанбе, 1976. 18 с.
- [48] Джураев Н.А. Фразеологические единицы как выразительные средства таджикского языка. Автореф. канд. дисс. / Н.А.Джураев - Душанбе, 1976. - 24 с.
- [49] Денисова О.И. Регулярность фраз образовательных процессов в современном немецком языке. Автореф. канд. дисс. /О.И.Денисова - М.,1983. - 19 с.
- [50] Дидковская Л.П. Особенности построения синонимических рядов в сфере фразеологии русского языка /Л.П.Дидковская// Вестник Киев. ун-та. Методика обучения студентов-иностранцев. -1986,Вып.10-С.29-34.
- [51] Добровольский Д.О. Фразообразовательные моделирование как лингвистическая проблема /Д.О.Доброволский// Сб. науч. тр. Моск.пед. ин-т иностр. яз. – М.,1968. -Вып. 315. – С.4-10.
- [52] Дустов X. Дж. Компаративные фразеологические единицы в современном таджикском литературном языке: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Х.Дж. Дустов - Душанбе, 2010. - 24 с.

- [53] Дустов Ҳ.Ч. Воҳидҳои фразеологии ташбехӣ дар забони адабии мусоири тоҷик /Ҳ.Ч. Дустов –Душанбе, 2014, 186 с.
- [54] Зогакова Г.И.Идиомы в современном таджикском литературном языке: на материале художественных произведений С. Айни: диссертация ... кандидата филологических наук/ Г.И.Зогакова - Душанбе, 2011. - 162 с.
- [55] Зогакова Г.И.Идиомы в современном таджикском литературном языке: на материале художественных произведений С. Айни: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Г.И. Зогакова - Душанбе, 2011. - 21 с.
- [56] Ефименко Л.И. Понятие фразеологической серии /Л.И.Ефименко// Вопросы лексики и фразеологии современного русского языка. Из-во Ростовский ун-т, 1968. – С. 67-72.
- [57] Ефименко Л.И. Категория падежа адъективно-субъективных фразеологических сочетаний, образующих серию/ Л.И.Ефименко// Вопросы лексики и фразеологии современного русского языка. Из-во Ростовского ун-та, 1968. – С. 187-194
- [58] Ефимов А.И. Стилистика художественной речи/А.И.Ефимов - Из-во Московский ун-т. – М., 1961.
- [59] Ефимов А.И. Язык Салтыкова-Щедрина/ А.И, Ефимов –М.,1961.
- [60] Жуков В.П. Соотношение фразеологической единицы и ее компонентов со словами свободного употребления /В. П. Жуков// Фразеологические науки. 1963.- № 3. –С.46-51
- [61] Жуков В.П. О смысловом центре фразеологизмов/ В.П.Жуков – М., 1960. – 120 с.
- [62] Жуков В.П. Русская фразеология/В.П.Жуков – М., Высшая школа. 1986. -310 с.

- [63] Игамбердиев Р. Художественно-стилистическая роль фразеологизмов в «Бадаи-ал-вакаи» Зайнiddина Восифи. Автореф. канд. дисс. /Р.Игамбердиев – Душанбе, 1975. - 17 с.
- [64] Иматшоева М.Б. Выражение цветообозначения в разносистемных языках: на материале шугнано-рушанской группы языков, таджикского и английского языков: диссертация ... кандидата филологических наук/М.Б.Иматшоева - Душанбе, 2010. - 150 с.
- [65] Камолиддинов Б. Услубшиносӣ/ Б. Камолиддинов - Душанбе, 1973
- [66] Кенчаев С., Кенчаева М. Таркибҳои фразеологӣ дар «Фиёс-ул-лугот»/С.Кенчаев, М.Кенчаева// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук, № 2 (58) / 2014. С. 190-196
- [67] Кенджаева М.С. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц в словаре "Гияс-ул-лугот" Мухаммад Гиясиддина Ромпури: диссертация ... кандидата филологических наук / М.С.Кенджаева - Худжанд, 2015. - 174 с.
- [68] Кодиров Д.С.Структурно-грамматическая характеристика диалектной фразеологии: на материале дарвазского говора таджикского языка: диссертация ... кандидата филологических наук / Д.С.Кодиров - Хорог, 2007. - 180 с.
- [69] Копыленко М.М., Попова З.Д. Фразеология – полноправный отдел науки о языке. /М.М.Копыленко, З.Д.Попова // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Вып.2, Тула, 1972. с.196-203
- [70] Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии/ М.М.Копыленко, З.Д.Попова - Из-во Воронежский унт. – Воронеж, 1978. – 168 с.

- [71] Крылов М.В. Словосочетания из существительное с временными значениями с существительными и прилагательными (К вопросу о переходе свободных словесочетаний во фразеологическое). Автореф. канд. дисс. / М.В.Крылов – М.,1969. -18 с.
- [72] Куний А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической дисциплины / А.В.Кунин// Англо-русский фразеологический словарь. М.: Советская энциклопедия. – Т.2, 1967. – с.1233-1238.
- [73] Маджидов Х. К вопросу о классификации фразеологических единиц современного таджикского языка /Х.Маджидов// IV Всесоюзная научная конференция по иранской филологии. Тезисы докладов. – Ташкент, 1964. – С. 19-20.
- [74] Маджидов Х. Некоторые вопросы фразеологии современного таджикского языка /Х.Маджидов// Сборник работ аспирантов. Серия филол. наук. - Вып.4. - Душанбе,1966. –С. 75-91
- [75] Маджидов Х. Лексико-семантические особенности глагольных фразеологических единиц современного таджикского литературного языка. Автореф. канд. дисс. / Х.Маджидов – Душанбе, 1968. – 27 с.
- [76] Маджидов Х. О заимствовании фразеологических единиц из русского языка в таджикском /Х. Маджидов// Русский язык и литература в таджикской школе. – 1981. - №2. – С. 20-23.
- [77] Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка/ Х.Маджидов –Душанбе, 2006. - 409 с.
- [78] Маджидова Д.И. Структурно-семантические особенности глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках: диссертация ... кандидата филологических наук/ Д.И. Маджидова - Худжанд, 2016., 145 с.

- [79] Мақсудов Т., Зикриёв Ф., Чалилов Х. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо/ Т.Мақсадов, Ф.Зикриёв, Х.Чалилов – Душанбе, 1976. – 97 с.
- [80] Мақсадов Т. Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара/ Т.Мақсадов – Душанбе: Ирфон, 1977. – 160 с.
- [81] Мамедова М. Дж. Концепт "ум" в китайской и русской языковых картинах мира: на материале фразеологических единиц, пословиц и поговорок: диссертация ... кандидата филологических наук/ М.Дж.Мамедова - Душанбе, 2015. - 258 с.
- [82] Махкамова Б.И. Семантико-стилистические особенности фразеологических единиц в поэзии Лоика Шерали: диссертация ... кандидата филологических наук/Б.И.Махкамова - Ҳоджент, 2006. - 137 с.
- [83] Махсумова Б. Ибораҳои фразеологӣ бо қалимаи «даст» /Б.Махсумова// Мактаби советӣ.-1973.-№ 4.- С.16-19.
- [84] Махсумова Б. Ибораҳои соматикии имову ишора дар забони тоҷикӣ /Б.Махсумова// Мактаби советӣ. - 1975. -№ 9. - С. 28-34
- [85] Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик/ Н.Маъсумӣ – Столинобод, 1959. – С.144-159.
- [86] Мачидов X. Аломатҳои фарқунандай воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ /Х. Мачидов// Масъалаҳои забони тоҷикӣ. – Душанбе,1967. – С.61-76
- [87] Мачидов X. Ибораҳои фразеологии феълӣ /Х.Мачидов// Мактаби советӣ. -1967. -№ 10. - С. 45-48
- [88] Мачидов X. Таркибҳои ҷуфти фразеологӣ дар забони асарҳои устод Мирзо Турсунзода /Х. Мачидов// Мактаби советӣ. - 1981. -№ 10. - С. 38-40
- [89] Мачидов X. Ҷумлаҳои фразеологӣ /Х.Мачидов// Мактаби советӣ. -1967. -№ 10. - С. 45-48.

- [90] Мачидов Ҳ. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб дар забони тоҷикӣ / Ҳ.Мачидов// IV Всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы иранской филологии», посвященная 60-летию образования СССР. Тезисы докладов. –Душанбе, 1982. - С. 25-26
- [91] Мачидов Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик/ Ҳ.Мачидов – Душанбе, 1982. - 104 с.
- [92] Мелерович А.М. К вопросу о системной обусловленности индивидуально-авторских преобразований семантической структуры фразеологических единиц / А.М. Мелерович// Фразеологизмы в системе языковых уровней. Ленинград. 1986. С. 104 113.
- [93] Мирзоев А. Сайдо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик /А.Мирзоев - Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1947. – 199 с.
- [94] Мирзоев А.Биной /А.Мирзоев - Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1957. – 491 с.
- [95] Мирзоева М.М. Воҳидҳои фразеологии асарҳои С.Айнӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба забони русӣ/М.М.Мирзоева –Душанбе: Матбуот, 2008. - 160 с.
- [96] Мирзоева М.М. Лексико-фразеологическая синонимия в художественных произведениях С. Айни: диссертация ... доктора филологических наук /М.М. Мирзоева - Душанбе, 2013. - 304 с.
- [97] Мирзоева М.М.Лексическая и фразеологическая синонимия в художественных произведениях С.Айни/ М.М.Мирзоева – Душанбе, 2017. - 400 с.
- [98] Мирзохонова М.М. Фразеологическая номинация, её роль в стилизации образности художественной речи и произвольной коммуникации: в таджикско-русском сопоставительном ареале: диссертация ... кандидата филологических наук/М.М.Мирзохонова - Худжанд, 2013. - 154 с.
- [99] Михайлова Е.В. К проблеме фразообразовательного моделирования /Е.В. Михайлова// Сб. научных трудов. Московский пед. институт иностр. яз. -М.,1988. - Вып. 325. - С. 20-30.

- [100] Мокиенко В.М. Структурно-семантическое моделирование и сопоставительный анализ русской и чешской фразеологии / В.М.Мокиенко// Konfrontacni studium ruske a ceske grammatiky a slovni zfsoby. Universita Karlova, Praha. -1974 –С. 249-282
- [101] Мокиенко В.М. Границы моделируемости фразеологических единиц / В.М.Мокиенко// Cesko- slovenska rusistika? 1976, XXI, Вып. 4. - С. 161-165
- [102] Мокиенко В.М. Затемнение образности фразем и фразеологические модели / В.М.Мокиенко// Проблемы русской фразеологии. –Тула, 1977. - С. 51-54
- [103] Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка / А.И.Молотков// – Л.: Наука, 1977. – 183 с.
- [104] Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания/ А.И.Молотков – М., 1967.
- [105] Муслимов М. У. Фразеологические единицы современного таджикского литературного языка с арабскими лексическими элементами: Дис. канд. филол. наук /М.У.Муслимов - Душанбе, 2005 174 с.
- [106] Набиева Р. Воҳидҳои фразеологӣ дар «Таърихи салотини мангития»-и Сомӣ /Р.Набиева// Известия АН Тадж. ССР. Отд. общ. наук. -1973, № 1. – С.66-69
- [107] Наврузшоев Б.Х. Глагольные фразеологические словосочетания в таджикской периодической печати и способы их перевода на английский язык: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Б.Х.Наврузшоев - Душанбе, 2011. - 22 с.
- [108] Наврузшоев Б.Х. Глагольные фразеологические словосочетания в таджикской периодической печати и способы их перевода на английский язык: диссертация ... кандидата филологических наук /Б.Х.Наврузшоева - Душанбе, 2011. - 191 с.

- [109] Назаров Н.О. Соматические фразеологизмы ишкашимского языка в сравнении с фразеологизмами других памирских языков /Н.О.Назаров// Вопросы памироведения, вып 6 - Душанбе, 2005 †С 75-84 (натадж яз)
- [110] Назаров Н.О. Соматические фразеологизмы ишкашимского языка: диссертация ...кандидата филологических наук/ Н.О.Назаров - Душанбе, 2008. - 245 с.
- [111] Назирова М. Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения английского, русского и таджикского языков: диссертация ... кандидата филологических наук/М.Назирова - Душанбе, 2009. - 134 с.
- [112] Назирова М. Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения английского, таджикского и русского языков: автореферат дис. ... кандидата филологических наук/М.Назирова - Душанбе, 2009. - 24 с.
- [113] Назарян А.Г. Семантическая моделируемость фразеологизмов: реальность или фиксия? /А.Г.Назарян// НДВШ. Филологические науки. М: Высшая школа, 1963. -№ 6. -С. 34-40
- [114] Ожегов С.И. О структуре фразеологии /С.И.Ожегова// Лексикографический сборник. –М.,1957. – С.47-44
- [115] Оголовец А.В. Фразеологические серии и фразеологические объединения с общим дитерминирующим членом / А.В.Оголовец// Проблемы русской фразеологии. –Тула, 1978. – С. 57
- [116] Осимова Б.А. Фразеологические единицы худжандского говора: диссертация ... кандидата филологических наук /Б.А.Осимова - Ходжент, 2004. - 160 с.
- [117] Павленко Т.Л. О моделированности фразеологических единиц. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и

- фразеологии/ Т.Л.Павленко// Межвузовский сборник научных трудов. Ростов на Дону. 1981.- С.67-71.
- [118] Палевская М.Ф. Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII века/ М.Ф.Палевская – Кишинев, 1972. - 250с.
- [119] Помыкалова Т.Е. Языковые свойства фразеологизмов генетивной модели в современном русском языке. Кандидатская диссертация /Т.Е.Помыкалова – Челябинск, 1984. - 236 с.
- [120] Раджабова М.М. Структурно-семантические особенности коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском языках: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /М.М.Раджабова - Худжанд, 2010. - 27 с.
- [121] Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецко-русской фразеологии /А.Д.Райхштейн - М.: Высшая школа, 1980.
- [122] Рахимова Д.А.Структурно-грамматические особенности глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Д.А.Рахимова- Душанбе, 2012. - 21 с.
- [123] Рахмонова Н.Ш. Соматические фразеологические единицы в таджикском и русском языках: Автореф. дисс. канд. филол. наук /Н.Ш. Рахмонова -Душанбе, 2006. 22 с.
- [124] Рахмонова Н.Ш.Соматические фразеологические единицы в таджикском и русском языках: диссертация ... кандидата филологических наук /Н.Ш.Рахмонова - Душанбе, 2006. - 158 с
- [125] Росс Эшби У. Введение в кибернетике /У. Росс Эшби - М., 1965
- [126] Рубинчик Ю.А. Персидской сложный глагол как разновидность глагольных фразеологизмов /Ю.А.Рубинчик// Индийская и иранская филология. Вопросы лексики. Москва, 1971. - С. 22-34.

- [127] Рубинчик Ю.А. Сложный глагол в персидском языке слово или фразеологизм? / Ю.А.Рубинчик// Труды Самарканского государственного университета им. Навои. Новая серия. Вып. №219. Вопросы фразеологии. 5. Ч. 2. - Самарканд: СамГУ. 1972. - С. 16-28.
- [128] Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка /Ю.А.Рубинчик - М., 1981. - 275 с.
- [129] Рубинчик Ю.А. Структурные типы фразеологизмов и их размещение в словарной статье / Ю.А.Рубинчик// Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М.,1988 – С.91-9
- [130] Саидов Н.С.Лексические и фразеологические особенности рассказов Абдулхамида Самада: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Н.С.Саидов - Душанбе, 2014. - 21 с.
- [131] Саидов Р. Фразеология таджикской народной поэзии (на основе эпоса «Гуругли», четверостишия и байта): Автореф. дисс. доктора филол. наук /Р.Саидов -Душанбе, 1995. -35 с.
- [132] Саидов Р.Фразеология таджикской народной поэзии: На основе эпоса гуругли, четверостишия и байта: диссертация ... доктора филологических наук /Р.Саидов - Душанбе, 1997. - 321 с.
- [133] Сакаева Л.Р. Отражение антропоцентризма во фразеологии английского, русского и таджикского языков: диссертация ... кандидата филологических наук /Л.Р.Сакаева. - Казань, 2004. - 217 с.
- [134] СакаеваЛ.Р Сопоставительный анализ фразеологических единиц антропоцентрической направленности: на материале русского, английского, таджикского итатарского языков: диссертация ... доктора филологических наук /Л.Р.Сакаева - Казань, 2009. - 408 с.

- [135] Сангинов А. Ибараҳои фразеологӣ дар фарҳанги «Баҳори Аҷам» / А.Сангинов// Известия АН Тадж. ССР. Отд. общ. наук. - 1973. - № 1. -С. 45-49
- [136] Селезнева Г.А. Моделирование и семантический сдвиг как способы образования фразеологизмов / Г.А.Селезнева
- [137] Селезнева Г.А. Структурно-семантические характеристики фразеологических серий / Г.А.Селезнева// Семантика слова и синтаксической конструкции. – Воронеж, - 1978. С. 1978. – С.144-152.
- [138] Солодуб Ю. П. Русская фразеология как объект сопоставительного структурно-типологического исследования (на материале фразеологизмов со значением качественной оценки лица) / Ю.П. Солодуб – М.: МГПИ, 1985. – 190 с.
- [139] Сулаймонова М.А. Фразеологические единицы качественной характеристики человека в немецком и узбекском языках: диссертация ... кандидата филологических наук /М.А.Сулаймонова - Худжанд, 2005. - 162 с.
- [140] Ташлыкова М.Б. Фразеологизм как производящая единица. Канд. дисс./М.Б.Ташлыкова – Томск, 1987. -220 с.
- [141] Тахохов Б. С. «Одновершинные» фразеологизмы русского и таджикского языков / Б.С.Тахохов// Вопросы методики и психологии обучения русскому языку в таджикской высшей и средней школе. Вып. I. Душанбе, 1973. - С. 107-112
- [142] Тахохов Б. С. Научные основы взаимосвязанного обучения фразеологии русского и родногоязыков в национальной (таджикской) школе: диссертация ... доктора педагогических наук /Б.С.Тахохов - Душанбе, 1991. - 336 с.
- [143] Третьякова И.Ю. Окказиональная вариативность глагольных фразеологизмов / И.Ю. Третьякова// Вестник Костромского

государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2006. – №8. – С. 92-96.

[144] Третьякова И.Ю. Окказиональная фразеология в публицистическом стиле / И.Ю. Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – № 1. – С. 116-119.

[145] Третьякова И.Ю. К проблеме границ окказиональности фразеологизмов /И.Ю.Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – № 2. – С. 134-138.

[146] Третьякова И.Ю. Аспекты моделирования современной фразеологии / И.Ю.Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – № 4. – С. 200-203.

[147] Третьякова И.Ю. Системность окказиональных преобразований фразеологических единиц/ И.Ю.Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2010. – № 2. – С. 19-21.

[148] Третьякова И.Ю. Фразеологическая образность и особенности её окказионального преобразования / И.Ю.Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2010. – № 3. – С. 202-206.

[149] Третьякова И.Ю. Семантические виды окказионального преобразования фразеологизмов / И.Ю.Третьякова// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2010. – № 4. – С. 143-146.

[150] Третьякова И.Ю. Окказиональные фразеологизмы и контекст/ И.Ю.Третьякова // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 2011. – № 2. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 161-163.

[151] Третьякова И.Ю. Окказиональная фразеология: монография/ И.Ю.Третьякова – Кострома: КГУ им. Некрасова, 2011. – 290 с.

- [152] Турсунов Ф.М. Лексико-семантический анализ пословиц и поговорок в таджикском и русском языках: На материале произведений Фазлиддина Мухаммадиева: диссертация ... кандидата филологических наук/ Ф.М.Турсунов - Душанбе, 1999. - 158 с.
- [153] Турсунова Х. Тадқиқи муқоисавии фразеологизмҳои параллели забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ/ Х.Турсунова - Душанбе, 1979. – 110 с.
- [154] Ушаков В.Д. Фразеология Корана (Опыт сопоставления фразеоречений Корана и арабского классического языка) /В.Д.Ушаков - М.: Изд-во РАН «Восточная литература», 1996. -214 с.
- [155] Фарҳанги забони тоҷикӣ. М.: Советская энциклопедия. –ч.1. - 951 с.
- [156] Фарҳанги забони тоҷикӣ. М.: Советская энциклопедия. – Душанбе, 1963. ч.1. - 952 с.
- [157] Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта/ М.Фозилов– Душанбе, 1963. – Ч.1. - 948 с.
- [158] Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта /М.Фозилов – Душанбе, 1964. – Ч.2.- 908 с.
- [159] Хамирова Т.М.Безэквивалентная лексика и фразеология русского языка и способы их передачи в таджикском языке: диссертация ... кандидата филологических наук/ Т.М.Хамирова - Душанбе, 2013. - 164 с
- [160] Хамоян М.У. Основы фразеологии курдского языка/ М.У.Хамоян - Ереван, 1988.258 с.
- [161] Ходжиева М.Х.Лингводидактические закономерности обучения фразеологизмам русского языка с национально-культурным компонентом в таджикской школе: диссертация ... кандидата педагогических наук/ М.Х.Ходжиева - Душанбе, 2011. - 177 с.
- [162] Холов П. Синонимия фразеологических сочетаний в говорах таджиков Самарканда / П.Холов// Вопросы востоковедения. Труды

- СамГУ им. А.Навои. новая серия. вып. 269. – Самарқанд, 1975. – С. 72-76.
- [163] Холов П. Структурно-семантические особенности фразеологических синонимов говора таджиков Самарканда /П.Холов// Известия АН Тадж. ССР. Отд. общ. наук. – 1976.- № 1. – С. 52-54.
- [164] Холов П. Ибораҳои фразеологии изоғӣ /П.Холов// Вопр. востоковедения. Труды СамГУ. Самарканда: СамГУ, 1976. - С. 157-168.
- [165] Хушенова С.В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка /С.В. Хушенова – Душанбе, 1971.- 102 с.
- [166] Хушенова С. В. О структурных типах фразеологических единиц шугнанского языка / С.В.Хушенова// Памирские языки и фольклор. Вып. 1. Душанбе: Дониш, 1972. -С. 105-119.
- [167] Хушенова С.В. К вопросу о разграничении слова и фразеологизма в памирских языках (на материале шугнанского языка) / С.В.Хушенова// Труды СамГУ. Нов. серия. Вып. 219. Вопросы фразеологии. Вып. 5. Ч. 2. Самарканда, 1973. - С. 16-22.
- [168] Хушенова С.В. Библиографический указатель литературы по таджикской фразеологии (с приложением библиографии по фразеологии памирских языков)/ С.В.Хушенова - Душанбе: Дониш, 1977. - 65 с.
- [169] Хушенова С. В. Проблемы изучения памирской фразеологии (наблюдений над шугнанским языком) /С.В.Хушенова// Памироведение. Вопросы филологии. Душанбе: Дониш, 1975. - С. 71-84.
- [170] Хушенова С.В. О некоторых общих и специфических особенностях фразеологизмов западноиранских и восточноиранских языков (на персидско-таджикском и памирском языковом материале) / С.В.Хушенова// Теоретич. проблемы восточного языкознания. М., 1982. - С. 104-111.
- [171] Ҳасанов И. Баъзе хусусиятҳои услубии ибораҳои фразеологӣ / И.Ҳасанов// Маҷмӯаи илмӣ.- Серияи филологӣ.- Ҷ.5,Қ.9. –

Кӯлоб, 1972.

- [172] Ҳасанов И. Лексика ва фразеология (дар асоси материали романи «Духтари оташ»-и Ҷ.Икромӣ)./ И.Ҳасанов - Душанбе,- 1974 - 157 с.
- [173] Ҳасанов И. Дар бораи ибораҳои фразеологии синонимӣ //Ученые записки Кулъабского ГПИ. -№ 4.-Вып. 8. – Кӯлоб,1966.- С.20-29
- [174] Ҳасанов И. Дар бораи як типи ибораҳои фразеологии антонимӣ / И.Ҳасанов// Маҷмӯаи илмӣ, серияи филологӣ.- Ҷ.5,Қ.9.- Кӯлоб,1972.- С.34-38.
- [175] Ҳусейнов X. Забон ва услуби «Одина»-и устод Айнӣ X.Ҳусейнов - Душанбе,1973. - С. 51-63
- [176] Ҳусейнов X., Шукрова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ /Х.Ҳусейнов, К.Шукрова – Душанбе: Маориф, 1983. – 256 с.
- [177] Чернышева И.И. Фразеология немецкого языка. – Автореф. канд. дисс./ И.И.Чернышева – М., 1964. - 21 с.
- [178] Ҷалилов X. Ибараҳои тавтологӣ дар забони тоҷикӣ / X.Ҷалилов// Мактаби советӣ.- 1964, - №10. - С. 20-23.
- [179] Ҷалилов X. Муродифоти ибараҳои рехта // Мактаби советӣ// - 1969, - № 6. - С. 20-22..
- [180] Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка /Н.М.Шанский –М.: Высшая школа, 1985. – 160 с.
- [181] Шарипова Г.Ш. Фразеологические единицы в "Самаки айар": диссертация ... кандидата филологических наук /Г.Ш.Шарипова - Душанбе, 2013. - 156 с.
- [182] Шарипова З.М. Семантико-структурный анализ фразеологических единиц таджикского, арабского и русского языков: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /З.М. Шарипова - Душанбе, 2011. - 26 с.

- [183] Шодиев Б.Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддина: автореферат дис. ... кандидата филологических наук /Б.Г.Шодиев - Душанбе, 2012. - 21 с
- [184] Штоф В.А. Моделирование и философия /В.А. Штоф –М., Л.: Наука, 1966.- 143 с.
- [185] Шумилова Г.Г. Структура значения фразеологизмов модели «на + падежная форма существительного» / Г.Г.Шумилова// Проблемы русской фразеологии. – Тула, 1977.- С. 103-109.
- [186] Эгамбердиев Р. Хусусиятҳои бадеии воҳидҳои фразеологӣ / Р.Эгамбердиев// Баъзе масъалаҳои филологияи тоҷик. – Серияи нав, № 213. - Самарқанд, 1971. - С.112-118
- [187] Эгамбердиев Р. Маънои фразеологӣ / Р.Эгамбердиев// Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков. Новая серия.- Вып. 225. – Самарқанд, 1972.- С.186-192
- [188] Эгамбердиев Р. Фразеологизмҳои «даст додан» ва «рӯй додан» /Р.Эгамбердиев// Вопросы фразеологии,стилистики и грамматического строя восточных языков. Новая серия.- Вып. 225. – Самарқанд, 1972.- С.198-203
- [189] Эгамбердиев Р. Вусъати маънои фразеологӣ / Р.Эгамбердиев// Масъалаҳои филологияи тоҷик. – Серияи нав, № 240.- Самарқанд, 1973.- С. 12-17.
- [190] Эгамбердиев Р. Калимаи «чашм» дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ / Р.Эгамбердиев// Масъалаҳои робита ва таъсири байниҳамдигарии забон ва адабиёти ҳалқҳои СССР. – Серияи нав, № 289.- Самарқанд, 1976.- С.27-29.
- [191] Юсуфбеков Ш., Бандалиева Дж. Структура шугнанских глагольных соматических фразеологизмов в сопоставлении с однотипными единицами английского языка (постановки проблемы) / Ш.Юсуфбеков, Дж. Бандалиева// Вопросы памироведения. Вып. 6. Душанбе, 2005. - С. 127-136.

- [192] Юсупова М. Фразеология романа «Дохунда» С.Айни. –Автореф. канд. Дисс /М.Юсупова - Душанбе, 1971. -26 с.
- [193] Юсупова М. Синонимикаи фразеологизмҳо / М.Юсупова// Армуғони олимони ҷавон. - Душанбе, 1966. - С. 159-170

## II. АДАБИЁТИ БАДЕЙ

- [1] Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. 1-2 / С.Айнӣ - Куллиёт, ч. 6. Душанбе, 1962.
- [2] Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. 3-4 / С.Айнӣ - Куллиёт, ч. 7. Душанбе, 1962
- [3] Айнӣ С. Одина /С.Айнӣ - Душанбе, 1967.
- [4] Айнӣ С. Восифӣ ва ҳулосаи «Бадоевъ-ул-вақоевъ»/ С.Айнӣ - Душанбе, 1977.
- [5] Айнӣ С. Дохунда /С.Айнӣ - Душанбе, 2017.
- [6] Айнӣ С., Дехотӣ А., Карим Ҳ. Ҳикояҳо /С.Айнӣ, А.Дехотӣ, Ҳ.Карим Душанбе: Адиб, 1988.
- [7] Абдулҳамид С. Гардиши девбод /С.Абдулҳамид - Душанбе, 2007
- [8] Акобир Ҷ. Қаламҳои кӯҳистонӣ /Ҷ.Акобир - Душанбе, 2012
- [9] Акобиров Ю. Қиссаҳои ҷавонии ман /Ю.Акобиров - Душанбе: Адиб, 1988
- [10] Амонов Р. Дар нимароҳи умр/Р.Амонов - Душанбе: Адиб, 1988.
- [11] Аскар Ҳ. Ашқи сари миҷгон /Ҳ.Аскар - Душанбе: Ирфон, 1981.
- [12] Бароти Абдураҳмон. Биҳишти фиребо /Б.Абдураҳмон - Душанбе, 2007
- [13] Бахти М. Рӯҳи тавоно /М.Бахти - Душанбе: Ирфон, 1987.
- [14] Баҳманёр. Аспи обӣ /Баҳманёр - Душанбе: Адиб, 1988.
- [15] Баҳорӣ А. Ду моҳи пурмағал /А.Баҳорӣ - Душанбе: Маориф, 1984
- [16] Баҳорӣ А. Рӯзи таваллуд /А.Баҳорӣ - Душанбе: Ирфон, 1985.
- [17] Баҳорӣ А. Тирукамон/ А.Баҳорӣ - Асарҳои мунтаҳаб. Душанбе: Маориф, 1988.

- [18] Бобоҷонов М. Асири ҳафтум /М.Бобоҷонов - Душанбе: Ирфон, 1986.
- [19] Бобоҷонов М. Боги умед /М.Бобоҷонов - Душанбе: Адиб, 1989.
- [20] Деҳотӣ А. Қуллиёт Ҷ. 3 /А.Деҳотӣ - Душанбе: Ирфон, 1965.
- [21] Икромӣ Ҷ. Сафар-маҳсум дар Бухоро /Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Ирфон, 1982
- [22] Икромӣ Ҷ. Духтари оташ /Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Ирфон, 1983.
- [23] Икромӣ Ҷ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро /Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Ирфон, 1984.
- [24] Икромӣ Ҷ. Ҳатлон /Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Ирфон, 1985.
- [25] Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтаҳаб.Ҷ. 1 /Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Адиб, 1987.
- [26] Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтаҳаб.Ҷ. 2 Ҷ.Икромӣ - Душанбе: Адиб, 1987.
- [27] Кӯҳзод У. Роҳи паси ағба. /У.Кӯҳзод - Душанбе: Ирфон, 1987.
- [28] Кӯҳзод У. Ҳам кӯҳи баланд. ҳам шаҳри қалон /У.Кӯҳзод - Душанбе: Ирфон, 1986.
- [29] Кӯҳзод У. Кини хумор /У.Кӯҳзод - Душанбе: Ирфон, 197.
- [30] Мирзоев К. Дар орзуи падар /К.Мирзоев - Душанбе: Адиб, 2002.
- [31] Миршакар М. Ёди ёри меҳрубон /М.Миршакар - Душанбе: Адиб, 1993
- [32] Муҳаммадиев Ф. Асарҳои мунтаҳаб.Ҷ. 1. /Ф.Муҳаммадиев - Душанбе: Ирфон, 1987.
- [33] Муҳаммадиев Ф. Варта /Ф.Муҳаммадиев - Душанбе: Ирфон, 1987.
- [34] Муҳаммадиев Ф. Қуллиёт.Ҷ. 2. /Ф.Муҳаммадиев - Душанбе: Адиб, 1990.
- [35] Муҳаммадиев Ф. Дар он дунё /Ф.Муҳаммадиев - Душанбе: Адиб, 2016.

- [36] Назаров X. Дар чустучуи Карим-девона /Х.Назаров - Душанбе, 1977.
- [37] Начимӣ С. Қиёфатулбашар /С.Начимӣ - Душанбе, 2010.
- [38] Наҷмиддинов М. Пайраҳаи шинос /М.Наҷмиддинов - Душанбе: Адиб, 1988.
- [39] Насриддинов Б. Модарам - ҷону дилам /Б.Насриддин - Душанбе: Адиб, 1988.
- [40] Ниёзӣ Ф. Ҳар беша гумон мабар ки холист /Ф.Ниёзӣ - Душанбе: Ирфон, 1985.
- [41] Пулодов М. Марду лафз /М.Пулодов - Душанбе: Ирфон, 1964.
- [42] Самадов А. Аспи бобом /А.Самадов - Душанбе: Маориф, 1988.
- [43] Самадов А. Косаи давр /А.Самадов - Душанбе: Адиб, 1987.
- [44] Сорбон. Ҷугӣ. Буд набуд /Сорбон - Душанбе: Ирфон, 1975.
- [45] Сорбон. Занги аввал /Сорбон - Душанбе: Адиб, 1985.
- [46] Тиллозода Н. Қиссаи портфели сурх /Н.Тиллозода - Душанбе: Ирфон, 1992
- [47] Толис П. Куллиёт. Ҷ 2. /П.Толис - Душанбе: Ирфон, 1976.
- [48] Турсун С. Камони Рустам /С.Турсун Душанбе: Ирфон, 1976.
- [49] Турсун С. Се рӯзи як баҳор /С.Турсун - Душанбе: Адиб, 1987.
- [50] Турсун Саттор. Зимиштони умр /С.Турсун - Душанбе, 2006.
- [51] Турсунзода М. Куллиёт. Ҷ. 1 /М. Турсунзода - Душанбе: Ирфон, 1970.
- [52] Турсунзода М. Куллиёт. Ҷ. 2 /М.Турсунзода - Душанбе: Ирфон, 1971.
- [53] Улугзода С. Восеъ /С.Улугзода - Душанбе: Ирфон, 1979.
- [54] Улугзода С. Мунтаҳабот. Ҷ.1 /С.Улугзода - Душанбе: Ирфон, 1982.
- [55] Улугзода С. Фирдавсӣ /С.Улугзода - Душанбе: Адиб, 1988.
- [56] Хоҷаев М. Нишони меҳр /М.Хоҷаев - Душанбе: Ирфон, 1974.

- [57] Хочаев М. Ростиро завол нест /М.Хочаев - Душанбе: Ирфон, 1986.
- [58] Файзуллоев И. Аскари қаторӣ /И.Файзуллоев - Душанбе: Адиб, 1987.
- [59] Фазулло И. Кӯҳи панҷум /И.Файзулло - Душанбе: Адиб, 1996
- [60] Фирӯз Б. Агар вай мард мебуд /Б.Фирӯз - Душанбе: Адиб, 1987.
- [61] Холиқов У. Ёди дил /У.Холиқов - Душанбе: Адиб, 1988.
- [62] Ғани Б. Аз ҳар калла як садо /Б.Ғани - Душанбе: Ирфон, 1982.
- [63] Ғани Б. Хеши падарӣ /Б.Ғани - Душанбе: Адиб, 1988.
- [64] Ҷалил Р. Шӯроб /Р.Ҷалил - Душанбе: Ирфон, 1967
- [65] Ҷалил Р. Маъвои дил /Р.Ҷалил - Душанбе: Ирфон, 1972.
- [66] Ҷалил Р. Духтари мармарин /Р.Ҷалил - Душанбе: Ирфон, 1975.
- [67] Ҷалил Р. Одамони ҷовид /Р.Ҷалил - Душанбе: Ирфон, 1975.
- [68] Ҷалил Р. Гардиши фалак /Р.Ҷалил - Душанбе: Ирфон, 1981.
- [69] Ҷалил Р. Асарҳои мунтаҳаб. Ҷ. 1./Р.Ҷалил - Душанбе: Адиб, 1988.